

МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ
«ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ БОХТАР БА НОМИ НОСИРИ ХУСРАВ»

Бо ҳуқуқи дастнавис

ВБД: 07:659.125.29 (575.3) (76.12+75.81-2Т)

РАСУЛЗОДА КОМРОН БАХТИЁР

**«НАҚШИ МАТБУОТИ ДАВРИИ МАҲАЛЛӢ ДАР ТАРФИБИ САЙЁҲӢ
ВА ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ**
(дар мисоли нашрияҳои даврии «Хатлон» ва «Сафо»,
солҳои 2018-2021)»

ДИССЕРТАЦИЯ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси
10.01.10 – Рӯзноманигорӣ

Роҳбари илмӣ:

номзади илмҳои филологӣ,
дотсент Маҳкамзода Дилором Юнус

ДУШАНБЕ – 2024

МУНДАРИЧА

МУҚАДДИМА.....	4-9
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚА.....	10-15

БОБИ I. МАСЪАЛАҲОИ СОҲАИ САЙЁҲӢ ВА ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ ДАР САНАДҲОИ МЕҶЁРӢ-ҲУҚУҚИИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН.....16-48

1.1. Баррасии соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар Паёмҳои солона ва Амру Фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	24-30
1.2. Таъмини шароит, амнияти сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	31-39
1.3. Инъикоси татбиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба сайёҳӣ дар матбуоти даврии маҳаллии вилояти Ҳатлон.....	40-48

БОБИ II. БОЗТОБИ МАСОИЛИ САЙЁҲӢ ВА ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ ВИЛОЯТИ ҲАТЛОН.....49-95

2.1. Баррасии сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар нашрияи «Ҳатлон».....	52-78
2.2. Вижагиҳои инъикоси мавзеъҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Ҳатлон дар мачаллаи «Сафо».....	79-95

БОБИ III. ВИЖАГИҲОИ ЖАНРИИ МАВОДИ МАТБУОТИ ДАВРИИ МАҲАЛЛӢ ОИД БА САЙЁҲӢ ВА ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ.....96-145

3.1. Инъикос ва шарҳи воқеиятҳои марбут ба сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар маводи хабарии нашрияҳои «Ҳатлон» ва «Сафо».....	100-115
3.2. Баррасии мавзуъҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар қолаби жанрҳои таҳлилӣ.....	116-132
3.3. Ҷанбаҳои публисистӣ-бадеии маводи марбут ба масоили сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ.....	133-145

ХУЛОСА.....	146-148
ТАВСИЯХО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚ.....	149-150
РӮЙХАТИ АДАБИЁТ.....	151-171
НАШРИ ТАЪЛИФОТИ ИЛМИЙ ДАР МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ.....	172-173

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Мавзеъҳои сайёҳӣ, табиӣ, зиёратӣ, бостоншиносӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумлаи сарватҳои фарҳангӣ ва таърихии ҳар як миллат ба ҳисоб меравад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои инкишофи ҳамаҷонибаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ имконоти зиёд дошта, ин соҳаҳо ҳамеша мавриди таваҷҷуҳи давлату ҳукumat қарор гирифтааст. Имкониятҳои рушди сайёҳӣ, ҳамзамон ба эҳё ва муаррифии қасбу ҳунарҳои қадимаи тоҷикӣ, ташкили ҷойҳои тамошо ва саёҳат замина фароҳам оварда, ба масъалаи риояи меҳмоннавозии тоҷикӣ афзалият медиҳад.

Аз ин рӯ, маҳз дар давраи Истиқлоли давлатӣ ба тасвиб расидани як силсила санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва барномаҳои давлатӣ ва амалӣ шудани онҳо ҳамчун василаи муаррифии арзишҳои фарҳангӣ ва таҳқими иқтисоди миллӣ арзёбӣ мешавад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2007 инҷониб ба узвияти Созмони умумиҷаҳонии сайёҳӣ пазируфта шуда, ҳамасола 27-уми сентябр Рӯзи байналмилалии сайёҳиро таҷлил мекунад, ки мақсад аз он тарғиби сайёҳӣ дар кишвар, бозтоби мавқеи он дар пешравии иқтисодиёти миллӣ ва ҷаҳонӣ, барқарор кардани муносибатҳо бо сокинони сайёра ба ҳисоб меравад.

Муаррифии ҳар як кишвар аз вазъи соҳаи сайёҳӣ ва иттилоотонӣ вобастагӣ дорад. Одамон ба маълумот дар бораи кишварҳои ҳамсоя, мамлакатҳои дур, шинохти ҷойҳои таърихию зиёратӣ, фарҳангӣ ниёз доранд.

Бо ташаббуси Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон гардидани Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар соли 2018 ва Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ барои солҳои 2019-2021 мусоидат намуд, ки ин соҳаҳо бештар рушд намоянд. Азбаски соҳаи сайёҳӣ, хосса дар минтақаҳо бо рушди ҳунарҳои мардумӣ, муаррифии

касбу ҳунари мардуми таҳҷоӣ, омода кардани тухфаву армуғонҳо ба сайёҳон иртибот дорад, ин масъалаҳоро дар ҳамбастагӣ омӯхтан манфиатбахш мебошад.

Дар татбиқи сиёсати давлатии Тоҷикистон дар ин самт, ба ғайр аз ширкатҳои сайёҳӣ, воситаҳои ахбори омма – матбуоти даврӣ, радио, телевизион, шабакаҳои иҷтимоӣ низ ҳамчун ниҳоди муҳимми иҷтимоӣ ва иттилоотӣ фаъолона ширкат менамоянд. Воситаҳои ахбори омма дар баррасии вазъ ва ҳолати соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, инъикоси ҷорабиниҳо, тадбирҳои Ҳукумати мамлакат ҷиҳати рушди соҳа, мушкилот ва дурнамои соҳа нақши назаррас доранд.

Дар бозтоби мавзеъҳои сайёҳии минтақаҳои Тоҷикистон, касбу ҳунарҳои мардумӣ матбуоти маҳаллӣ дар радифи воситаҳои ахбори оммаи ҷумҳурияйӣ аҳамияти бештар пайдо карда, чун василаи пешниҳоди иттилоот барои муҳотабон хидмат менамояд. Аз ин лиҳоз, таҳқиқу баррасии мавзуи мазкур дар матбуоти даврии маҳаллӣ ба муаррифии соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумии Ҳатлон, дастрасии аудитория ба ин гуна иттилоот, шинос намудани муҳотабон бо ҷойҳои таъриҳӣ, фарҳангӣ, зиёратӣ, касбу ҳунарҳои мардуми ин минтақа, нақши маводи матбуоти даврии маҳаллӣ дар ташаккули таассурот ва таваҷҷуҳи сайёҳон, иттилоъ оид ба ширкатҳои сайёҳӣ ва марказҳои иттилоотӣ, вижагиҳои тарғиби мавзеъҳои сайёҳӣ, корбурди жанрҳои публицистӣ дар пешниҳоди мавзӯъҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва муайян намудани ҷойгоҳи матбуоти даврии маҳаллии Ҳатлон дар рушди ин соҳа баҳшидашуда мавқеи хосро дорад.

Аҳаммият ва мубрамияти мавзуи матраҳшаванда дар он ифода меёбад, ки соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар Тоҷикистон, аз ҷумла вилояти Ҳатлон яке аз соҳаҳои рушдкунанда ва самарабахш ба шумор рафта, тавсеаи он ба иқтисодиёти миллӣ низ таъсиргузор мебошад.

Таҷрибаи ибратбахши фаъолияти воситаҳои ахбори оммаи сайёҳӣ дар кишварҳои пешрафтаи олам ва барои рушди иқтисоди он мамлакатҳо

мусоидати назаррас намудани тревел-журналистика (журналистикаи сайёҳӣ), водор мекунад, ки ин навъи журналистика дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ бояд рушд дода шавад.

Матбуот, чун анъана, барои пешниҳоди иттилоот дар бораи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ имконияти бештар дорад. Ин муносибат аз як ҷониб, нақши муҳим доштани нашрияҳоро дар бозтоби мавзуъҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар минтақа муайян намояд, аз ҷониби дигар, зарурат ва имконоти таҳқиқи илмии мавзуи баррасишавандаро асоснок мегардонад.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ. Доир ба вазъи соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ВАО-и Тоҷикистон маводи зиёд ба табъ мерасад. Аз ҷумла, дар матбуоти даврӣ рубрика ва гӯшаҳои маҳсус, дар радио ва телевизион барномаҳои марбут ба сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ таҳия гарданд ҳам, таҳқиқоти илмӣ доир ба инъикоси сайёҳӣ зиёд нест. Дар илми журналистикаи тоҷик соли 2022 Абдуллоева Машхура дар мавзуи «Баррасии масъалаҳои сайёҳӣ дар матбуоти даврии тоҷик (дар мисоли нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» – солҳои 2015-2020)» рисолаи номзадӣ ҳимоя намудааст. Аммо то ҳол пажӯҳиши илмии нақши матбуоти даврии маҳаллӣ дар тарғиби сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, аз ҷумла дар матбуоти даврии Ҳатлон, анҷом дода нашудааст. Бинобар ин, дар кори диссертационӣ ба таҳқиқи илмии журналистикаи маҳаллӣ, адабиёти зиёди илмиву таълимӣ ва санадҳои меъёрии ҳукуқии соҳаи сайёҳӣ такя карда шуд.

Ҳамчунин, як силсила таҳқиқоти илмӣ, китобу рисола ва мақолаҳо аз ҷониби мутахассисони соҳаҳои алоҳида, аз ҷумла ҳукуқшиносӣ, иқтисодиёт, педагогика, менечмент, сайёҳӣ таҳия гардидаанд, ки дар онҳо роҳҳои рушди соҳаи сайёҳӣ ва бартараф намудани мушкилоти он баррасӣ шудаанд. Вобаста ба вазъи соҳаи сайёҳӣ таҳқиқоти хосса аз ҷониби муҳаққиқони хориҷӣ, аз ҷумла Н.Г. Викторская, Ю.В. Ростовская [223], Г.С.

Усискин [51], А.А. Майга [225], Н.М. Маслова [35], И.В. Показаниева [232], Г.Ю. Тихонова, Е.В. Гиниятова [49], А.А. Мокроусова [90], Г.В. Лазутина, С.С. Растопова [33], В.Ф. Буйленко [20], А.П. Дурович [28], А.В. Аверин, К.К. Поздняков, Б.Свагдиене [85], П.А. Киселева [87], Г.В. Гуляев [62], И.В. Калинин [66], В.А. Кварталнов [31], Г.Ф. Шаповал [54] ва олимони ватанӣ Д. Сангинов [78], Ф. Қодиров [88], А.Абдалимов, М. Қодирова [17], Р.Д. Диловаров, Ҷ.Н. Ёров, Н.Н. Сайфуллоев [26], Н.В. Пивоварова [75], Д.С. Амонова [222], А.М. Неъматов [74], З.Р. Абдурахманова, Ю.И. Мамаева [18], М.С. Собиров [80], С.С. Бехешти [60], У.А. Сафаров [82], Н.Қ. Наимзода [73], Р.А. Иброгимова [63] ва дигарон анҷом ёфтаанд, ки онҳо дар баробари фарогирии ҷанбаҳои таърихӣ, навъҳои сайёҳӣ, инфрасоҳтор ва моҳияти соҳаро дар бар мегиранд.

Аз рӯйи таснифоти Н.В. Пивоварова, даврабандии таърихи рушди сайёҳӣ дар Тоҷикистон аз се марҳала иборат аст:

«1. Марҳалаи таърихи туризми ҳалқи тоҷик аз қадим то ибтидои аспи XX.

2. Рушди туризми Тоҷикистон дар даврони Шуравӣ (1917-1991).

3. Туризм дар солҳои соҳибиستикӯлии Ҷумҳурии Тоҷикистон» [75, с.11].

Дар илми журналистика муҳаққиқони алоҳидае ба таҳлили мавзуи сайёҳӣ дар ВАО кор гирифта, кӯшиш намудаанд, ки иртиботи сайёҳӣ ва журналистикаро муайян намоянд. Муҳаққиқон Искандарӣ Насрулло Теймур [64], Кун Лин [70], Абдулвоҳид Эссам Абдуллоҳ Маҳмуд [56], Чан Ван Ле [83], Ревенко Анастасия Андреевна [76], Кузина Ксения Александровна [67], Абдуллоева Машхура [57] дар таҳқиқоти худ, пеш аз ҳама, ҳусусияти шаклӣ ва матни навиштаҳои ба мавзуи сайёҳӣ бахшидаи воситаҳои ахбори оммаро мавриди таҳлилу арзёбӣ қарор дода, ба рушди журналистикаи сайёҳӣ дар кишварҳои алоҳида, баҳусус Ҷумҳуриҳои Эрон, Миср, Россия, Ветнам, Чин ва Тоҷикистон замина гузоштаанд.

Рисолаи Искандарӣ Насрулло Теймур ба инъикоси масъалаҳои туризм дар васоити ахбори оммаи Эрон, Абдулвоҳид Эссам Абдуллоҳ Маҳмуд доир ба нақши шабакаҳои телевизионҳои моҳворай дар ташаккули маърифати сайёҳӣ дар Миср, Кун Лин ба таъсири нашрияҳои сайёҳӣ дар низоми ВАО-и Чин, Чан Ван Ле ва К.А. Кузина доир ба нақши воситаҳои ахбори оммаи Ветнам ва минтақаи Каспий дар ташаккули имиҷи ин кишварҳо бахшида шуда, аз паҳлуҳои гуногун бо сайёҳӣ пажуҳиш шудаанд. Аз ҷумла, К.А. Кузина ҷунин андеша баён намудааст: «Дар ҷомеаи ҷаҳонии муосир ба рақобатпазирии ҳудуд, кишвар, минтақа таъсири таассурот дар бораи мақоми ин минтақа ва захираҳои иттилоотие, ки онҳо доранд, назаррас мебошанд. Аз ин рӯ, дар раванди ташаккули симои минтақа ҳеле муҳим аст, ки чӣ гуна иттилоот дар бораи ин минтақа ба воситаҳои ахбори омма ворид мешавад. Ин, бешубҳа, барои шарикони рушд, сармоягузорони эҳтимолӣ аҳаммият дорад. Фазои сармоягузорӣ, суръати рушди иқтисодӣ, устувории вазъияти сиёсӣ – ҳамаи ин минтақаро дикқатчалбқунанда менамояд» [66, с.3].

Солҳои охир дар таҳқиқоту навиштаҳои муҳаққиқони ватанӣ низ вазъ ва мушкилоти соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ баррасӣ гардида, дар ин замина як силсила асару таълифоти илмӣ ба вучуд омаданд, ки онҳо қиммати хоссае дар журналистикаи тоҷик доранд. Аз ҷумла, муҳаққиқони тоҷик И. Усмонов, А. Саъдуллоев, А. Нуралиев, П. Гулмуродзода, А. Азимов, М. Муродӣ, М. Абдулзода, Ш. Муллоев, М. Муқимов, Б. Қутбиддинов, С. Гулов, Н. Бозорзода, М. Азимова, Д. Маҳкамзода, М. Абдуллоева, Н. Маъмурзода, С. Шарипов, М. Кадирова, С. Олимийён ва ҷанде дигарон дар мавридиҳои гуногун ба масъалаҳои тарғиби сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, фарҳанги миллӣ таваҷҷӯҳ намудаанд.

Умуман, таҳқиқу баррасии инъикоси соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар матбуоти даврии маҳаллӣ дар илми журналистикаи тоҷик мавзуи нав ба ҳисоб меравад.

Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо ва мавзуъҳои илмӣ. Таҳқиқи диссертационӣ дар доираи барномаи корҳои илмию тадқиқотии кафедраи рӯзноманигории Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав» иҷро шудааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ

Мақсади таҳқиқ. Мақсади асосии таҳқиқ пажуҳиш ва баррасии нақши матбуоти даврии маҳаллӣ дар тарғиби сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ буда, ба ин васила муайян намудани таъсири нашрияҳои даврии вилояти Хатлон дар ташаккули маърифати сайёҳӣ мебошад.

Вазифаҳои таҳқиқ. Барои расидан ба ҳадафҳои таҳқиқ ҳалли вазифаҳои зеринро муҳим шуморида мешавад:

- баррасии аҳамият ва нақши санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар пешравии сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар Тоҷикистон;
- муайян кардани саҳми матбуоти даврии маҳаллӣ дар инъикоси масъалаҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва нақши он оид ба амалӣ шудани барномаву стратегияҳои давлатии соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ;
- таҳқиқи мавзӯй ва мундариҷавии маводи рӯзномаи «Хатлон»;
- таҳлили журналистии контенти маҷаллаи вилоятии «Сафо» оид ба соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ;
- муайян кардани вижагиҳои инъикоси мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар рӯзномаи «Хатлон» ва маҷаллаи «Сафо»;
- муайян кардани мақоми жанрҳои публitsистӣ дар инъикос ва баррасии

мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар нашрияҳои даврии маҳаллӣ.

Объекти таҳқиқ. Объекти таҳқиқи диссертасияро матбуоти даврии маҳаллӣ, баҳусус нашрияҳои Мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии вилояти Хатлон – рӯзномаи «Хатлон» ва маҷаллаи «Сафо» дар солҳои 2018-2021 ташкил медиҳанд.

Предмети таҳқиқ. Муайян намудани нақши матбуоти даврии маҳаллӣ, аз ҷумла нашрияи «Хатлон» ва маҷаллаи «Сафо» дар бозтоби воқеиятҳои

соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар доираи қонунмандиҳои муҳтавоию жанрӣ.

Асосҳои назарии таҳқиқ. Дар раванди омӯзиши мавзӯъ мо ба афкори назариявии олимони соҳаи журналистикаи хориҷӣ ва ватаний, аз ҷумла Е.И. Журбина, В.В. Учёнова, М.С. Черепахов, С.М. Гуревич, Е.П. Прохоров, Г.С. Мелник, С.Г. Корконосенко, И.Л. Кройчик, А.А. Тертичний, А. Пелт, В.Ф. Олешко, А. Саъдуллоев, А. Нуралиев, И. Усмонов, П. Гулмуродзода, М. Муродӣ, Н. Салихов, М. Муқимов, А. Азимов, М. Абдуллозода, Ш. Муллоев, Ҷ. Саъдуллоев, Р. Бобоҷонова, С. Ҳоҷаев, Н. Бозорзода, А. Қутбиддинов, С. Гулов ва дигарон такя карда шудааст.

Асосҳои методологии таҳқиқ. Таҳқиқи мавзӯъ бо истифода аз усулҳои таҳлили муқоисавӣ, анъанавӣ ва сифативу миқдорӣ анҷом дода шуда, ҳангоми пажуҳиши мавзуи кори диссертационӣ алоқамандии рӯзноманигорӣ бо илмҳои ҳуқуқшиносӣ, сиёsatшиносӣ, иқтисодӣ, менеҷмент, педагогӣ ва дигар илмҳои ҷомеашиносӣ ба назар гирифта шудааст.

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Сарчашмаи асосии диссертасия маводи марбут ба мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумии нашрияи «Хатлон» ва маҷаллаи «Сафо» дар фосилаи солҳои 2018-2021 мебошад. Зимни таҳқиқ дар такя ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводи нашрияҳои дигар ва манбаи иттилоотӣ аз интернет низ истифода ва баррасӣ гардидааст.

Навғонии илмии таҳқиқ. Дар илми журналистикаи тоҷик таҳқиқи нақши матбуоти даврии маҳаллӣ дар тарғиби сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба таври густарда қарор нагирифта, аз ҷониби мо масъалаҳои касбият ва усули инъикоси марбут ба сайёҳӣ, ҳунарҳои мардумӣ, муаррифии мавзеъҳои сайёҳии вилояти Хатлон дар нашрияҳои «Хатлон»-у «Сафо» бо дарназардошти мазмуну мундариҷа ва соҳтори жанрӣ таҳдилу баррасӣ шудааст. Аз ин лиҳоз, масъалаҳои зерин муайян гардидаанд:

- танзими ҳуқуқии соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва инъикоси он дар матбуоти маҳаллӣ баррасӣ карда шуд;
- мавқеи матбуоти даврии маҳаллӣ дар инъикоси сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Хатлон муайян гардид;
- умумият ва тафовути бозтоби сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар рӯзномаи «Хатлон» ва маҷаллаи «Сафо» ба таври муқоиса таносубан нишон дода шуд;
- шеваи истифодаи жанрҳои публисистӣ ва маҳорати муаллифон доир ба мавзуи таҳқиқ дар ду нашрияи вилоятӣ баррасӣ гардид.

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

1. Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди инфрасоҳтори соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо танзими ҳуқуқӣ ва қонунгузории соҳа асос ёфта, амалӣ кардани ин сиёсати давлатӣ ба ғайр аз фаъолияти кормандони соҳаи сайёҳӣ, ба воситаҳои ахбори омма низ вобастагӣ дорад. Зоро воситаҳои ахбори омма дар самти дастрасии аудитория, пешниҳоди иттилооти сареъ ва ҷолиб доир ба минтақаҳо ва имкониятҳои сайёҳии кишвар нақши бориз мегузоранд.

2. Рушди соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ нишон медиҳад, ки он на танҳо василаи муаррифии мардум ё давлат аст, балки ба рушди хочагии ҳалқ мусоидат намуда, сатҳи некуаҳволии мардумро боло мебарад. Муаррифии мавзеъҳо, минтақаҳои сайёҳии кишвар, аз ҷумла вилояти Хатлон, чун як гӯшаи Тоҷикистон, метавонад имиҷи мусбати давлатро дар сатҳи байнамилалӣ ҳифз кунад.

3. Рӯзномаи «Хатлон» ва маҷаллаи «Сафо» ба ғайр аз вазифаҳои иттилоотдиҳӣ, маърифатӣ, фарҳангӣ дар муаррифии имкониятҳои сайёҳии вилояти Хатлон, мавзеъҳои таърихию ёдгорӣ, зиёратӣ, касбу ҳунарҳои мардумӣ, масъалагузорӣ доир ба мушкилоти соҳа ва роҳҳои ҳалли онҳо вазифаи сафарбарнамоиро ичро мекунанд.

4. Азбаски рӯзномаи «Хатлон» бо төъдоди обунациён ва даврияти чоп барои инъикоси мавзуъҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ нисбат ба маҷаллаи «Сафо» имконияти бештар дорад, таъсиси рубрика ва гӯшаҳои маҳсуси муаррификунандай мавзеъҳои сайёҳии вилоят иттилооти зиёдтарро фаро гирифтааст. Маҷаллаи «Сафо» низ бо назардошти вижагии фаъолияти худ барои баррасии мавзуъҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо пешниҳоди маводи ҷолиб ва аксҳои ранга саҳм гузоштааст.

5. Бозтоби мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар рӯзномаи «Хатлон» ва маҷаллаи «Сафо» бо усули нигориш ва пешниҳоди иттилоъ тафовут дошта, дарки мубрамияти мавзуи рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар Тоҷикистон, аз ҷумла дар вилояти Хатлон, дар доираи жанрҳои гуногуни журналистӣ интишор мешаванд. Дар сомонаҳои интернетӣ ва саҳифаҳои ин ду нашрия дар шабакаҳои иҷтимоӣ матлабҳо дар шакли ҷандрасонай ҷолибу муассир пешниҳод мегарданд.

6. Дар нашрияи «Хатлон» инъикоси соҳаи сайёҳии вилоят бештар дар қолаби жанрҳои иттилоотии ҳабар, репортаж, мусоҳибаву ҳисбот ва жанрҳои таҳлиливу бадеии муҳбирномаву мақола, лавҳаву очерки сафарӣ, сафарнома эҷод шуда, корбурди жанрҳои мазкур дар маҷаллаи «Сафо» камтар мушоҳида мешавад. Дар ин маҷалла мавзуи мавриди таҳқиқ асосан дар доираи жанрҳои мақола, лавҳа, очеркҳои портретӣ ва сафарӣ инъикос гардидааст.

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ. Аҳаммияти назариявии диссертатсия дар он аст, ки барои ташаккули журналистикаи соҳавӣ, баҳусус журналистикаи сайёҳӣ (тревел-журналистика), журналистикаи экологӣ (экоҷурналистика), журналистикаи иқтисодӣ, журналистика ва фарҳанги миллӣ мусоидат намуда, дар дарки қасбӣ ва дуруст инъикос намудани мавзуи сайёҳӣ, роҳҳои тарғиби мавзеъҳои табиати нодир, ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ, зиёратӣ ва дигар анвои сайёҳӣ, инчунин ҳунарҳои мардумӣ дар вилояти Хатлон замина мегузорад.

Бозёфтҳои илмии бадастомадаро метавон дар таълифи китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимӣ, матни курсҳои маҳсус оид ба журналистикаи сайёҳӣ, журналистикаи экологӣ, журналистика ва фарҳанги миллӣ барои донишҷӯёну магистрантони факултету шуъбаҳои журналистика ва мутахассисони соҳаи сайёҳӣ, реклама ва PR, ширкатҳои сайёҳӣ ва дар фаъолияти касбии воситаҳои ахбори омма истифода кард.

Мутобиқати мавзуи диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Таҳқиқи диссертационӣ ба шиносномаи ихтисосҳои Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 – Рӯзноманигорӣ мутобиқат мекунад.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ. Дар раванди омӯзиш ва баррасии мавзуъ, аз ҷумла интиҳоби мавзуъ, асосноккунӣ ва мубранияти он, ҳадафи таҳқиқ ва иҷрои вазифаҳо муаллиф бевосита саҳм дорад. Диссертант нақши матбуоти даврии маҳаллиро дар инъикос ва тарғиби сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар мисоли нашрияи «Хатлон» ва маҷаллаи «Сафо» (дар солҳои 2018-2021) мавриди таҳқиқ қарор дода, натиҷаҳои пажуҳишро дар шакли мақолаҳои илмӣ ба табъ расонидааст.

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Нуктаҳои асосӣ, масъалаҳо ва натиҷаҳои таҳқиқро диссертант дар маърӯзаҳояш, баҳусус конференсияҳои ҷумҳуриявии илмиву назариявии Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав – конференсияи илмӣ-назариявии ҷумҳурияйӣ таҳти унвони «Мактаби сарварии Пешвои миллат» (Боҳтар, 11 ноябри 2023), конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ дар мавзуи «Нақши ВАО дар таъмини амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Қӯлоб, 10 ноябри соли 2023), конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи «Рушду таҳаввули жанри қасида дар адабиёти форсу тоҷик» (Боҳтар, 21 декабри соли 2023), конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи «Механизми идорақунии молиявӣ дар соҳаи сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Боҳтар, 26-27 апрели соли 2024) пешниҳод намудааст.

Ҳамчунин, як силсила мақолаҳои диссертант дар маҷмуаҳои мақолаҳои илмӣ–назариявии «Журналистикаи муосири тоҷик дар шароити ҷаҳонишавӣ» (Бохтар, 2022), «Садафи илм» (Бохтар, 2023) ва «Сафинаи илм» (Бохтар, 2024) интишор шудаанд.

Диссертатсия дар маҷлиси кафедраи рӯзноманигории МДТ «Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав» аз 31.10.2024 (суратҷаласаи № 3) баррасӣ ва ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Муҳтавои асосии таҳқиқи диссертационӣ дар 11 мақолаи илмӣ, ки 4-тои он дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп гардидаанд, инъикос ёфтааст.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, ҳашт фасл, хулоса ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат мебошад. Ҳаҷми умумии диссертатсия 173 саҳифаро ташкил медиҳад.

БОБИ I

МАСЬАЛАҲОИ СОҲАИ САЙЁҲӢ ВА ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ ДАР САНАДҲОИ МЕҶЁРӢ-ҲУҚУҚИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Соҳаи сайёҳӣ низ чун соҳаҳои дигари хоҷагии халқ дар доираи қонунҳо танзим мешавад ва истилоҳҳои хоси худро дорад. Мувоғики таърифи Созмони Милали Муттаҳид ва Конфронси байналмилалӣ оид ба туризм, истилоҳи «туризм» ҳамчун муҳочирате муайян карда мешавад, ки бо тағири доимии манзили зист алоқаманд набуда, ин сафарест, ки сайёҳ ба минтақаҳои дигар рафта, пасон бармегардад. Дар ҳучҷатҳои СММ мағҳуми «турист» ҳамчун нафаре дониста шудааст, ки ба маҳалли дигар, кишвар барои фароғат, истироҳат, табобат ташриф меорад.

Муҳакқики африқоӣ Дэвид Ливингстон навиштааст, ки саёҳат кардан кори хеле осонтар нисбат дар рӯйи коғаз тасвир кардани он мебошад [69, с.7]. Аз ин бармеояд, ки на ҳар шахс мушоҳида ва таассуроташро аз саёҳати худ воқеъбинона ва шавқовару муассир баён карда метавонад.

Ин андешаро метавон чун хусусияти хосси эҷоди мавод дар журналистикаи сайёҳӣ ё ба истилоҳи дар Ғарб маъмули трэвел-журналистика нисбат дод. Гарчанде ҳамаи воситаҳои ахбори омма дар бораи сайёҳӣ иттилоъ медиҳанд, трэвел-журналистика (аз забони англ. travel journalism – «журналистикаи сайёҳӣ») – равияи хос дар медиа ба ҳисоб меравад.

Олим рус Ревенко Анастасия Андреевна чунин ақида дорад, ки баъд аз соли 1990 «...марҳилаи чоруми рушди журналистикаи сайёҳӣ – «трэвел-журналистика» оғоз гардида, зери ин мағҳум самти дар расонаҳои хабарӣ мақсаднок пешниҳод шудани иттилоот оид ба саёҳат дар пасманзари мавзӯъҳои география, таърих, фарҳанг, сайёҳӣ сурат мегирад» [76, с. 11].

Ба андешаи И.В. Показанієва, «ин равияи хоси софт-журналистика (журналистикаи тафреҳӣ-фароғатӣ – К.Р.) аст, ки барои мухотабон дар

бораи саёҳат ва ҷойҳои тамошобоб маълумот дода, бо ин восита ба мавзӯъҳои таъриху ҷуғрофиё, фарҳангу ҳунар, ҷаҳонгардию ахлоқ, фалсафаю тамаддун даҳл мекунад» [232].

Олимони соҳаи журналистикаи сайёҳӣ нақши иттилоотии сайёҳиро муҳим шуморида, таъкид намудаанд, ки туризмро метавон ҳамчун як падида, фаъолият, соҳа ҳисобид ва онро чун паҳнкунии иттилоот дарк намудан лозим аст.

Рушди туризм ва ҳифзи арзишҳои миллӣ, аз ҷумла ҳунарҳои мардумӣ, дар Тоҷикистон дар заминай ҳуқуқӣ танзим ва амалӣ мешавад.

Тибқи андешаи профессор Д. Сангинов, давраҳои рушди қонунгузории сайёҳии Тоҷикистон дар даврони соҳибиستиколӣ ба ҷор марҳилаи замонӣ ҷудо мешавад:

- «—марҳилаи аввал – солҳои 1991-1998;
- марҳилаи дуюм – солҳои 1999-2008;
- марҳилаи сеюм – солҳои 2009-2016;
- марҳилаи ҷорум – аз соли 2017 инҷониб» [233].

Гарчанде раванди қонунэҷодкунӣ аз солҳои пешин идома ёфтааст, марҳилаи таҳқиқи мо ба зинаи ҷорум рост меояд. Дар қонунгузории сайёҳӣ пешравии соҳа, ташаккули инфрасоҳтор намоён мегардад.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз солҳои аввали соҳибистиколӣ дар баробари таъмини рушди босуботи соҳаҳои хочагии халқ ба такмили инфрасоҳтори соҳаи сайёҳӣ ва рушди ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷуҳ намуда, дар ин замине санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва барномаву консепсияҳои давлатӣ қабул кардааст. Амалӣ намудани ҳуччатҳои мазкур ба рушди соҳаи сайёҳӣ нигаронида шуда, муносибатҳои ҷамъиятиро танзим мекунад.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳия ва қабули қонунҳои соҳавӣ, барномаву консепсияҳои гуногун манбаи бунёдӣ ба ҳисоб меравад. Агар тибқи моддаи 13-уми Конститутсия: «Замин, сарватҳои зеризаминиӣ, об, фазои ҳавоӣ, олами набототу ҳайвонот ва дигар боигарии табиӣ моликияти истисноии давлат мебошанд ва давлат истифодаи

самараноки онҳоро ба манфиати халқ кафолат медиҳад» [4, с. 9], дар моддаи 38-и Конститутсия зикр шудааст, ки «Давлат барои солимгардонии муҳити зист, инкишофи оммавии варзиш, тарбияи ҷисмонӣ ва сайёҳӣ тадбирҳо меандешад» [4, с. 16]. Дар моддаи 40-уми Конститутсия таҳти ҳимояи давлат будани сарватҳои фарҳангӣ ва маънавӣ таъкид гардида, тибқи моддаи 44-ум муқаррар шудааст, ки «Ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ вазифаи ҳар як шаҳс аст» [4, с. 22].

Дар Консепсияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2019 мақсади асосии сиёсати давлат дар соҳаи туризм ва таъмини шароити мусоиди хуқуқӣ «... барои самаранокии кори субъектҳои фаъолияти туристӣ ва дар ин асос ташкили самаранок ва рақобатпазири бозори сайёҳӣ, фароҳам овардани имкониятҳои қонеъгардонии эҳтиёҷоти шаҳрвандони кишвар ва хориҷӣ ба хизматрасонии босифати соҳа» [3, с. 3] муайян гардидааст.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи туризм»-ро ки 3-юми сентябри соли 1999 таҳти №824 қабул шудааст, метавон санади хуқуқии аввалин дар соҳаи сайёҳӣ номид. Дар он асосҳои хуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ташкилӣ ва тартиби амалӣ намудани фаъолияти туристӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян гардидаанд.

Дар моддаи 7-уми қонуни мазкур оид ба салоҳияти Ҳуқумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи туризм чунин муқаррарот ҷой дорад:

- «– муайян намудани сиёсати давлатӣ дар соҳаи туризм;
- муайян намудани мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи туризм;
- қабули санадҳои меъёрии хуқуқие, ки фаъолияти туристиро дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон мувоғики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим менамоянд;
- муқаррар намудани тартиби воридоту содироти хизматрасонии туристӣ;
- бастани созишномаҳои байниҳукуматӣ дар соҳаи туризм ва муайян намудани тартиби тадбиқи онҳо;

- тасдиқи барномаҳои давлатии инкишофи туризм, ки ба такмили саноати туристӣ равона шудаанд, иштирок дар ичрои барномаҳои байналхалқӣ;
- муқаррар намудани тартиби истифодаи захираҳои туристӣ бо мақсади туризм ва ҷуброни зарарҳои ба онҳо расонидашуда;
- муайян намудани тартиби сертификатсияи маҳсулоти туристӣ, молҳо ва хизматрасонии субъектҳои фаъолияти туристӣ;
- фароҳам овардани шароит барои ҷалби сармоя ба соҳаи туризм;
- ташкили низоми давлатии тайёр намудани мутахассисони соҳаи туризм ва таъминоти илмии соҳаи туризм;
- муайян намудани тарифҳои ягона барои баромадан ба қуллаҳои кӯҳӣ, пардоҳти наҷоти кӯҳӣ, бочи экологӣ;
- ҳалли дигар масъалаҳое, ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба салоҳияти он вобастаанд» [5].

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилооти экологӣ» роҷеъ ба дастрас, коркард ва паҳн кардани иттилооти экологӣ муқаррарот мавҷуд аст, ки донистан ва риояи он барои кормандони воситаҳои ахбори омма ва сайёҳон муҳим мебошад. Дар қонун гуфта мешавад, ки: «... интишори иттилооти экологӣ – амали молики иттилооти экологӣ, ки мақсадаш тавассути ҷойгиронӣ дар нашрияҳо, дигар воситаҳои ахбори омма, сомонаҳои расмии худ дар шабакаи умумиҷаҳонии иттилоотӣ ё бо роҳҳои дигари дастраси умум расонидани иттилооти экологӣ ба мақомоти давлатӣ, шахсони дигари воқеӣ ва ҳуқуқӣ мебошад» [8].

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи берун баровардан ва ворид кардани сарватҳои таърихию фарҳангӣ» [6], Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифз ва истифодаи объектҳои мероси таърихию фарҳангӣ» [11], Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи муҳити зист» [7], Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилооти экологӣ» [8], Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сайёҳии дохилӣ» [9], Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сайёҳӣ» [13] қабул гардидаанд, ки

асосҳои ташкилӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангии фаъолиятро дар соҳаи сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат медиҳанд.

Барои соҳибкорони соҳаи сайёҳӣ имтиёзҳо дар Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рӯйхати иншооти сайёҳие, ки барои бунёди онҳо воридоти таҷхизоту техника ва маводи соҳтмонӣ аз андоз аз арзиши иловашуда ва бочи гумруқӣ озод карда мешавад» аз 12-уми апрели соли 2018. – №189 дода шудааст. Маҳз дар ин замана соҳибкорон дар ду даҳсолаи охир ба бунёди иншооти сайёҳӣ бештар машғул шуда, таҷхизоти зиёдеро ба кишвар ворид намудаанд.

Дар ҳамаи қонунҳо масъалаи тарғиби сайёҳӣ ва иттилоотонӣ, фаъолияти ширкат ва марказҳои иттилоотӣ ба инобат гирифта шудааст. Аз ҷумла, дар моддаи 23-юми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сайёҳии доҳилӣ» оид ба таъмини дастрасии иттилоот дар соҳаи сайёҳии доҳилӣ гуфта шудааст:

«1. Бо мақсади тарғиботи сайёҳии доҳилӣ бо ҳамоҳангии мақоми ваколатдори давлатӣ сомонаи миллии интернетӣ ташкил карда мешавад.

2. Субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ вобаста ба фаъолияти худ сомонаи интернетӣ ва ё саҳифа(ҳо)и иҷтимоии интернетӣ ташкил намуда, мунтазам маълумоти даҳлдорро дар он(ҳо) ҷойгир менамоянд.

3. Шабакаҳои радио ва телевизиони давлатӣ барномаҳои доимоамалкунандаи маҳсуси марбут ба рушди сайёҳии доҳилиро ташкил менамоянд ва эълони (таблиғи) сайёҳии иҷтимоиро ройгон ба роҳ мемонанд.

4. Матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои аҳбори омма бо назардошти имкониятҳои мавҷуда мунтазам тарғиботи сайёҳии доҳилиро амалӣ менамоянд.

5. Маводи иттилоотӣ ҳангоми мухолифат надоштани мазмуни он ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва фарҳангии миллӣ, озодона паҳн карда мешавад» [9].

Ҳамчунин барои рушди соҳаи сайёҳӣ як силсила барнома, стратегия ва консепсияҳои давлатӣ, аз ҷумла, «Барномаи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2004-2009», «Барномаи рушди туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2015-2017», Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи пешниҳоди хulosai Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сайёҳии дохилӣ» (25 январи соли 2017, №27), Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» (27 майи соли 2017, №258), Қарори Маҷлиси миллӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сайёҳии дохилӣ» (12 июля соли 2017, №428), Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон намудани соли 2018» (29 декабря соли 2017, №977), Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдик намудани Нақшай ҷорабинихо бахшида ба «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» (20 январи соли 2018, №АП-922), Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028» (6 февраля соли 2018, №1005), Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Барномаи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2020» (1 марта соли 2018, №80), Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдики Нақшай ҷорабинихо бахшида ба «Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» (6 марта соли 2019, №АП-1176), Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рӯйхати иншооти сайёҳие, ки барои бунёди онҷо воридоти таҷхизоту техника ва маводи соҳтмонӣ аз андоз аз арзиши иловашуда ва боғи гумrukӣ озод карда мешавад» (12 апреля соли 2018, №189), Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» (1 августи соли 2018, №372), Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи эълон намудани солҳои 2019-2021 «Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ

ва ҳунарҳои мардумӣ» (2 январи соли 2019, №1170), Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи Нақшай чорабиниҳо баҳшида ба «Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» (6 марта соли 2019 №АП–1176), Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Нақшай чорабиниҳо оид ба амалисозии Стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 барои солҳои 2019-2022» (31 майи соли 2019, №270), Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳисботи раиси Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷараёни иҷрои Барномаи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2020 дар соли 2018» (31 майи соли 2019, №259), Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъсиси корхонаи воҳиди давлатии «Маркази иттилоотии хизматрасониҳои сайёҳӣ» (14 ноября соли 2019, №576), Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сайёҳӣ» (30 декабря соли 2019, №640), Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муассисаи давлатии таълимии «Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат» (29 апрели соли 2020, №240), Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба қабул кардани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сайёҳӣ» (24 июня соли 2020, №148), Қарори Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сайёҳӣ» (5 августи соли 2020, № 63), «Барномаи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2020», «Барномаи ноҳиявии рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2020», «Барномаи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025», «Барномаи рушди сайёҳии дехот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2025», «Стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2026», «Стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030», «Консепсияи рушди соҳаи туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2019», Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи

рӯйхати иншооти сайёҳие, ки барои бунёди онҳо воридоти таҷҳизоту техника ва маводи соҳтмонӣ аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумруқӣ озод карда мешавад», Низомномаи Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 ноябри 2019, №576), «Нақшай чорабиниҳо «Оид ба амалисозии Стратегияи рушди сайёҳӣ дар вилояти Ҳатлон барои давраи то соли 2030 барои солҳои 2023-2026» қабул гардидаанд.

Танзими ҳуқуқии соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ натанҳо барои рушди соҳа мусоидат намуд, балки сатҳи ҳавасмандӣ, ҷалби сокинони кишварро ба соҳибкории сайёҳӣ қувват дод. Иттилоот дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи сайёҳӣ ба такмили маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон мусоидат мекунад.

1.1. Баррасии соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар Паёмҳои солона ва Амру Фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳо, воҳӯриҳо бо мардум дар маҳалҳо, аз ҷумла Паёмҳо ба Маҷлиси Олии кишвар зимни баррасии масъалаҳои рушди ҳочагии халқ, ба соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ низ таваҷҷӯҳ мекунад. Маҳз дар такя ба ин соҳаи муҳимми стратегӣ, ки ба таҳқими иқтисоди миллӣ ва муаррифии фарҳангӣ тамаддуни тоҷикон замина мегузорад, шароити мусоид баҳри рушди инфрасоҳтори соҳа аз ҷониби давлату ҳукумати кишвар муҳайё шудааст.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Паёми хеш соли 2016 масъалаҳои имкониятҳои сайёҳӣ дар кишварро таҳлил карда, пешниҳод намудааст: «...бо мақсади боз ҳам тавсеа баҳшидани соҳаи сайёҳӣ, истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷуда дар ин самт, инкишофи инфрасоҳтори сайёҳӣ, беҳтар кардани сифати хизматрасонӣ, густариши раванди танзими давлатӣ ва дастгирии сайёҳии дохиливу ҳориҷӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармоя дар ин самт ва омода кардани кадрҳои болаёқат соли 2017 дар назди Ҳукумати Тоҷикистон соҳтори алоҳида оид ба соҳаи сайёҳӣ таъсис дода шавад» [229].

27 майи соли 2017 бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, №258 Кумитаи рушди сайёҳӣ таъсис ва низомномаи он тасдиқ карда шуд. Дар заминай он, моҳи ноябри соли 2017 дар Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Ҳатлон низ шуъбаи рушди сайёҳӣ таъсис дода шуд.

Дар татбиқи сиёсати давлатӣ ба масъалаи рушди сайёҳӣ дар сатҳи байналмилалӣ ва ҳамоҳангсозӣ кардани фаъолияти соҳторҳои маҳалӣ бо онҳо аҳамияти хосса дода шудааст. Бо назардошти ҳифзи манфиатҳои Тоҷикистон вусъат додани ҳамкорӣ бо ташкилотҳои байналмилалии туристӣ, ташкилотҳои ҷамъиятиӣ дар доираи санадҳои меъёригу ҳуқуқӣ ва стандартҳои давлативу умумичаҳонӣ вазифаи асосии Кумитаи рушди

сайёхии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳторҳои маҳаллии он ба ҳисоб меравад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Паёми соли 2017 ба Маҷлиси Оли аввалин маротиба ҳадафи давлатро дар соҳаи сайёҳӣ мушаххас баён кардааст: «Бо мақсади тараққӣ додани соҳаи сайёҳӣ, муаррифии шоистаи имкониятҳои сайёхии мамлакат ва фарҳанги миллӣ дар арсаи байнамилалӣ, инчунин, ҷалби сармоя ба инфрасоҳтори сайёҳӣ пешниҳод менамоям, ки соли 2018 дар кишвар «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон карда шавад» [230].

Ба тасвиг расидани Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон намудани соли 2018» ба вусъат ёфтани сайёҳӣ, эҳё ва шинохти ҳунарҳои мардумӣ, тавассути ин муаррифӣ шудани фарҳанги миллии тоҷикон, ташкили сармоягузории ин соҳаҳо нигаронида шуда буд.

Кумитаи рушди сайёҳӣ лоиҳаи Стратегияи рушди сайёҳиро барои давраи то соли 2030 омода ва барои баррасӣ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуд, зоро сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳимми бо шуғл фаро гирифтани аҳолии қобили меҳнат, баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, рушди дигар соҳаҳои хизматрасониву истеҳсолӣ, инчунин муаррифиунандай таъриху фарҳанг, табиат ва анъанаҳои миллӣ ба ҳисоб меравад.

Маҳз маҳсули фаъолияти тарғиботию ташвиқотӣ буд, ки шумораи сайёҳоне, ки соли 2018 ба Тоҷикистон омаданд, нисбат ба соли 2017 дуюним баробар афзуд.

Ба ғайр аз қабули «Стратегияи рушди сайёҳӣ барои давраи то соли 2030» аз ҷониби Роҳбари давлат таъқид гардид, ки ин фаъолият идома дода шавад: «Бо мақсади вусъат баҳшидан ба ҳалли масъалаҳои зикршуда ва бо дарназардошли зарурати инкишофи инфрасоҳтори деҳот пешниҳод менамоям, ки солҳои 2019–2021 «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон карда шаванд» [155].

Президенти кишвар дар Паёми хеш дурнамои фаъолиятро барои се соли минбаъда дар соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ тарҳрезӣ намуда, ҳадафҳои давлатро барои боз ҳам ривоҷ додани он муайян карданд.

Дар Паёми 26-уми декабри соли 2019 вазъи рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар зарфи як сол таҳлил ва вазифаҳои минбаъдаи масъулони соҳа муайян гардидаанд. Аз ҷумла дар Паём пешниҳод шуд, ки: «Бо мақсади рақобатпазир гардонидани соҳа дар бозори ҷаҳонии сайёҳӣ моро зарур аст, ки мутахассисони забондон, донандаи фарҳангу таърих ва технологияҳои мусирро омода қунем, кормандони ширкатҳои сайёҳӣ, роҳбаладҳо, тарҷумонҳо ва дигар мутахассисони соҳаро мутобиқ ба талаботи бозори сайёҳӣ ба воя расонем» [156].

Аз ҷониби Сарвари давлат масъалаи ҳамкории ҷомеаи шаҳрвандӣ, ташкилоту созмонҳои ғайриҳукуматӣ бо соҳторҳои давлатӣ, соҳибкорон, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, иҷозати раводиди бисёркаратаи ба муҳлати шаст рӯз, рафту омади ҳамватанони бурунмарзии зодагони Тоҷикистон ва рушди сайёҳии экологӣ низ баррасӣ гардид. Дар Паём барои тарбияи қадрҳои баландиҳтисоси соҳа зарурати таъсиси Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат пешниҳод гардид.

Муҳаққиқон рушди соҳаи туризмро ба омодасозии қадрҳои баландиҳтисоси соҳа, аз ҷумла роҳбаладони забондон, меҳмонхонашиносон, пешхизматон, ширкатҳои сайёҳӣ, фарҳангу таъриҳшиносон вобаста медонанд. Дар натиҷаи омӯзиши вазъ ва мушкилоти таҳсилоти сайёҳӣ дар Тоҷикистон муҳаққиқ М. Кадирова қайд мекунад, ки мақсади таҳсилоти қасбӣ дар соҳаи туризм, пеш аз ҳама, ба шахсият, ба ташаккули сифатҳои иҷтимоӣ ва қасбии ӯ нигаронида шудааст: «Омода кардани мутахассиси қасбӣ, на танҳо аз худ кардани донишу маҳорати технологияи сайёҳиро дар бар мегирад, балки фарҳанги шахсиро ташакқул медиҳад, зеро менечменти туристӣ ба соҳаи идоракуни захираҳои инсонӣ даҳл дорад ва нақши мутахассис ҳамчун пешоҳанг торафт меафзояд» [65, с. 19].

Ин андешаро дар таҳқиқоти М. Азимова низ дидан мумкин аст, ки барои мутахассиси соҳаи сайёҳӣ ташаккул додани «... сифатҳои масъулиятшиносӣ, бодикӯат будан, фаъолнокӣ, ташаббускорӣ, мустақилона қабул кардани қарорро» [58, с. 16] муҳим донистааст.

Ба андешаи муҳаққиқ Д. Амонова, рушди минбаъдаи соҳаи сайёҳӣ дар минтақаҳои Тоҷикистон ба ғайр аз омода кардан ва бозомӯзии мутахассисони хизматрасонии сайёҳӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар шудани сатҳи зиндагии мардуми мавзеъҳои сайёҳӣ, ҳамкорӣ ва дастгирии соҳибкорон «... таҳия ва қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки ба ташаккул ва вусъати рушди корхонаю ширкатҳои гуногуни соҳибкорӣ» [222] мусоидат мекунанд, зарур мешуморад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин фаъолияти пурмаҳсули тарғиботию иттилоотии намояндагони ВАО-ро барои рушди соҳаҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ муҳим арзёбӣ намудаанд: «... васоити ахбори омма бояд сипари боэътимоди ҳифзи манфиатҳои миллӣ, арзишҳои таърихиву фарҳангӣ, дастовардҳои Истиқлолияти кишвари азизамон бошед. Зоро васоити ахбори оммаи ватанӣ барои анҷом додани ин кор имкониятҳои кофии зеҳнӣ ва техникӣ доранд» [227].

Бо сабаби дар соли 2020-ум паҳн шудани бемории сироятии COVID-19 дар тамоми олам ба иқтидори иқтисодии ҷаҳон таъсири манфӣ расонид. Сайёҳӣ низ аз таъсири пандемияи коронавирус дар канор намонда, вазъи соҳаи мазкур ташвишовар гардид. Ҳукумати Тоҷикистон низ барои дастгирӣ кардани ширкатҳои сайёҳии кишвар тадбирҳо андешид.

Пандемияи COVID-19 барои сафарҳои даҳиливу хориҷии шаҳрвандон монеа эҷод мекард. Дар чунин марҳилаи душвор тарики воситаҳои электронии ахбор барномаҳои телевизионӣ дар бораи туризм паҳш гардида, дар матбуоти даврӣ мақолаву лавҳа ва очеркҳои сафарӣ интишор ёфтанд, интернет-порталҳои хос барои дӯстдорони ҷаҳонгардӣ таъсис дода шуданд.

Мувофиқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи пешгирии таъсири бемории сироятии COVID-19 ба соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон» пардоҳти андозҳо то 1 сентябри соли 2020 барои иншооти соҳаи сайёҳӣ, меҳмонхонаҳо, осоишгоҳҳо, ҳамлу нақли мусоғиркашонии байналмилалӣ манъ гардид.

Соли 2021-ум Президенти кишвар ду маротиба ба Маҷлиси Олии кишвар Паёмҳои хешро ироа карда, аз ҷумла рушди соҳаи сайёҳиро таҳлил намудааст: «Бо вучуди ин ҳама ва бо дарназардошти соли ҷамъбастии ташабbusi «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ», Кумитаи рушди сайёҳӣ, дигар соҳтору мақомоти марбута, аз ҷумла роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вазифадор карда мешаванд, ки доир ба афзоиш додани саҳми соҳаи сайёҳӣ дар рушди иқтисоди кишвар ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ барои ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ намудани хизматрасонихо, дарёfti роҳҳои нави ташкили инфрасоҳтори сайёҳӣ, ҷалби ҳарчи бештари сайёҳони дохиливу ҳориҷӣ, баҳусус, рушди сайёҳии дохилӣ чораҳои аввалиндарача андешанд» [157].

Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23-юми декабри соли 2022 низ таъкид гардидааст, ки шумораи сайёҳон ва ширкатҳои сайёҳии ватанӣ афзуд: «Барои таъмин намудани рушди минбаъдаи соҳаи сайёҳӣ зарур аст, ки Кумитаи рушди сайёҳӣ корро ҷиҳати зиёд кардани номгӯйи хизматрасонихои сайёҳӣ, баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонихо дар соҳа, роҳандозии васеи сайёҳии табобатӣ, экологӣ ва кӯҳнавардӣ густариш баҳшад. Дар ин раванд, бояд ба масъалаҳои самаранок ва бо сифати баланд татбиқ намудани лоиҳаҳои сармоягузории соҳа, идома додани бунёди инфрасоҳтори сайёҳии ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯй, баланд бардоштани мавқеи байналмилалии кишвар, ташаккули брендӣ миллии фарогири имкониятҳои сайёҳӣ ва муаррифии он дар арсаи ҷаҳонӣ, инчунин, таъмини иқтидори кадрии соҳа диққати ҷиддӣ дода шавад» [231].

Бо ташаббуси Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон барои рушди минбаъдаи соҳаи туризм ва ҳунарҳои мардумӣ соли 2022 дар Тоҷикистон расонаи иттилоотии навтарин – Телевизиони ҷумхуриявии «Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» ташкил шуд. Ба муносибати ташкили ин шабакаи телевизионӣ таъкид шуд, ки: «рисолати қасбии ҳар қорманди он бо назардошти раванди ҷаҳонишавӣ ва таҳаввулоти бузурги иттилоотию техникӣ бояд аз саҳмгузории доимӣ дар тарғибу ташвиқи дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии мамлакат дар соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, муҳимтар аз ҳама, муаррифии рӯзафзуни таъриху тамаддуни бостонии тоҷикон иборат бошад» [224].

Дар Паёми навбатии Роҳбари давлат оид ба лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ, аъзои гурӯҳи кории доимӣ доир ба самти сайёҳӣ будани яке аз муовинони раисони шаҳру ноҳияҳо, фаъолияти Бонки миллии Тоҷикистон барои додани қарзҳои имтиёznок, ворид гардидани 15 ёдгории таърихиву фарҳангии тоҷикон ба феҳристи байналмилалӣ мулоҳиза намуд: «Бо мақсади густариш баҳшидани тармиму барқарорсозӣ ва ҳифзи ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ, инчунин, рушди сайёҳӣ дар ин самт пешниҳод менамоям, ки дар назди Ҳукумати мамлакат соҳтори алоҳида – Агентии ҳифзи мероси таърихиву фарҳангӣ таъсис дода шавад» [158, с. 38].

Оид ба икрои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Нақшаи чорабинихо оид ба амалисозии Стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 барои солҳои 2023-2026» бо қарори раиси вилояти Ҳатлон аз 27-уми январи соли 2023 таҳти №25 тасдиқ гардидааст. Он аз 6 банд иборат буда, ба ғайр аз такмили идоракунии низоми сайёҳӣ, саноатикунонии босуръати соҳа, коршиноӣ ва пешниҳоду муаррифии маҳсулоти сайёҳӣ дар намоишгоҳҳои сатҳи байналмилалӣ, муаррифии захираҳои сайёҳӣ ҳамчун бренди миллӣ ва таъмини иттилоотии соҳаи сайёҳиро низ чун фаъолияти муҳим ба нақша гирифтааст. Дар нақша-чорабинӣ таҳия ва нашри маводи таблиғотӣ оид ба муаррифии вилояти Ҳатлон дар воситаҳои аҳбори омма ва шабакаҳои

иҷтимоӣ ба масъулияти шуъбаҳои рушди сайёҳӣ, иттилоотиву таҳлилӣ, идораи радиову телевизион ва мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии шаҳру ноҳияҳо вогузор карда шудааст.

Ҳамин тавр, пажӯҳиши масъала моро ба чунин натиҷагирӣ овард:

- масъалагузориҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар Паёмҳо ба Маҷлиси Олии мамлакат ироа шудаанд, барои рушди соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мусоидат кардаанд;
- таъсиси Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба татбиқи сиёсати давлатӣ ва ҳамоҳангсозии фаъолияти сайёҳӣ мусоидат намуд;
- барои инъикоси амалӣ шудани Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, фаъолияти иттилоотиву тарғиботии воситаҳои ахбори омма – матбуот, радио, телевизион густариш ёфта, шабакаи телевизионии маҳсуси «Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» таъсис ёфт;
- рушди соҳаи туризм ба омодасозии кадрҳои баландиҳтисоси соҳа, аз ҷумла роҳбаладони забондон, меҳмонхонашиносон, пешхизматон, ширкатҳои сайёҳӣ, фарҳангу таъриҳшиносон вобаста мебошад. Муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бо ихтисосҳои соҳаи сайёҳӣ бо ҳамин мақсад таъсис ёфтанд;
- мутахассиси соҳаи сайёҳӣ бояд дорои хислатҳои шахсию касбии масъулиятшиносӣ, ташаббускорӣ, забондонӣ ва уҳдабароӣ бошад;
- сироятшавӣ бо COVID-19 тавозуни иқтисодии оламро тағиیر дода, кишварҳои оламро бо ҳатари норасоии озуқаворӣ рӯ ба рӯ кард. Шаҳрвандон аз сафарҳои доҳилию ҳориҷӣ, ҳатто бидуни зарурат ба берун баромадан худдорӣ карданд. Дар ин марҳила воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон фаъолияти худро идома дода, аз ҷумла барои алоқамандони сайёҳӣ маводҳои касбии журналистӣ омода ва пешниҳод намуданд.

1.2. Таъмини шароит, амнияти сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ дар баробари таъмини рушди босуботи бахшу соҳаҳои хочагии халқ ба такмили инфрасоҳтори соҳаи сайёҳӣ низ таваҷҷуҳ зоҳир менамояд, ки ба рушди соҳаи сайёҳӣ таъсири бориз мегузорад.

Олимӣ соҳаи сайёҳишиносии рус О.В. Алексеева чунин иброз медорад, ки барои инкишофи сайёҳӣ дар кишвар, аз ҷумла дар минтақаи алоҳидай он тамоми мақсаду вазифаҳои консепсияи рушди устувор, оқилонаро дар таносуби манфиатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ амалӣ кардан зарур мебошад. Ӯ ривоҷ додани сайёҳиро, ки: «...бо шаклҳои гуногуни ҷорабиниҳои оммавию фарҳангӣ, варзишӣ ҷалб намуда, ба инкишофи инфрасоҳтори туристӣ, ҳамгирии табақаҳои гуногуни ҷомеа ва ташаккули симои мусбати мавзеъҳо мусоидат мекунад» [59, с. 10] муҳим мешуморад.

Ташкил намудани сомонаи миллӣ, ки маълумоти пурра ва мунтазам такмилшаванд бо иттилооти навро оид ба Тоҷикистон дастрас мекунад, барои ҳар як ширкати соҳибтахассуси сайёҳӣ манбаи маълумот буда, барои пешбуруди фаъолият мусоидат мекунад.

Таъсиси сахифаи фейсбуқӣ, ютуб ва инстаграмии Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2017 бо нишонии <http://ctd.tj> барои зерсоҳторҳои худ ва истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ барои татбиқи фаъолияти пурсамар имкон медиҳад. Дар сомона бахшҳои «Асосӣ», «Кумита», «Ҳамкорӣ», «Садандҳо», «Раводид», Сафар ба Тоҷикистон» ва «Тамос» мавҷуданд, ки иттилоотро мушахҳас медиҳанд. Инчунин дар сутуни «Маълумот дар бораи минтақаҳо» доир ба самтҳои афзалиятнок дар вилояти Ҳатлон чунин иттилоъ пешниҳод шудааст:

«Сайёҳии кӯҳиу варзишӣ, экологӣ – бештар дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои Ҳурсон, Левакант, Норак, Муъминобод, Балҷувон, Ҳовалинг ва

Шамсиддин Шоҳин созгор буда, дар ин замина роҳи Балҷувон-Сари Ҳосор, Кӯлоб-Чилдухтарон ва дар шафати роҳҳо хонаҳои типи нав Ҳомстей, Гестхаус ва Ҳостел бо хизматрасонии обу ташноб бунёд карда мешаванд;

– варзиши лижаронии кӯҳӣ – асосан дар ҳудуди ноҳияи Шамсиддин Шоҳин шароити мусоид барои ин навъи сайёҳӣ фароҳам буда, дар оянда бунёди базаи лижарониву сайёҳӣ ва аспсаворӣ мақсаднок мебошад;

– сайёҳии шикор, моҳидорӣ – бештар дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои Дӯстӣ, Муъминобод, Балҷувон ва Шамсиддин Шоҳин афзалият дорад. Имрӯз дар байни сайёҳон ҳавасмандии гирифтани мустакилонаи моҳӣ дар ҷараёни сафар, бевосита пухтан ё омода намудани он хеле маъмулу машҳур буда, баҳри ҷалби сайёҳон ба ин минтақа ҳам аз нигоҳи сайёҳии доҳилӣ ва ҳам байналмилали созгор мебошад;

– сайёҳии таърихию фарҳангӣ дар аксари шаҳру ноҳияҳои вилоят, аз ҷумла шаҳрҳои Боҳтар, Кӯлоб ва ноҳияҳои Ваҳш, Қубодиён, Восеъ, Шамсиддин Шоҳин, Балҷувон, Ҳовалинг, Муъминобод, Шаҳритуз ва Фарҳор бештар афзалият дорад. Мавриди зикр аст, ки шаҳри бостонии Кӯлоб 2700 сол таърих дошта, дар масири Шоҳроҳи Абрешим қарор дорад. Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил бо такя ба таърихи бою рангини шаҳри Кӯлоб онро дар соли 2015 ҳамчун шаҳри фарҳангиву таърихӣ дар байни давлатҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил эълон намудааст;

– ҳамзамон, шаҳри қадимаи маркази илмиву фарҳангии Ҳуталони қадим – Ҳулбук низ то имрӯз аз нигоҳи меъморӣ соҳтмон ва масолеҳи он дар ҷаҳон ҳамто надорад;

– сайёҳии солимгардонӣ-санаторӣ, истироҳатӣ бештар дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои Норак, Восеъ, Муъминобод, Темурмалик афзалият дорад. Бойси ифтиҳор аст, ки рӯз аз рӯз саноати сайёҳӣ дар ин минтақа рушд ёфта, бо соҳтани роҳҳои сатҳи байналмилали, нақбҳо, ба пойтаҳти мамлакат наздиқ будани шаҳру ноҳияҳо, аз қабили Норак ва Восеъ ба соҳтани

инфрасохтори сайёҳӣ, таъсиси кемпингҳо ва осоишгоҳҳо сармояи дохилӣ тақозо дорад;

– саёҳати динӣ ва зиёратӣ бештар дар худуди шаҳру ноҳияҳои Норак, Дустӣ, Шаҳритус, Кӯлоб, Данғара, Балҷувон, Муъминобод, Шамсиддин Шоҳин ва Ховалинг афзалият дорад. Мавриди зикр аст, ки тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят аз нигоҳи самтҳои афзалиятноки соҳа диққатчалбунанда ва тамошобоб мебошанд. Махсусан мавзеъҳои Тахти Сангин, Чилучорчашма, Чилдуҳтарон, мақбараи Имом Зайналобиддин, олим ва мутафаккири Шарқ Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ солҳои охир таваҷҷуҳи чомеаи ҷаҳониро ба худ ҷалб намуда истодаанд» [238].

Шуъбаи рушди сайёҳӣ дар вилояти Ҳатлон сомонаи <http://sayohikhatlon.tj> [239] -ро соли 2019 таъсис дода, аз бахшҳои «Асосӣ», «Шаҳру ноҳияҳо», «Ширкатҳои сайёҳӣ», «Инфрасохтор», «Забонҳо» ва «Ҳазина» иборат аст. Барои таъмини дастрасии омма ба маълумоти сайёҳӣ зербахшҳои «Истироҳатгоҳову осоишгоҳҳо», «Мавзеъҳои сайёҳӣ», «Тарабхонаҳо», «Чойхонаҳо» ташкил шудаанд, ки ҷалби сайёҳонро бештар мекунад.

Барои иттилоотонӣ ба ғайр аз сомонаи расмии шуъбаи сайёҳии вилоят, дар шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбуқ, инстаграм ва ютуб саҳифаҳои дорои маълумотҳои сайёҳӣ ташкил шудаанд, ки маълумоти иловагӣ ва бештарро фаро мегиранд. Ҳамчунин, барномаи мобилии «Роҳнамо барои сайёҳон» бо фарогирии маълумоти муфассал дар бораи вилоят, шаҳру ноҳияҳои он, ширкатҳо ва мавзеъҳои сайёҳӣ, таърихи фарҳангӣ бо силсилааксҳо омода шудааст, ки барои сайёҳон чун иттилоотӣ сафарбаркунанда хизмат мекунад.

Дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Ҳатлон дар маҷмуъ 27 марказ ва нуқтаҳои иттилоотии сайёҳӣ таъсис дода шуда, ҷиҳати тарғиби ин минтақа фаъолият менамоянд.

Сомонаи <http://sayohikhatlon.tj> барои сайёҳони дохиливу хориҷӣ бо забонҳои русӣ ва англисӣ низ маълумот пешниҳод менамояд. Ин барои

муарифии Хатлон таъсири мусбат гузошт. Аз ҳамин лиҳоз, дар соли 2021-ум 2 ҳазору 676 нафар сайёҳи хориҷӣ аз мавзеъҳои сайёҳии ин минтақа дидан намуданд.

Ҳоло дар Тоҷикистон сомонаҳои сайёҳӣ зиёданд, ки барои шинос намудани вилояти Хатлон ба сайёҳони эҳтимолӣ нақши муҳим доранд. Аз ин сомонаҳо доир ба вилояти Хатлон ва мавзеъҳои сайёҳии он маълумот дастрас кардан мумкин аст. Ширкатҳои сайёҳии минтақаи Хатлон, аз ҷумла, «Сайёҳ асри 21», «Туризми бо воситаи ҷомеа асосёфта», «Сайри ҷаҳон», «Ориёй», «Экспедитсияи Осиёи Марказӣ», «Морхӯр», «Ховалинг Фриленд Эдвенчер», «Нодир Тимпур», «Муҳофиз», «Сафари Дашти Ҷум», «М.Бухорӣ», «Сайди роҳ», «Сайди Тагноб», «Шоҳин», «Сари Ҳосор Травел» «Сайри Мунк», «Истироҳатгоҳи Пули Сангин», «Садои Кӯҳсор» низ барои тарғибот аз телевизион, синамо, радио, матбуот, сомонаҳо ва шабакаҳои интернетӣ, лавҳаҳои тарғиботӣ, PR ва дигар воситаҳои иртибот истифода мебаранд.

Рушди босуръати сайёҳӣ дар замони муосир, ба вучуд омадани роҳу усулҳои гуногуни ҷалби сайёҳон, рақобат дар соҳаи туризм, ҳамкориҳои байналмилалӣ дар ин самт масъалаи таъмини амнияти сайёҳонро ба миён гузошта, амалӣ шудани сайру сайёҳатро дар муҳити осоишта ва амн муҳим мешуморад.

Таъмини амнияти сайёҳӣ яке аз омилҳои рушди ҳамаҷонибаи соҳаи сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амнияти сайёҳон дар доҳили қишвар ва берун аз он кафолат медиҳад. Дар баробари ин, тибқи моддаи 24-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сайёҳӣ», мақомоти корҳои хориҷӣ уҳдадоранд, ки сайёҳро аз хатарҳои эҳтимолӣ дар давраи будубоши сайёҳӣ огоҳ намоянд.

Қонун, ҳамчунин, субъектҳои хизматрасонии сайёҳиро вазифадор кардааст, ки на дертар аз се рӯз пеш аз саёҳат дар шакли хаттӣ ба сайёҳон доир ба тартиби ворид шудан, анъанаҳои мардуми маҳал, маросимҳои миллӣ, мавзеъҳои сайру сайёҳат маълумот пешниҳод намоянд. Онҳо

масъуланд, ки оид ба хатарҳои эҳтимолӣ ҳангоми сайёҳат иттилоъ дода, тадбирҳои огоҳкунандаро, ки ба таъмини амнияти сайёҳон равона шудаанд, амалӣ намоянд.

Барои таъмини амнияти сайёҳон дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сайёҳӣ», «Стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030», «Барномаи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» муқаррарот мавҷуд аст.

Мувофиқи моддаи 28-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сайёҳӣ» субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ уҳдадоранд:

« – амнияти сайёҳонро ҳангоми саёҳат таъмин намоянд;
– сайёҳонро оид ба зарурати суғуртаи сайёҳӣ ҳангоми беморӣ ва суғуртаи ҳаёт огоҳ созанд ва дар ин самт ба онҳо мусоидат намоянд» [13].

Имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон дар воситаҳои ахбори оммаи ватанӣ ва хориҷӣ инъикос гардида, аз тарафи ширкат ва ташкилотҳои давлатҳои дигар баҳогузорӣ мешавад.

Дар бораи амнтарин давлати дунё будани Тоҷикистонро аксар марказҳои таҳлилӣ ва назарсанчии хориҷӣ таъкид намудаанд.

Дар воқеъ, натиҷаи тадқиқоти маркази таҳлилии ҷаҳонӣ барои ҳар давлат хеле муҳим доноста мешавад. Зоро дар шароити пуриҳтилоғи вазъияти муосир, авчи фаъолияти ташкилотҳои терористӣ ва тундрав, ки ҳамарӯза метавонанд хатар эҷод кунанд, дар сатҳи қобили таваҷҷӯҳ таъмин кардани амнияти шаҳрвандон ва меҳмонон, нишондиҳандай кори шоистаи мақомоти амниятӣ ва ҳифзкунандай тартиботи ҷамъияти давлат мебошад.

Маврид ба ёдоварист, ки танҳо давлатҳои метавонанд истиқлоли ҳудро ҳифз намоянд, ки ба масъалаи таъмини амнияти миллии давлати хеш таваҷҷӯҳи хосса дошта бошанд. Бо эълон шудани солҳои 2018, 2019-2021 «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» баррасии масъалаи ҷалби сайёҳони бурунмарзӣ ба Тоҷикистон ва кафолати амнияти онҳо ҷиддӣ сурат гирифт.

Сайёҳон ба он ҷойхое сафар менамоянд, ки ба амну оромии худ эътимод дошта бошанд. Аз тарафи дигар, ташрифи бештари сайёҳон ба давлати Тоҷикистон боиси афзоиши бахши даромадҳои мамлакат гардида, дар баробари ин, барои муаррифии ҳар чи бештари фарҳангу тамаддуни қадимиамон ба ҷаҳониён, мусоидат менамояд.

Тарғиби кишвар ҳамчун давлати дорои зарфиятҳои васеи навъҳои гуногуни туризм, бехатарии сайёҳӣ тавассути матбуоти даврӣ, радио, телевизион, интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ яке аз самтҳои фаъолияти журналистикаи тоҷик мебошад. Дар матбуоти даврии маҳаллии вилояти Ҳатлон низ мавзъҳои сайёҳӣ ва намудҳои сайёҳии таърихию зиёратӣ, кӯҳнавардӣ, экологӣ, фароғатию табобатӣ, шикор ва моҳигирӣ, астрономӣ, варзишӣ, саргузаштдор, намоишӣ, деҳотӣ, гурӯҳӣ, кишоварзӣ ва ғайра ба таври густурда тарғиб мешаванд. Ин маводи матбуотӣ ба таҳқим бахшидани обруи мусбати Тоҷикистон ҳамчун кишвари бехатари сайёҳӣ ва даъвати сайёҳони хориҷӣ равона гардидаанд.

Чи тавре ки муҳаққиқ Ҷан Ван Ле аз таҷрибаи журналистони Ветнам дар афзудани имиҷи давлат тавассути ВАО изҳори ақида кардааст, «Журналистика, маҳсусан матбуоти давлатӣ, ба роҳбарияти давлат дар тағйири услуби идоракунӣ ва боз ҳам фаъолонатар тарғиб намудани симои нави мамлакат дар хориҷа кумак меқунад» [83, с. 18].

Интишори варақаву роҳнамоҳои маҳсуси сайёҳӣ, таъсиси рубрикаҳои вижай сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар рӯзномаву мачаллаҳо, таъсиси телевизиони «Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» ва намояндагии он дар вилояти Ҳатлон дар ҳамкорӣ бо Кумитаи сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун иттилооти сареъ ва фарогирандаи соҳа пешниҳод шудаанд, ки таъмини амнияти сайёҳон дар вилоят яке аз ҳадафҳои асосӣ ба шумор меравад.

Расонаҳои хабарӣ дар ҳамкорӣ бо соҳторҳои даҳлдор барои тарғиби мақсадноки соҳаи сайёҳӣ ташкил мешаванд. Дар моддаи 17-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сайёҳӣ», ки ба дастрасии иттилоот дар

соҳаи сайёҳӣ бахшида шудааст, ташкили рӯзнома, маҷаллаи даврӣ, шабакаҳои соҳавии телевизионӣ, радиоӣ ва сомонаи миллии интернетӣ пешбинӣ гардидааст.

Қонун шабакаҳои радио ва телевизиони давлатиро уҳдадор кардааст, ки ба ғайр аз таҳияи барномаҳои пайвастаи рушди соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълони сайёҳии иҷтимоиро ройгон ба роҳ монанд.

Ҳамаи воситаҳои ахбори омма ва иртибот, аз як тараф, барои иттилоотонӣ хизмат кунанд, аз тарафи дигар, боварии сайёҳонро ба амнияташон ҳангоми саёҳат ташаккул медиҳанд. Барои сайёҳони ватанӣ ва хориҷӣ дар баробари мавҷудияти шароити мусоиди буду бош ва муносибат амният аз ҷумлаи муҳимтарин масъалаҳо ба ҳисоб меравад.

Созмони интернетии сайёҳии «Globe Sports» Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба беҳтарин «даҳгонаи макони сафар» дар соли 2014 нисбат додааст. Геллап (Gallup) яке аз марказҳои маъруфи назарсанҷӣ соли 2015 Тоҷикистонро амнтарин кишвари пасошуравӣ ва аз ҷумлаи даҳ кишвари амну ором арзёбӣ кардааст» [179].

Дар соли 2023 Маркази «Геллап» («Gallup») дар натиҷаи назарсанҷии нави худ Тоҷикистонро дар садри кишварҳои амни ҷаҳон ҷой дод. Гузориши нави «Геллап» охири моҳи октябри соли 2023 нашр шуда, ҳулосаи сайёҳонро дар бораи эҳсоси ҳатар ва амнияташон дар 142 кишвари ҷаҳон фаро мегирад. Дар ин раддабандӣ Тоҷикистон бо 96, Финландия ва Исландия бо 92-холӣ дар сегонаи аввали кишварҳои амни ҷаҳон ҷой гирифтаанд [184].

Сайру саёҳат дар Тоҷикистон дар шароити осоиштаву амн ба ҷалби бештари сайёҳон ба кишвар сабаб шуд. Агар дар намоишгоҳи ҷаҳонии сайёҳии «Берлин-2018» минтақаи баландкӯҳи Бадаҳшони Тоҷикистон дар минтақаи Осиё ва Үқёнуси Ором ҳамчун беҳтарин пешоҳангони глобали дар ҳифзи фарҳангии миллӣ, анъана ва ҷалби мардумон ба соҳаи туризм ҷойи аввалро сазовор шуда бошад, барои сайёҳони Федератсияи Россия Тоҷикистон дар феҳристи 50 давлати хориҷии маъруфттарин ҷой дода шудааст.

Натицаҳои раддабандии афзоиши сафари сайёҳӣ аз рӯйи маълумоти Созмони ҷаҳонии сайёҳӣ (UNWTO) дар соли 2018 ба Тоҷикистон ҷойи аввалро сазовор донистааст.

Ҳамчун «Пойтаҳти сайёҳии кишварҳои Созмони ҳамкории иқтисодӣ барои солҳои 2020-2021» пазируфта шудани шаҳри Душанбе, соли 2019 ба даҳгонаи беҳтарин шаҳрҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил барои саёҳати тирамоҳӣ шомил шудани он аз нуфузи Тоҷикистон ва пойтаҳти он далолат мекунад.

«Тоҷикистон тибқи назарсанҷии маҷаллаи байналмилалии бонуфузи «Lonely Planet» байни 10 минтақаи беҳтарини саёҳат ва сафар ба Шоҳроҳи Абрешими Осиёи Марказӣ дар мақоми аввал қарор гирифт» [234].

Яке аз ҳадафҳои Стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 таъмини беҳатарии сайёҳон ба шумор меравад.

Дар ин самт ташкил шудани шуъбаи милитсияи сайёҳӣ дар назди Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2018 барои ҳамкорӣ ва робитаи мустақими он бо ширкатҳои сайёҳӣ нақши назаррас дорад. Милитсияи сайёҳӣ дар кишвар бо мақсади таъмини амнияти сайёҳон, пешниҳоди маълумоти зарурӣ, расонидани кумакҳо, ҳимояи манфиатҳо ва пешгирии чинояткорӣ дар байни сайёҳон таъсис ёфтааст.

Дар фазои иттилоотии Тоҷикистон чопи рӯзномаву маҷаллаҳо, фаъолияти шабакаҳои радиову телевизион, таъсиси сомонаҳои интернетии ВАО, шуъбаҳои таҳлилӣ-иттилоотии мақомоти ҳокимиюти давлатӣ, ҳадамот ва марказҳои матбуотӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ барои пешниҳоди иттилооти сареъ ва воқеъбинона, таъмини амнияти иттилоотӣ нигаронида шудааст. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кормандони ВАО дастур додаанд: «Манфиат ва арзишҳои миллӣ ва суботу оромии ҷомеа тақозо менамояд, ки воситаҳои ахбори оммаи ватанӣ натанҳо дастгоҳи тавонои хабарӣ бошанд, балки дар муборизаи иттилоотӣ барои ҳифзи манфиатҳои миллӣ, алалхусус, амнияти давлатӣ ва ҷомеа хидмат намоянд» [161, с. 357].

Воқеан, амнияти иттилоотӣ барои Тоҷикистон муҳим аст. Дар ҳама давру замон масъулияти таъмини системаи амният ва суботи чомеа бар дӯши давлат аст. Онро ҳамчун организми ягонаи зиндаи миллат дар фазо ва вақт донистан мумкин аст. Гузашта аз ин, дар маҷмуи ягонаи созмонҳои байналхалқии минтақавӣ ва универсалий субъекти дигаре, ки кафолати оромӣ ва осудагии як давлати дигарро дихад, вучуд надорад.

Баъд аз баррасии мавзуъ ба чунин хулоса омадем:

- тағйироти куллии равандҳои рушди замони муосир, рақобат дар рушди сайёҳӣ, ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ҷалби сайёҳон ба қишвар масъалаи таъмини амнияти сайёҳонро ба миён гузошта, баргузории саёҳатро дар муҳити осоишта ва амн бартарӣ медиҳад;
- дар воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон мавзеъҳои сайёҳӣ ва намудҳои сайёҳии қӯҳнавардӣ, таърихию зиёратӣ, варзишию қӯҳгардӣ, шикор ва моҳигирӣ, экологӣ, гурӯҳӣ, фароғатию табобатӣ, астрономӣ, намоишӣ, варзишӣ, деҳотӣ, қишоварзӣ ва ғайра ба таври густурда тарғиб мешаванд. Ин намоишҳои телевизионӣ ва маводи матбуотӣ ба таҳқим баҳшидани имиҷи мусбати Тоҷикистон ҳамчун қишвари сайёҳӣ равона гардидаанд;
- интишори варақаву роҳнамоҳои маҳсуси сайёҳӣ, таъсиси рубрикаҳои вижай сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар рӯзномаву маҷаллаҳо, таъсиси телевизиони «Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» ва намояндагии он дар вилояти Ҳатлон дар ҳамкорӣ бо Кумитаи сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шуъбаи рушди сайёҳии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Ҳатлон ба иттилоотонии мухотабон нигаронида шудааст;
- воситаҳои ахбори омма ва иртибот аз як тараф барои иттилоотонӣ хизмат кунанд, аз тарафи дигар, боварии сайёҳонро ба амнияташон ҳангоми саёҳат ташаккул медиҳанд. Матбуоти даврии Ҳатлон ба ин масъала камтар таваҷҷӯҳ намуда, дар маводи хеш ба он ишораҳо доранду бас.

1.3. Инъикоси татбиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба сайёҳӣ дар матбуоти даврии маҳаллии вилояти Ҳатлон

Дастовардҳои замони Истиқололи давлатиро бидуни фаъолияти ВАО наметавон тасаввур кард. Дар чунин шароите, ки муборизаҳои геополитикӣ ва иттилоотӣ ҳамчун як рукни ҷаҳонишавӣ амал мекунанд, нақши воситаҳои ахбори омма дар ташаккули афкори омма барои муқовимат ба арзишҳои бегона, устуворӣ дар роҳи худшиносиву худогоҳӣ, ҳифзи фарҳанги миллӣ ба маротиб боло меравад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ–Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ифтитоҳи муассисаҳои давлатии телевизионии «Варзиш», «Синамо» ва Академияи воситаҳои ахбори омма (1 марта соли 2016) ба кормандони ВАО муроҷиат карда, вазифаҳои касбии журналистони тоҷикро дар замони мураккаби глобализатсия дар инъикоси фарҳанги миллӣ, ҳувияти миллӣ, риояи меъёрҳои забони давлатӣ ва ҳифзи он, таъсиргузор будан ба афкори оммаро муҳим шуморид.

Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумлаи соҳаҳоеанд, ки рушди онҳо барои муаррифии шоистаи сарватҳои табиию фарҳангии Тоҷикистон созгору коромад мебошад.

Дар ин масир низ воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон хизмати мондагор анҷом медиҳанд. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии кишвар, ки санади меъёрии ҳуқуқӣ ва ҳуччати роҳнамо барои рушди иҷтимоию иқтисодии давлат маҳсуб мегардад, сайёҳиро низ самти муҳим мешуморад. ВАО, аз як ҷониб, иттилооти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ бошад, аз ҷониби дигар, барои амалӣ шудани ҳадафҳои стратегӣ мусоидат мекунад. Бо назардошти муҳиммияти масъала, дар матбуоти даврӣ, аз ҷумла рӯзномаи вилояти «Ҳатлон» матнҳои пурраи Паёмҳои Президенти кишвар ба табъ мерасанд.

Дар Паёми соли 2018-и Роҳбари давлат Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон карда шуд. Дар сарсаҳифаи шумораи нахустини

рӯзномаи «Хатлон» дар соли 2018 мақсади эълон намудани ин иқдоми Сарвари давлат зикр гардида, ҳамзамон мужда дода шудааст, ки ҷиҳати истеҳсоли молҳои ниёзи мардум дар хона ва рушди ҳунарҳои мардумӣ аз 1 январи соли 2018 аз пардохти ҳамаи намудҳои андоз озод карда шаванд.

Ангораи «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» чунин тавсиф ёфтааст: «Дар гирдогирди рамз бо забонҳои тоҷикию англисӣ матни «2018 Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» оро ёфтааст, ки ифодакунандай моҳияти рамз буда, истифодаи матн бо забони англисӣ барои тарғиби ташаббуси мазкур байни сайёҳон ва кишварҳои хориҷӣ мебошад.

Дар миёни рамз кӯҳҳои осмонбӯсу сарбафалаки Тоҷикистон акс ёфта, дар болои яке аз қуллаҳои кӯҳ рамзи гардиши абадӣ, ки дар ҳунарҳои мардумӣ васеъ истифода мегарданд, ҳамчун хуршеди тобон нақш гирифтааст. Рамз ҳамчунин обҳои соғи кишварро дар худ инъикос карда, расми сайёҳ ва нусҳаи офтоба, ки ҳамчун нишони ҳунарҳои мардумӣ мебошад, бозгӯи рушди соҳаи сайёҳӣ, эҳё ва дастгирии ҳунарҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад» [181].

Иттилои «Имтиёзҳои навбатӣ дар соли рушди сайёҳӣ» дар рӯзномаи «Хатлон» чоп шудааст, бо қонунҳои нави соҳаи сайёҳӣ алоқаманд аст. Аз ҷумла, дар он омадааст, ки: «... рӯйхати иншооти сайёҳие, ки барои бунёди онҳо воридоти таҷҳизоту техника ва маводи соҳтмонӣ аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумруқӣ озод карда мешаванд, бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 апрели соли 2018 тасдиқ гардид.

Тибқи қарори мазкур, ба ин рӯйхати иншооти сайёҳӣ меҳмонхонаҳо, аз ҷумла, меҳмонхонаҳои маҳсус (хурд, гестҳаус, хотел), осоишгоҳҳои табобатӣ, истироҳатгоҳҳо, фароғатгоҳҳо, марказҳои хизматрасонии маҷмӯии сайёҳӣ, нуқтаҳои хизматрасонии маҷмӯии сарироҳӣ, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, мавзеъҳои фарҳангию таъриҳӣ ва динӣ (осорхонаҳо, зиёратгоҳҳо, иншооти таъриҳӣ), инфрасоҳтори моҳигирӣ ва шикор бо мақсади сайёҳӣ, тарабхонаҳои дорои бренди байналмилалӣ, марказҳои истеҳсоли маҳсулоти ҳунармандӣ, пойгоҳҳои маҳсуси мутобиқгардонии

минтақаҳои баландкӯҳ барои сайёҳон, маҷмааи сайёҳию лижаронӣ ва марказҳои омӯзишӣ барои кӯҳнавардӣ, лижаронӣ, роҳбаладӣ ворид карда шудаанд» [135].

Нашрияи «Хатлон» оид ба қабули қарорҳо як силсила маводи таҳлилӣ чоп намуда, рушди иқтисодиётро ба амалӣ шудани санадҳои меъёриву ҳуқуқии сайёҳ ва хунарҳои мардумӣ нисбат додааст.

Дар моддаи 1-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоот» мағҳуми иттилооти ҳуқуқӣ чун маҷмуи маълумоти ҳуччатӣ ё ба таври оммавӣ эълоншуда оид ба ҳуқуқ, системаи он, манбаъҳои татбиқ ва далелҳои ҳуқуқӣ, муносибатҳои ҳуқуқӣ, тартиботи ҳуқуқӣ, вайрон кардани ҳуқуқ ва мубориза бо он, пешгирии қонуншиканӣ муайян шуда бошад, дар моддаи 19-уми қонуни мазкур доир ба иттилооти ҳуқуқӣ муқаррароти мушаххас мавҷуд аст. Дар он манбаъҳои иттилооти ҳуқуқӣ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, иттилооти воситаҳои ахбори омма, маърузаҳои оммавӣ, дигар манбаъҳои иттилоот оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ ҳисобида мешаванд.

Бо мақсади таъмини шаҳрвандон бо санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ давлат интишори расмии онҳоро мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» ба танзим медарорад.

Матбуоти даврии Хатлон низ бо назардошти ин талаботи қонун дар фазои иттилоотӣ ба хонандагони худ дар маърифати ҳуқуқии онҳо нақши назаррас дорад.

Мақолаи Ёқубҷон Назиров, омӯзгори Коллеҷи маҳсусгардонидашудаи шаҳри Боҳтар «Туризм ва имкониятҳои рушди он дар Тоҷикистон» қабули ин ҳуччатҳоро барои рушди соҳаи сайёҳӣ баррасӣ намуда, имконияти мусоиди рушд донистааст: «Дар асоси Консепсияи миллии рушди туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2019, Тоҷикистон бояд то соли 2020 зиёда аз як миллион сайёҳро дар кишвар қабул намояд. Ҳамчунин, бунёди силсилаи меҳмонхонаҳои сатҳи баланди

байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе ва ташкили инфрасоҳтори аввалиндарача дар манотики гуногуни мамлакат амалӣ шуда истодааст, ки дар оянда барои ҷалби сайёҳон мусоидат менамоянд» [154].

Маводи «Аз рушди сайёҳӣ то афзалият ба ҳунарҳои мардумӣ»-и ҳуқуқшинос Қадриддин Пирзода ба ду самти афзалиятноки сарватҳои миллӣ – сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ алоқаманд доностани муаллифро ифода мекунад. Муаллиф таваҷҷӯҳи сайёҳонро ба ҳунарҳои миллии тоҷикӣ ки тавассути онҳо ин ҳунарҳо ба ҷаҳониён муаррифӣ мегарданд, дар рушди иқтисодию иҷтимоии қишвар мухим арзёбӣ менамояд.

Ӯ пешниҳод намудааст, ки «Моли истеҳсолнамудаи ҳунармандони қишварро аксаран сайёҳон ҳарида, ҳамчун тухфа ё савғо бо худ мебаранд. Истеҳсолоти ҳунармандон низ василаи ҷалби меҳмонони ҳориҷӣ ба мамлакат ва тарғиби таъриху фарҳанги ҳалқ мебошад. Ин ду соҳаи ояндадорро бо ҳам тавъам соҳтан иқдоми хирадмандона аст» [159].

Мувофиқи талабот яке аз воситаҳои асосии ҷалби сайёҳон ба мамлакат, дар баробари хизматрасониҳои баландсифат, содагардонии раводид ва муҳлати будубош дар қишвар мебошад. Ин масъала дар суханрониву Паёмҳои муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва навиштаҳои намояндагони соҳаҳои гуногун ифода ёфтааст.

Дар шарҳи Б. Қурбониён, судяи Суди иқтисодии вилояти Ҳатлон ташаббусҳои Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири рушди ҳунарҳои мардумӣ фурӯши онро аз ҳама намуди андоз ва пардоҳти дигари давлатӣ озод намудан ба кам гардидани арзиши аслии маҳсулот ва афзоиши ҳаҷми истеҳсолу содироти он мусоидат менамояд: «Дар такя ба иқдоми пешгирифтai Роҳбари давлат мо тасмим гирифтем, ки дар ҳама шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ гузаргоҳҳои доимоамалкунандай ҳунармандонро боз намоем. Дар қатори дастгириҳои ширкатҳои сайёҳӣ, ки соли гузашта Сарвари давлат дар Паёми хеш ба Маҷлиси Олий ироа доштанд, имсол боз ҳам кумакҳои нав дар ин ҷода аз ҷониби Роҳбарияти Олии мамлакат пешбинӣ гардид. Аз ҷумла, муҳлати бақайдгирии шаҳrvандони ҳориҷӣ то

10 рӯз тамдид хоҳад шуд, ки қаблан вақти ҷудошуда кифоят намекард» [121].

Соли 2019 низ нашрияи «Ҳатлон» матни пурраи Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп намуда, рамзи «Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон гардидани солҳои 2019-2021 пешниҳод кардааст: «Гирдогирди рамзро се хати доирашакли сурх, сафед ва сабз фаро гирифтааст, ки таҷассумгари Парчами давлатӣ маҳсуб меёбанд. Инчунин, ду хатти иловагии доирашакли қабудранг ва ҳафт ситора низ рамзҳои миллиро ифода мекунанд. Дар гирди рамз бо забонҳои тоҷикиву англисӣ «Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 2019-2021» навишта шудааст.

Дар маркази доира ҷузъиёти асосии рамз – қӯҳҳои сарбафалаккашидаи Тоҷикистон, офтоби оламоро, манзараҳои зебои ҳаёти дехот, роҳу нақбҳо ва сайёҳ чун нишонаи рушди сайёҳӣ, рубоб, қӯза ва анору ангуру ҳамчун рамзи қишоварзӣ ҷой дода шудааст, ки таҷассумкунандай мақони меваҳои шаҳдбор будани диёри зебоманзари Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд.

Ҳамзамон, мусаввараҳо бо нақшу нигорҳои миллӣ оро дода шудааст, ки идомаи ҳунарҳои мардумӣ мебошанд.

Дар маҷмуъ, рамзи мазкур ҷор ҳадафи стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон – расидан ба истиқлолияти энергетикӣ, таъмини амнияти озукворӣ, раҳӣ аз бунбости коммуникатсионӣ ва саноатиқунонии босуръати мамлакатро бо тасвир кардани дарғот, нақб, роҳ ва меваҷот ифода мекунад» [182].

Бо мақсади амалӣ намудани дастуру супоришҳои Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар Паёмҳои худ роҷеъ ба рушди сайёҳӣ дар Тоҷикистон дар минтақаҳо тадбирҳои мушаҳҳас ва нақша-ҷорабинихо таҳия ва қабул шуданд.

Мақомоти икроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ба масъалаи рушди соҳаи сайёҳӣ таваҷҷуҳ зоҳир намуда, нақшай мушаххаси чорабиниҳои ҳукуматиро таҳия ва тасдиқ намудааст. Аз ҷумла, собиқ муовини раиси вилояти Хатлон Фирӯза Шарифӣ ин масъаларо чунин шарҳ додааст: «Ҷиҳати боз ҳам тавсеа бахшидани соҳаи сайёҳӣ, истифодай самараноки имкониятҳои мавҷуда дар ин самт, инкишофи инфрасоҳтори сайёҳӣ, беҳтар кардани сифати хизматрасонӣ, густариши раванди танзими давлатӣ ва дастгирии сайёҳии дохиливу ҳориҷӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармоя дар ин самт аз ҷониби Мақомоти икроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон тадбирҳои ҳадафманд андешида шуда, ин самти муҳим ҳамаҷониба дастгирӣ ёфта истодааст.

Вилояти Хатлон барои рушди соҳаи сайёҳӣ ва ҷалби сайёҳон имкониятҳои васеъ дошта, баҳри тараққӣ додани он аз ҷониби мақомоти икроияи ҳокимияти давлатӣ дар самти таъмиру тармими инфрасоҳтори дохилӣ, аз ҷумла таъмиру тармими роҳҳо, таъмиру азнавсозии мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ ҷораҳои лозима андешида шуда истодааст» [235].

Аз ҷумла, дар маводи Шоҳзода Дилшод, сармухассиси шуъбай рушди сайёҳии Мақомоти икроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, зимни таҳлили рушди соҳаи сайёҳӣ дар вилояти Хатлон ҷанбаи ҳуқуқии масъала низ баррасӣ шудааст: «Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи сайёҳӣ дикқати ҳамаҷониба дода, барои рушди минбаъдаи он заминаҳои заруриро фароҳам меорад.

Барои рушди соҳаи сайёҳӣ, истифодай самараноки имкониятҳои мавҷуда дар ин самт, инкишофи инфрасоҳтори сайёҳӣ, беҳтар кардани сифати хизматрасонӣ, густариши раванди танзими давлатӣ ва дастгирии сайёҳии дохиливу ҳориҷӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармоя дар ин самт ва омода намудани кадрҳои болаёқат соли 2017 Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис гардида, дар вилоят бошад, шуъбай рушди сайёҳии Мақомоти икроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон таъсис дода шудааст» [219].

Омӯзиш нишон дод, ки дар солҳои 2018-2021 дар рӯзномаи вилоятии «Хатлон» ҷамъян 211 маводи гуногунжанр доир ба мавзуи рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ интишор ёфтааст.

Новобаста аз соҳтори фаъолияти маҷалла, имконияти нашр мебоист дар маҷаллаи «Сафо» доир ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ иттилоъ пешниҳод гардад, аммо дар нашрия бо овардани ҷанд иқтибос аз ин ҳуччатҳо қаноат кардаанд.

Дар шумораи якуми маҷаллаи вилоятии «Сафо» дар соли 2018 зери рубрикаи «Сухани сармуҳаррир» маводе бо номи «Меҳвари Паём – зиндагии шоистаи мардум» ба табъ расидааст, ки дар он нуктаҳои асосии Паёми Президенти қишвар тафсир шудаанд. Муаллиф дар бораи муҳтавои Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҳуччати муҳимми сиёсӣ дар ҳаёти мардуми қишвар андеша ронда, аз ҷумла барои сокинони заҳматқарину шарафманди вилояти Хатлон роҳнамову ҳимоятгар ба ояндаи дурахшон маҳсуб ёфтани онро таъкид кардааст: «... роҳбарияти олии қишвар ғояи таъмин намудани зиндагии шоиста барои мардумро шиори худ намуда, ба хотири ҳушбахтию саодати ҳалқу Ватани хеш саъю талош доранд» [147].

Дар идома муаллиф изҳори итминон кардааст, ки дар баробари азnavsозию ободонии мавзеъҳои саёҳатбоби қишвар таъмини ҳазорҳо ҷойҳои корӣ ва ба маротиб афзудани теъдоди сайёҳони хориҷӣ дар рушди соҳаи туризм, санъату ҳунарҳои қадими ҳиёғон нақши бузург доранд.

Дар маводи «Ҳунарҳои мардумии Қӯлоб»-и Абдулқосим Раҳимов, саромӯзгори кафедраи филологияи тоҷики Коллеҷи омӯзгории Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ ҳамовозӣ ба Паёми Президент дида мешавад. Муаллиф менависад, ки «...Тоҷикистон чун қишвари амн ва дорои табиати бою рангин ва фарҳангу тамаддуни қадима ба оламиён шиносонида мешавад. Фармони мазкур ҳар яки моро водор месозад, ки дар амалӣ шудани ҳадафҳои пешгирифта саҳми худро гузорем» [163]. Ин қабил

мавод ҷонибдории хонандагони нашрия ва таваҷҷуҳи онҳоро ба масъалаҳои муҳимми ҳаёти ҷомеа нишон медиҳад.

Зери рубрикаи «Дар ҳошияи Паём» маводи Ҳасан Абдуллоев, коромӯзи Идораи нотариалии давлатии вилояти Ҳатлон, бо унвони «Роҳнамои насли ҷавон» ба табъ расидааст. Дар мавод асосан дастуру ҳидоятҳои Пешвои миллат, нисбати ҷавонони тоҷик барои ободии Ватан таҳлил гашта, масъалаи рушди сайёҳӣ ва ҷалби ҷавонон ба он низ матраҳ шудааст. Ҷунончи дар мавод омадааст: «Ҳамасола ба муддати як сол эълон шудани ягон масъала бо сатҳи таҳқим ва тараққиёти он роҳандозӣ мешуд. Ҳушбахтона, дар Паёми навбатӣ Роҳбари давлат солҳои 2019-2021-ро «Соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон намуд, ки ин имкон медиҳад то деҳаҳо ободу мардум бо шароитҳои беҳтари зиндагӣ фаро гирифта шаванд. Ҳунарҳои мардумӣ аз нав эҳё ва соҳаи сайёҳӣ боз ҳам рушду ривоҷ ёбад. Барои ҷавонон низ як роҳи васеи интихобу азхудкуни касбу ҳунар боз шуд» [92]. Муаллиф натанҳо нуктаҳои Паёмро тарафдорӣ мекунад, балки барои амалӣ шудани онҳо пешниҳод медиҳад.

Билоли Шамс, муҳбири маҷалла дар матлаби худ «Хочамуъмин – макони сайёҳӣ», ба ғайр аз таъриҳ, олами набототи ин маҳал, сифати бойигарии табиӣ, ба масъалаи иҷрои нақша-ҷорабинҳо ишора кардааст: «Мо тибқи нақша-ҷорабинҳо бахшида ба эълон шудани Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ба истиқболи 30-солагии Истиклолияти давлатии Тоҷикистон мавзеи Хочамуъминро барои ба нақшай сайёҳӣ доҳил кардан пешниҳод намудаем» [216]. Ҳадафи маҷалла аз ироаи пешниҳоди мазкур таҳти таваҷҷуҳи маҳсуси соҳторҳои давлатӣ қарор додани ин мавзеи ёдгории геологӣ мебошад. Зеро дар ин мавзее садҳо намуди растанӣ, парандагони нодир, ҳайвоноти оилаи ширхӯрон, морҳо ва дигар намуди ҳайвоноти бемуҳра мавҷуданд. Рӯзноманигор масъалагузорӣ кардааст, ки ба сабаби ба таври сунъӣ тағйир ёфтани ландшафти кӯҳ, арча, шулаш, бодом, писта, заъфарон, зира, дулонаи дарвозӣ, эремурус, гиёҳакҳои пиёзакдор маҳв шуда истодаанд. Аз ин чост, ки зиёда аз 20 навъи

растаниҳои Хочамуъмин ба Китоби сурхи Тоҷикистон шомил карда шудаанд.

Ин гуна мавод барои дарки ҳамаҷонибаи мушкилот, ояндабинии сайёҳии вилоят таҳрик баҳшида, таъсири мусбат дорад.

Дар натиҷаи таҳқиқи бозтоби амалишавии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар нашрияҳои вилоятии «Хатлон» ва «Сафо» ба чунин хулоса омадем:

- матбуоти даврии маҳаллӣ дар таҳрики афкори омма барои ҳифзи манофеи миллӣ, муҳити зист, ҳифзи табиат, арҷ гузоштан ба таърихи минтақа нақши созгор дорад;
- маводҳои нашрияҳои маҳаллии Хатлон доир ба тағсири Паёмҳои Сарвари давлат ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии вобаста ба сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, ба баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон равона шудаанд;
- таносубан нашрияи «Хатлон» нисбат ба маҷаллаи «Сафо» барои шарҳи дурусти санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ вобаста ба рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷӯҳи бештар намуда, аз ҳуди ҳӯҷҷатҳо, иқтибосҳо дар мавод истифода кардааст;
- новобаста ба даврияти чопи маҷалла «Сафо» метавонист санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва нуктаҳои асосии Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро васеътар интишор намуда, аудиторияи худро шинос намояд.

БОБИ II

БОЗТОБИ МАСОИЛИ САЙЁХӢ ВА ҲУНАРҲОИ МАРДУМӢ ДАР МАТБУОТИ ДАВРИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

Журналистикаи сайёхӣ ҳамчун як самти алоҳидаи маҳсуси фаъолияти журналистӣ, маҳсули замони мусосир бошад ҳам, дар ВАО хосса матбуоти даврӣ тавсифи сафарҳо, бозёфтҳо ва ҷойҳои ачиби сайёра таърихи тӯлонӣ дорад.

Ҳарчанд дар вилояти Хатлон матбуоти даврӣ дар солҳои 30-юми асри XX ташаккул ёфтааст, аммо перомуни ҳаёти фарҳангӣ, иқтисодиёт ва захираҳои табиии водиҳои Вахшу Кӯлоб дар матбуоти русзабони тоинқилобӣ матолиби зиёде дар қолаби жанрҳои очерку сафарнома ба табъ расидаанд. Маҳз ташкили экспедитсияҳои омӯзиши набототу ҳайвонот, сарватҳои табиӣ, фарҳангу забон ва анъанаҳои миллии сарзамини тоҷикон таваҷҷуҳӣ бисёр сайёҳону олимон ва муарриҳон аз қабили М.А. Варигин, В.Г. Липский, Д.Н. Логофет, Г. Вамбери, А. Борис ва дигаронро ҷалб намуд. Онҳо ба таҳқиқу омӯзиши таърихи Хатлонзамин низ мароқ зохир намуда, «мақолаҳои худро дар рӯзномаҳои илмию маъмурии ҳукумати подшоҳии рус «Туркестанские ведомости», «Известия топографического общества», «Исторический вестник» ва «Военные сборники» ба табъ расониданд» [34, с. 20].

Аз ҷумла Н.А. Маев ба пажуҳиши мавқеи ҷуғрофӣ ва фарҳангу тамаддуни мардуми Хатлон пардохта, мақолаэро дар бораи сафари худ ба сарзамини Кӯлоб соли 1875 дар рӯзномаи «Туркестанские ведомости» ба чоп расонидааст, ки минбаъд дар китоби ӯ «Очерки хонигарии Бухоро, сарзамини Ҳисор, Кӯлоб ва соҳилҳои Амударё» муфассал маълумот додааст.

Дар китоби муҳаққики матбуоти маҳаллии Хатлон Н. Маъмурзода андешаҳои муҳаққиқони хориҷӣ, хотира ва таассуроти рӯзноманигорон,

таърихшиносон, кишваршиносон ва публиктистон доир ба таърихи Хатлон, вазъи сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии минтақа дар нашрияҳои русзабони Туркистон ва Россия иттилоъ дода шудааст. Масалан, М. Варигин дар асари худ «Таҷрибаи тасвири бекигарии Кӯлоб» чунин менависад: «...бегуфтугӯ, дар замонҳои гузашта барои ҷаҳони Шарқ ин гӯшай фаромӯшшудаи дунё (бекигарии Кӯлоб дар назар аст – Н.М.) нақши намоёни алокаи фарҳангӣ ва иқтисодӣ мебозид. Вилояте, ки дар байнин дарёи бузург – Вахш ва Панҷ воқеъ аст, Ҳутал ном дошта, аз ҷаҳор тараф бо дарҷаҳои шӯҳу обшор иҳота шудааст» [72, с.10].

Масъалаи азхудкуни водии Вахш аз солҳои 30-юми асри XX дар маркази таваҷҷуҳи Ҳукумати Шуравӣ буд. Он бо соҳтмони каналу қитъаҳои корам, роҳҳо, заводу фабрикаҳо ва бевосита бо сарватҳои табиии он, парвариши пахта вобастагӣ дорад.

Аз сайри таърихии боло бармеояд, ки журналистикаи сайёҳӣ аз жанрҳои очерки сафарӣ, қайдҳои сафар ва сафарнома ибтидо гирифтааст ва бо вижагиҳои нақлӣ, бозёфтҳо ва шевай баёни матлаб дар ҳама давру замон хонандай худро дошт.

Рӯзноманигории сайёҳӣ дар замони муосир вижагиҳои устувори журналистикаро пайдо карда, ҳамчун як навъи хоси он рушд карда истодааст. Ин тамоюл ба рушди техникаву технологияҳои навтарини иттилоотӣ, аз ҷумла дастрасӣ, таҳия ва ирсоли иттилооот барои омма вобаста мебошад. Ба ин навъи журналистика истифодаи шабакаи интернет, хусусияти ҷандрасонии маводи журналистӣ бештар таъсиргузор буда, дар фазои иттилоотӣ ҷойгоҳи худро соҳиб шуда истодааст.

Нақши воситаҳои ахбори омма, баҳусус матбуоти даврии маҳаллӣ, дар баррасии масоили гуногуни сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ назаррас аст. Айни замон дар вилояти Хатлон зиёда аз 60 расонаҳои ҳабарӣ фаъолият доранд, ки онҳо вазъи соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумиро низ дар вилояти Хатлон баррасӣ меқунанд.

Бо вучуди доштани собиқаи таҷрибаи матбуоти даврии маҳаллӣ ва фазои имрӯзai иттилоотии Тоҷикистон тибқи маълумотномаи соли 2024—ум 179 рӯзнома ва 154 маҷалла ин самти илми журналистикаи тоҷик камомӯхт буда, воситаҳои ахбори оммаи маҳаллӣ ҳамчун объект омӯзиш хеле кам пажуҳиш шудаанд.

Корҳои илмии муҳаққиқони тоҷик А. Қутбиддинов [68], Н.М. Маъмурзода [72], Д.Х. Самадова [77], З.А. Сатторова [79], Н.С. Мамадсалимов [71]-ро, ки бевосита ба таҳқиқи матбуоти даврии маҳаллии ноҳияҳои тобеи марказ, вилоятҳои Ҳатлон, Суғд ва Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон баҳшида шудаанд, ибтидои масири омӯзишҳои илмӣ номидан мумкин аст. Дар ин рисолаҳои илмӣ баррасии мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба таври васеъ сурат нағирифтааст.

Китобҳои «Чеҳраи Ҳатлон» [212], «Ваҳш, эй сарчашмаи илҳоми ман» [251], «Аз баҳор то ҳазон» [93], «Шаст мақола» [39], «Аз таърихи пайдоиш ва ташакқули васоити ахбори оммаи минтақаи Кӯлоб» [19], «Матбуоти даврии маҳаллии Тоҷикистон: дирӯз ва имрӯз» [36], «Боргоҳи маънӣ» [115], «Кишвардӯҳт» [119], «Донишномаи матбуоти даврии тоҷик» [27], «Шукрон» [120], «Бо роҳи панди падар» [221], «Муҳаррир» [152], «Рисолати муҳаррир» [129] доир ба нашрияи «Ҳатлон» ва маҷаллаи «Сафо» маълумоти таъриҳӣ ва энсиклопедӣ дода, инчунин, дар қолаби жанрҳои мақолаи публицистӣ, ёддошт, мусоҳиба ва очерк дар бораи рӯзноманигорони соҳибмактаби ин нашрияҳо маводҳо пешниҳод шудааст.

Матбуоти даврии Ҳатлон бо инъикоси воқеияти ҷомеа, дастовардҳо ва мушкилиҳои хочагии ҳалқ, мавзуъҳои фарҳанг, илм, маориф, варзиш ва масъалаҳои ташаккули афкору ахлоқ рисолати худро ичро мекунад. Воситаҳои ахбори оммаи вилоят барои иттилоонидани аудитория бо мавзеъҳои сайёҳии Ҳатлон ва ҳунарҳои мардумӣ тавассути рӯзномаву маҷаллаҳо, рубрика ва барномаҳои маҳсуси радиоиву телевизионӣ саҳм мегиранд.

2.1. Баррасии сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар нашрияи «Хатлон»

Мавриди объекти таҳқиқ интихоб шудани нашрияи аввалини вилояти Хатлон бамаврид буда, ин рӯзномаи вилоятӣ таърихи интишори беш аз 90-сола дорад. Шумораи нахустини ин нашрия, ки он вақт «Зарбдори соҳтмони Вахш» ном дошт, моҳи майи соли 1931 интишор ёфтааст. Насрулло Абдуллоев ва Мирсаид Миршакар аз ҷумлаи аввалин сардабирони ин нашрияи таъриҳӣ будаанд. Рӯзнома дар солҳои гуногун бо номҳои «Зарбдори соҳтмони Вахш», «Ҳақиқати Кӯлоб», «Роҳи ленинӣ» (дар собиқ вилояти Кӯлоб), «Ифтихори Вахш», «Ҳақиқати Кӯргонтеппа», «Ҳақиқати Хатлон», «Навиди Вахш» ва имрӯз «Хатлон» ба чоп расида, дар солҳои 80-уми асри XX теъдоди баландтарини нашраш ба қайд гирифта шудааст. Дар он солҳо теъдоди нашри рӯзномаҳои вилоятии «Ҳақиқати Кӯргонтеппа» (вилояти Кӯргонтеппа) беш аз 55 ҳазор ва «Роҳи ленинӣ» (вилояти Кӯлоб) ба зиёда аз 40 ҳазор нусха мерасидааст. Соли 1988 дар натиҷаи якҷоя шудани вилоятҳои Кӯргонтеппаю Кӯлоб ва ташкили вилояти Хатлон дар заминаи рӯзномаҳои вилоятии «Ҳақиқати Кӯргонтеппа» ва «Роҳи ленинӣ» рӯзномаи нави вилоятии «Хатлон» ва пас аз соли 1993 нашрияи «Хатлон» таъсис дода шуд. Дар давраи омӯзиший, яъне солҳои 2018-2021 теъдоди нашрия 8 ҳазору 500 то 11 ҳазор нусха баромада бошад, соли 2024 ин нишондод ба 13 ҳазор баробар шудааст. Рӯзноманигорони соҳибмактабе чун Сафо Ашӯров (то соли 1974), Қувваталӣ Холов (1974-1980), Шоҳмузaffer Ёдгорӣ (1980-1989), Муқим Абдураҳмонов (1978-1992), Ҳақназар Фоиб (1990-1993), Шералий Яҳёев (1993-2004), Абдувалӣ Абдувоҳидов (2004-2005), Нуриннисо Муртазоева (2005-2009), Асалмо Сафарзода (2009-2021) ва Носирҷон Маъмурзода (аз соли 2021 то имрӯз) масъулияти сармуҳарририи ин нашрияро ба дӯш доштанд.

Рӯзномаи «Хатлон» ба ғайр аз инъикоси воқеияти иҷтимоии вилояти Хатлон, дар тарғиби ҷойҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумии вилоят саҳми

назаррас дорад. Ин нашрия аз соли 2018 инчониб ҳар сол на камтар аз 50 агад мавод доир ба сайёхӣ ва ҳунарҳои мардумӣ интишор менамояд. (ниг. ба ҷадвал).

Ҷадвали 1. Теъдоди шумораҳои чопшуда ва маводи ба сайёхӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бахшидашуда дар солҳои 2018-2021

Солҳо	2018	2019	2020	2021
Шумораи умумӣ	48	51	53	69
Ҳамагӣ: 221 шумора				
Теъдоди маводи чопшуда оид ба сайёхӣ ва ҳунарҳои мардумӣ	90	56	27	38
Ҳамагӣ: 211 мавод				

Бо дарназардошти Соли рушди сайёхӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар рӯзномаи «Хатлон» рубрикаҳои нав бо номҳои «Бо ҳам сайри Хатлон мекунем!» ва «Ҳунарҳои мардумӣ» ташкил шуда, дар онҳо иттилоот доир ба мавзеъҳои сайёҳии вилоят, ёдгориҳои таърихӣ-фарҳангӣ, зиёратӣ ва ҷалби сайёҳони ватанию хориҷӣ ба ин минтақа истифода шудаанд. Ҳамчунин, зери гӯшии «Ҳунарҳои мардумӣ» дар бораи ҳунармандони мардуми вилоят ба хонандагон матолиби гуногун пешниҳод мегардад.

Агар ба андешаи муҳаққики соҳаи журналистикаи сайёхӣ Абдулвоҳид Эссам эътиимод кунем, таъсири маводи журналистӣ ба рушди сайёхӣ аз матни эҷодшуда вобастагӣ дорад. Ӯ чор навъи матни журналистиро ҷудо мекунад:

- «– маводи дорои ҳусусияти иттилоотию маълумотӣ;
- матнҳои журналистии дорои ҳусусияти таблиғотӣ;
- матлабҳои таълимӣ ва раҳнамоиқунанда;
- маводи проблемавию таҳлилӣ оид ба туризм» [56, с. 14-15].

Олимони точик, М.Н. Абдуллоева низ маводи ба сайёҳӣ бахшидашудаи нашрияи «Ҷумҳурият»-ро омӯхта, онҳоро ба чор гурӯҳ чудо намудааст:

«1. Маводи муаррификунданаи мавзеъҳои чудогонаи сайёҳӣ ва ёдгориҳои таърихио истироҳатӣ.

2. Баррасии мушкилоти бахшҳои алоҳидаи сайёҳӣ.

3. Бозтоби таассуроти сайёҳон.

4. Мушкилоти омодагии касбии мутахассисони соҳа» [86. с. 105].

Агар муҳаққикон дар гурӯҳбандии мавод функсияи журналистии он, мавзӯъ ва масъалагузории журналистонро ба назар гирифта бошанд, момолиби нашрияи «Хатлон»-ро марбут ба сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз нигоҳи типи муаллифон шартан ба се гурӯҳ чудо намудаем:

1. Муаллифон – коршиносони соҳаи сайёҳӣ.

2. Момолиби хабарнигорони нашрия;

3. Маводи намояндагони соҳаҳои дигари хочагии ҳалқ (маориф – омӯзгорон ва донишҷӯён, хизматчиёни давлатӣ, судяҳо, шаҳрвандон).

Гурӯҳи 1. Нигоштаҳое, ки муаллифонашон коршиносони соҳаи сайёҳӣ мебошанд, аз ҷумла Раҳмоналӣ Эмомалӣ, сармухассиси Раёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Хатлон, зери унвони «Тоҷикистон кишвари дорои имкониятҳои беназири сайёҳист» [160], Убайдулло Раҳматов, сардори шуъбаи банақшагирии муҳосиботи Раёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Хатлон, таҳти унвони «Чашмаҳои шифобаҳши кӯҳсор» [162], Шоҳзода Дилшод, сармухассиси шуъбаи рушди сайёҳии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, зери унвони «Рушди соҳаи сайёҳӣ дар вилояти Хатлон» [219] ва дигарон.

Гурӯҳи 2. Мақолаҳое, ки аз ҷониби хабарнигорони рӯзнома, аз ҷумла Носирҷон Маъмурзода, «Азми баргузории фестивали «Марҳамат ба Хатлон!» [132], «Нақши сайёҳӣ дар пешрафти иқтисодиёт» [134], «Дар ҳар ноҳия ду ширкати сайёҳӣ таъсис меёбад» [136], «Таъсиси 60 ширкати нави сайёҳӣ» [137], «Нашри китоби «Кишваршиносӣ ва сайёҳӣ» [138],

«Муъминобод. Шумораи сайёҳон афзоиш ёфт» [139], «Талошҳо ба беҳсозии инфрасоҳтори сайёҳӣ» [140], «Сафари сайёҳон ба Тоҷикистон 190% афзоиш ёфтааст» [143], «Ховалинг. Шумори сайёҳон меафзояд» [144], «Барномаи рушди чакандӯзӣ дар вилояти Ҳатлон» [145]; Боймурод Сайдалиев «Тоҷикистон диёри афсонавӣ аст» [166], «Оилаи ҳунармандон» [167]; Начот Сафарзода бо номҳои «Ховалинг мавзеи тамошобоб аст» [169]; Асалмо Сафарзода (бо тахаллуси Вахшона) таҳти номҳои «Раиси вилоят: «Ховалинг минтақаи таърихӣ аст ва он бояд ба макони сайёҳӣ табдил ёбад» [171], «Соҳаи сайёҳӣ рушд меёбад» [172]; Ҳангомаи Исмат зери унвони «Табак, табақсозӣ, табактарошӣ» [194], «Ҳунарҳои мардумӣ – рукни муҳимтарини фарҳанги миллӣ» [195], «Атлас ва атласбоғӣ» [196], «Қуроқдӯзӣ: аз дӯхти навъи «варакӣ» то «қӯй» [197], «Алоҷабоғӣ: «мушкӯ заъфар», «миттӣ» ва «байрак» [199], «Насли нуҳуми оилаи кулолгарон» [200], «Оҳангарӣ – пешай қадими тоҷикон» [201], «Кандакорӣ» [208]; Ширинҷон Сафарзода бо номҳои «Мамнуъгоҳи Даҷтичум мавзеи тамошобоб аст» [174], «Тоҷикистонро дӯст доштем» [176]; С. Ҷамолиддин, зери унвони «Ҳатлон – минтақаи сайёҳӣ» [214]; С. Азиззода, зери унвони «Қалъаи Бешкент» [94]; Комрони Бахтиёр зери унвони «Чор ёдгории нодири таърихӣ дар феҳристи мероси умумиҷаҳонии ЮНЕСКО» [95], «Қалъаи «Бибихонум». Бояд он ободу зебо ва тамошобоб бошад» (бо ҳаммуаллифӣ Ф. Умаров) [96], «Ховалинг дорои табииати рангину зебо ва обҳои мусаффо» [98], «Зарфиятҳои сайёҳӣ баррасӣ гардиданд» [99]; Сунатуллоҳи Мирзо, зери унвони «Қалъаи Ҳулбук – мавзеи таърихии Ҳуталони бостон» [180]; Фаромӯз Бобоев зери унвони «Мақбараи Ёрмуҳаммади Валий» [101], «Мақбараи Шоҳи Ҳомӯш» [102], «Ёдгории «Таҳти сангин» [103], «Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ» [105]; Фирдавс Умаров, зери унвони «Тарғиби мавзеъҳои таърихӣ қонеъқунанда нест» [185], «Саёҳат ба мавзеъҳои таърихӣ» [186], «Донишҷӯён ба саёҳат баромаданд» [187] ва ғайра таълифи интишор шудаанд.

Гурӯҳи 3. Навиштаҳои намояндагони соҳаҳои дигар, аз чумла маориф – омӯзгорон ва донишҷӯён, хизматчиёни давлатӣ, судяҳо, шаҳрвандони шаҳру ноҳияҳои вилоят дар инъикоси мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ низ мақоми хос доранд, чунки андешаи хонандагони рӯзнома доир ба ин мавзуъ муҳим аст. Масалан, Марям Сафарова «Пешниҳод: «Фурӯшгоҳи «Армуғони Боҳтар» кушода шавад» [168], К. Маҷидова бо номи «Эҳёи ҳунарҳои мардумӣ-рушди зиндагии шоиста» [128], Ойимгул Ҳалимова, донишҷӯи соли якуми магистратураи ДДҚ ба номи Ноҳири Ҳусрав бо номи «Чакан – муарриғари миллати тоҷик» [193], Абдуллоҳ Бобоев, таҳти унвони «Муъминобод – қадамгоҳи бузургон» [114], Р. Қурбонова, мудири кумитаи кор бо занон ва оилаи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти ноҳияи Балҷувон» зери унвони «Ҳунарҳои мардумӣ рушд меёбад» [122], С. Ҳомидов донишҷӯ бо номи «Омили асосии болобарандай иқтисодиёти Тоҷикистон» [209], Р. Ҳудоёров, номзади илмҳои филология таҳти унвони «Бисёр сафар бояд» [192], Қадриддин Пирзода, сокини ноҳияи Ваҳш бо номи «Аз рушди сайҳӣ то афзалият ба ҳунарҳои мардумӣ» [159], А. Мирзоев, Н. Мирзоева «Туризм робитаҳои байнидавлатиро мустаҳкам месозад» [149], Ё. Назиров, устоди коллеҷи маҳсусгардонидашудаи шаҳри Боҳтар бо номи «Туризм ва имкониятҳои рушди он дар Тоҷикистон» [154], Хотам Ҳочӣ, омӯзгори собиқадори МТМУ, №1 ноҳияи Кӯшониён бо номи «Қадри мардум сафар падид орад» [211], Б. Қурбониён, судияи Суди иқтисодии вилояти Ҳатлон бо номи «Аз рушди сайёҳӣ то афзалият ба ҳунарҳои мардумӣ» [121], С. Ҳомидов донишҷӯ бо номи «Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ омили асосии болоравии иқтисодиёти Тоҷикистон» [210], Б. Ибрагимов, омӯзгори МДТ Коллеҷи милитсияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон бо номи «Рушди сайёҳӣ – омили пешрафти ҷомеа» [117] ва ғайра.

Тавре аз омӯзиши мавзуъ маълум гардид, аксари муаллифони мавод рӯзноманигорони нашрия мебошанд. Агар дар гурӯҳи муаллифони аввал танҳо масъалаи вижагиҳои мавзеъҳои сайёҳӣ, касбу ҳунарҳои ҳалқӣ ва

сатҳи рушди имрӯзai ин соҳаҳо мавриди баррасӣ шуда бошанд, дар нигоштаҳои рӯзноманигорони нашрия бештар ба мушкилоту ҳалли онҳо, омилҳои пешравии соҳа масъалагузорӣ гардидаанд. Инчунин рӯзноманигорон дар мисоли қаҳрамонҳои маводи худ доир ба эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ, сайёҳони минтақа низ маълумот додаанд. Муаллифони гурӯҳи сеом дар таълифоти худ саъӣ кардаанд, ки самтҳои гуногуни соҳаи сайёҳиро аз диdi худ баррасӣ намудаанд. Донистани афкори ҳамаи хонандагони нашрия доир ба мавзуъ муҳим буда, инъикоси сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ воқеъбинона сурат гирифтааст.

Маводҳои дар рӯзномаи «Хатлон» чопшуда фарогири соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ буда, ҳар кадоме арзиши хоси иттилоотӣ ва маърифатӣ доранд.

Тибқи таъкиди М. Абдуллоева, «... муаррифгари асосии захираҳои сайёҳии Тоҷикистон воситаҳои аҳбори омма мебошанд ва инро ба назар гирифта, ширкатҳои сайёҳӣ барои тарғиботи маҳсулоти сайёҳии худ аз телевизион, радио, матбуот, сомона ва шабакаҳои интернетӣ, лавҳаҳои тарғиботӣ ва дигар воситаҳои алоқа васеъ истифода мебаранд» [55, с. 41].

Азбаски функсияҳои иттилоотонӣ ва тарғибот барои ВАО хос аст, тарғиби имкониятҳои туристии вилоят, яъне истироҳатгоҳҳо, мавзеъҳои таърихию ёдгорӣ дар матбуоти маҳаллӣ бо маводи гуногунмавзуъ ва гуногунжанр ба роҳ монда мешавад.

Таҳлили маводи гурӯҳи якум дар нашрия мақоми хос дошта, бо диdi мутахассис ба масъала, дурнамои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар вилоят тафовут меқунад.

Коршиноси соҳаи ҳифзи муҳити зист Раҳмоналий Эмомалий дар матлаби худ зери унвони «Тоҷикистон кишвари дорои имкониятҳои беназири сайёҳист», дар бораи имкониятҳои рушди соҳаи сайёҳӣ дар Тоҷикистон, аз ҷумла вилояти Хатлон, маълумот додааст. Ба андешаи муаллиф, воситай муҳимми рушди соҳаи сайёҳӣ аз мавҷуд будани инфрасоҳтори туристӣ вобаста аст: «... дар вилояти Хатлон 2 ширкати

сайёхӣ – «Сари хосор тревел» дар ноҳияи Балҷувон, «Морхӯр» дар ноҳияи Ш. Шоҳин ва 2 ташкилоти ҷамъиятӣ дар ноҳияҳои Муъминободу Ҳовалинг дар 19 сайрҳат фаъолият дошта, 60 меҳмонхона, 18 истироҳатгоҳу осоишгоҳ барои қабули сайёҳону меҳмонони ҳориҷио дохилӣ омода ҳастанд. Дар назди Шурои иттифоқҳои қасабаи вилоят ташкилоти ҷамъиятӣ оид ба сайру саёҳати «Сайри ҷаҳон» иборат аз 15 сайрҳат ташкил гардид, ки ба рушди сайёхӣ мусоидат менамояд.

Бобати ҷалбу маълумот барои сайёҳони ҳориҷио дохилӣ китобчай «Худудҳои маҳсус муҳофизатшаванда ва мавзеъҳои туризми экологиии вилояти Ҳатлон» бо забонҳои англисӣ, русӣ, тоҷикӣ ва манбаъҳои оби вилояти Ҳатлон ва варақаҳои ташвиқотии мавзеъҳои Балҷувон, «Чилучорҷашма» ва «Бешаи палангон» пешниҳод гардидаанд» [160].

Муаллиф У. Раҳматов дар «Ҷашмаҳои шифобахши қӯҳсор» дар ҳусуси ҷашмаҳои «Шифо», «Зулфиқор» ва «Нигор», ки дар деҳаи «Сарой»-и ноҳияи Балҷувон мавҷуд аст, маълумот додааст: «Дар ҳақиқат, ҷашмаҳои муъҷизаовар, шифобахшу соғи ширинаш, мавзеъҳои сайёхӣ табиати зеборо боз ҳам зеботар месозад. Тоҷикистон кишвари афсонавӣ буда, мавзеи Балҷувон аз гиёҳҳо ва ҷашмаҳои шифобахш бой мебошад, ки сайёҳон дар соли Рушди сайёхӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба ин мавзеъҳо сафар намоянду аз табиати зебои он ҳаловат баранд» [162].

Бояд зикр кард, ки ҳоло дар кишварамон навъҳои гуногуни сайёхӣ бо муҳайё шудани шароити мусоид рушд ёфта истодаанд. Чунин дигаргуниву пешрафти соҳаро дар навиштаҳои мутахассисону коршиносони соҳа ва рӯзноманигорон дидан мумкин аст.

Мақолаи Шоҳзода Дилшод, сармухахассиси шуъбаи рушди сайёҳии Мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии вилояти Ҳатлон, асосан вазъи қунунии соҳаи сайёҳиро дар вилоят бозгӯ мекунад. Муаллиф дар мавод омили асосии рушди соҳаи сайёҳиро, пеш аз ҳама, дар авлавияти сиёсати давлатӣ қарор доштанаш арзёбӣ мекунад. «Агарчи мо дертар барои рушди соҳаи сайёхӣ шароит муҳайё карда бошем ҳам, дар муддати кутоҳ

дастоварду пешрафт дар ин самт хеле зиёд мебошад. Яке аз масъалаҳои калидӣ барои ноил шудан ба рушди соҳа омода намудани мутахассисони баландихтисос мебошад, ки имрӯз дар 4 муассисаи таҳсилоти олии вилоят, аз ҷумла Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав, Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ, Донишгоҳи давлатии Данғара ва Донишкадаи технологӣ ва менечменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб мутахассисони соҳа аз рӯйи ихтиносҳои сайёҳат ва меҳмоннавозӣ, географияи сайёҳӣ, менечменти сайёҳат, иқтисод ва идораи сайёҳӣ омода карда мешаванд» [219].

Коршиноси соҳа ба омода кардани кадрҳои ҷавобгӯ ба талаботи замон дар соҳаи сайёҳӣ таваҷҷуҳ намуда, ҳалли ин мушкилотро дар ҳамкорӣ бо соҳаи маориф медонад.

Бо дарназардошти таклифу пешниҳоди доираи коршиносони соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, маводи матбуоти маҳаллӣ бо қарори Ҳукумати Тоҷикистон соли 2020 номи Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат ба Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат иваз карда шуд. Аз 27 январи соли 2022-юм бошад, Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон» ном гирифт. Соли 2024 дар шаҳри Леваканти вилояти Ҳатлон низ Донишкадаи байналмилалии Муассисаи давлатии «Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон» таъсис дода шуд.

Ба андешаи муаллифи мақола омили дигари таъсиргузор ба пешрафти соҳаи сайёҳӣ ин баррасӣ намудани масъалаҳои рушди соҳаи сайёҳии вилоят, мусоидат намудан ба пайвастагии бештари баҳши ҳусусӣ бо донишҷӯёни риштаи сайёҳӣ ҳамасола конфронсҳо, семинар-машваратҳо, мизҳои мудаввар, ташкили рушди сайёҳати дохилӣ – саёҳатҳои наврасону ҷавонон ба мавзеъҳои таърихиву фарҳангии вилоят ва шаҳру ноҳияҳои ватани азизамон мебошад.

Вилояти Ҳатлон аз ҷумлаи минтақаҳои рушдёфтаи сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. Тибқи феҳрасти бақайдгирии Вазорати фарҳангии Ҷумҳурии

Тоҷикистон, дар муқоиса ба вилоятҳои Бадаҳшону Суғд, мавзеъҳои таърихиву сайёҳӣ дар вилояти Ҳатлон бештар аст. Барои рушди ҳамаҷонибаи соҳаи сайёҳӣ дар вилоят имкониятҳо зиёданд. Масъалаи истифода бурдани онҳо ҳамкорӣ ва ҳамоҳанг кардани фаъолияти соҳторҳои марбутро талаб мекунад.

Тибқи маълумоти бадастомада, дар соли 2018-ум дар вилояти Ҳатлон 931 ёдгории таърихиву фарҳангӣ ба қайд гирифта шудаанд. (нигаред ба ҷадвали №2).

Ҷадвали 2. Нишондиҳандаҳои сайёҳии вилояти Ҳатлон дар соли 2018 (тибқи маълумоти шуъбаи рушди сайёҳии МИХД-и вилояти Ҳатлон)



Ҳолати инфрасоҳтори соҳа дар вилояти Ҳатлон ба тадриҷ рушду нумӯ ёфта истодааст. Дар натиҷаи татбиқи нақшаи чорабиниҳои ҳукumatӣ оид ба рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва вусъат ёфтани корҳои тарғиботио ташвиқотӣ тариқи воситаҳои аҳбори омма, шумораи сайёҳони доҳилию хориҷӣ, инчунин меҳмонхона, мавзеъҳои сайёҳӣ, истироҳатгоҳу осоишгоҳҳо, осорхона, ҳомстей ва гестхаусҳо, зиёратгоҳу боғҳои фарҳангӣ-фароғатӣ дар вилояти Ҳатлон бамаротиб афзуд (нигаред ба ҷадвали №3).

Чадвали 3. Нишондиҳандаҳои сайёхии вилояти Хатлон дар соли 2023 (тибқи маълумоти шуъбаи рушди сайёхии МИҲД-и вилояти Хатлон)



Агар дар соли 2018 дар вилоят ягон маркази иттилоотии сайёҳӣ набошад, соли 2023 теъдоди онҳо ба 26 адад расидааст.

Ҳайати кормандони эҷодии нашрияи «Хатлон» барои инъикоси саривақтии мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардуми вилояти Хатлон силсилаи маводи журналистиро дар нашрия ва сомонаю сахифаҳои расмии он дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба нашр расондаанд. Ин гуна мавод ба гурӯҳи дуюм мансубанд.

Наҳустин маводи чопшуда ба мавзеи Чилучорчашма баҳшида шудааст. Масъули гӯша Фаромӯз Бобоев, ҳабарнигори «Хатлон», зери рубрикаи «Сайри Хатлони бостон» дар бораи яке аз мавзеъҳои машҳури вилояти Хатлон иттилооти зеринро пешниҳод мекунад: «Чилучорчашма дар Тоҷикистон ва дар Ӯзбекистони ҳамсоя хеле машҳур аст. Дар ин мавзее, ки дашту биёбон буд (то обёрий кардан ва соҳтани шабакаҳои обёрий дар давраи шуравӣ), аз пайи теппай начандон баланд панҷ ҷашмаи калон фаввора зада, ба 39 ҷашмаи майда тақсим мешавад. Оби ҳамаи ҷашмаҳо

якчоя шуда, чӯйбори калони васеъгияш 10-12 - метраро ташкил медиҳад ва дар он моҳии зиёде мавҷуд аст.

Дар ин ҷо аз ҳама муъчидае, ки туристонро ба худ ҷалб намудааст, ин моҳихо ва морони Чилучорчаши мебошанд. Моҳихо бо ҷараёни об ба поён намераванд, балки дар худи сарчашмаи обҳо шино мекунанд. Морҳо бошанд, аз болои моҳихо гузашта ба онҳо кордор намешаванд.

Чилучорчаши мавзеи зиёратӣ, истироҳатию рекреатсионӣ ба шумор рафта, дар ин ҷо туризми зиёратӣ, истироҳатӣ ва табобатӣ хеле рушд ёфтааст. Оби 17 ҷашши он шифобаҳш ба шумор меравад. Ҳар як ҷашшиаш ҳусусиятҳои табобатӣ ва ба худ номи хос доранд» [100].

Ин мавзуъ дар маводи муҳбири маҷаллаи «Сафо» Юсуфи Собир «Чилучорчаши – осоре, ки ба тадқиқот ниёз дорад» (Сафо. 2018. – №01) низ матраҳ шудааст. Таҳлили онро дар зербоби 3-юми боби мазкур таҳлил ҳоҳем кард.

Соли 2018 гӯшаи маҳсуси «Марҳамат ба Ҳатлон!»-и нашрия дар муаррифии як мавзеи таърихио сайёҳии Ҳатлон хеле фаъол будааст.

Масъули гӯша Ф. Бобоев дар шумораи №5(3142) аз 5-уми феврали соли 2018 дар бораи мақбараи Ёрмуҳаммади Вали дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, яке аз шайхони машҳури асри XV, маълумот дода, дар шумораи №7(3144) аз 22-юми феврали соли 2018 оид ба шахсияти дигари маъруфи ҷаҳони ислом Шоҳи Ҳомӯш дар дехаи Лангари ноҳияи Муъминобод иттилоъ медиҳад. Муаллиф дар бораи ин мавзеъҳо, таърихи онҳо, лақаби шайх, ривоятҳои фактҳои ҷолибро оварда, таваҷҷуҳи хонандаро ба дидани ин мавзеъҳо ҷалб мекунад. Тасвири пурраи мақбараҳо барои шаклдиҳии тасаввuri хонанда мусоидат мекунанд. Бино ба иттилои ӯ: «Ҳамчунин, дар атрофи мақбара боз 9 даҳмаи аз хишти пухта соҳташуда мавҷуд аст, ки яке аз онҳо бо номи «Султон Санҷар» маъруф аст. Санагузории даҳмаҳо ба охири қарни XI ва ибтидои қарни XII ва худи мақбара ба қарни XV-XVI мелодӣ мансуб мебошад» [101]. Маводи мазкур барои алоқамандони

туризми зиёратӣ, бахусус онҳое, ки бо ҷаҳони ислом шиносоии бештар пайдо карданианд, ҷолиби диққат буда, маълумоти тоза медиҳад.

Аммо маводҳои дар маҷаллаи «Сафо» ба нашррасидаи А. Маҳкамов «Қӯҳи намак» (Сафо. 2021. – №07) ва Ш. Саид «Муъминобод мулки обод» (Сафо. 2019. – №04) ба масъалаҳои дигари ин ноҳия бахшида шуда, доир ба бойгариҳои табиии ин мавзеъ иттилоъ медиҳанд.

Матлаби дигари нашрия дар бораи яке аз мавзеъҳои таърихии дар ноҳияи Қубодиён буда – «Таҳти Сангин» аст. Муаллиф дар таълифи мавод натанҳо аз муҳоҳидаи худ, балки аз маълумоти илмӣ, ҳафриётшиносӣ низ кор гирифтааст. Барои воқеӣ ва пуртасиртар шудани матлаб аксҳо истифода шудаанд. «Ин мавзеи таъриҳӣ дар дехаи Тешиктоши ноҳияи Қубодиён ҷойгир буда, таъриҳдонон онро ба асри V то мелод ва III мелодӣ маҳсуб медонанд. Шаҳри қадимаи «Таҳти Сангин» дар мавзеи якҷошавии дарёҳои Ваҳш ва Панҷ, ки Амударёро ташкил медиҳанд, ҷойгир аст» [103] – тасвир кардааст муаллиф.

Мухбирони рӯзномаи Ф. Бобоев ва К. Бахтиёр «Сайёҳӣ аз ту оғоз мегардад» маводеро ба табъ расонидаанд, ки дар натиҷаи пресс-тур ба мавзеъҳои сайёҳии ноҳияи Шаҳритус омода шудааст.

Рӯзномаи «Хатлон» ба инъикоси мавзеъҳои таърихию меъмории минтақаи Қўлоб, ки дар тамаддуни мардуми тоҷик нақши муҳим доранд, низ таваҷҷӯҳ кардааст. Нашри муаррифиномаҳои «Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ» (Хатлон. 2018. – 26 апрел), «Чилдуҳтарон» (Хатлон. 2018. – 12 май), «Ҳулбук» (Хатлон. 2018. – 31 май) ба ин мисол шуда метавонанд.

Журналист Ф. Бобоев дар бораи зиндагиномаи Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ, таълимоти динӣ, сафарҳои ў, осори илмиву бадеии вай ёдовар шуда, сабаби ба Хатлон омадани ўро зиёрати қабри орифи фарзонаи Шарқ Шоҳи Ҳомӯш донистааст. «Аз рӯйи мақому мартаба ва ихлосу самимијате, ки ба Алии Ҳамадонӣ доштанду доранд, ба ў таҳаллусҳои Ҳазрати Амирҷон, Шоҳи Ҳамадон, Амири Кабир ва ғайраро муносиб диданд.

Хар сол барои зиёрати ин шахсияти бузург зиёда аз даҳҳо ҳазор нафар сайёҳони дохиливу хориҷӣ ташриф меоранд» [105], – навиштааст мухбири рӯзнома.

Матлаби дуюм дар бораи мавзеи овозадори Чилдуҳтарони ноҳияи Муъминобод буда, қиссаи ҳучуми душманон ва баҳри ҳимояи шарафу номуси хеш ба сӯйи кӯҳҳо паноҳ бурдани духтарон ва ба санг мубаддал шудани онҳо оғоз мешавад. Факти дигари воқеие, ки муаллиф овардааст, ин наворбардорӣ шудани филми «Рустам ва Суҳроб» дар ин мавзеъ мебошад.

Ба андешаи журналист «... дар мавзеи «Чилдуҳтарон» имконияти рушди туризми кӯҳнавардӣ ва экологӣ зиёд аст. Манзараи «Чилдуҳтарон» дикқатчалбӯнанда буда, ҳамасола ба ин макон сайёҳони дохиливу хориҷӣ ташриф меоранд ва аз тамошои он як ҷаҳон таассуроти нек мебардоранд» [106].

Дар силсилаи муаррифии мавзеъҳои номдору таърихии вилояти Ҳатлон рӯзнома дар маводи «Ҳулбук» доир ба яке аз қалонтарин шаҳрҳо ва пойтаҳти Ҳатлон дар асрҳои IX-X иттилоъ медиҳад: «Ёдгории таърихии Ҳулбук яке аз муъчизаҳои фарҳанги моддӣ ва маънавии на танҳо ҳалқи тоҷик, балки ҷаҳонӣ ба шумор меравад. Маҳз ҳамин сифатҳои волои шаҳри Ҳулбук буд, ки моҳи ноябри соли 2009 дар шаҳри Сиан-пойтаҳти фарҳангии давлати Ҷин дар қатори 8 ёдгории беназири ҳалқи тоҷик он ба силсилаҷоизаи Шоҳроҳи Бузурги Абрешими ЮНЕСКО ворид карда шуд.

Баъди ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ ба хотири арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанги миллӣ аз тарафи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар пойгоҳи шаҳри Ҳулбук мамнуъгоҳи таърихиву фарҳангии Ҳулбук ва осорхонаи Ҳулбук таъсис дода шудааст» [107].

Соҳаи сайёҳӣ бо экология зич алоқаманд буда, ҳалли бисёр муаммоҳои муштарак доранд. Журналист-эколог Ҷамолиддин Яъқубов вижагиҳои инъикоси мавзуъҳои экологиро дар ВАО-и тоҷик таҳлил

намудааст: «Пеш аз ҳама, муаммоҳои экологӣ дар ВАО-и Тоҷикистон аз рӯи ҳислати глобалӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ доштаашон баррасӣ шудаанд. Дуюм, доир ба таҳияи асноди ҳуқуқӣ мутобиқан бо меъёрҳои қонунгузории байналмилалӣ масъалагузорӣ карда шудааст» [55, с. 74]

Сайёҳии экологӣ яке аз намудҳои маъмули туристӣ ба ҳисоб рафта, асоси онро ҳимояи муҳити атроф, ҳифзи табиат ташкил медиҳад.

Дар маводи «Туризми экологӣ – як намуди туризми табиӣ» ҳусусияти сайёҳии табиӣ баррасӣ шудааст: «Дар навбати аввал ташкили саёҳат бо төъдоди ками иштирокчиён ба минтақаҳои табиӣ ва бо зиёрати маконҳое, ки дорои аҳамияти таърихӣ-фарҳангӣ ҳастанд, бо мақсади амалӣ намудани барномаҳои муҳофизат ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ гузаронида мешавад» [202].

Журналист тибқи қонунгузории Тоҷикистон рушд кардани туризми шикор ва ҷалби сайёҳони хориҷиро дар солҳои 2017-2018 бо мисолҳои мушахҳас иттилоъ додааст.

Муаллиф шартҳои асосии экотуризми экологиро шарҳ дода, барои пешгирии таъсири манғӣ ба табиат, ҳифзи табиатро ба манфиати рушди иқтисодию иҷтимоии маҳал муҳим шуморидааст. Мувоғиқ ба гурӯҳбандии муаллиф, мақсадҳои асосии туризми экологӣ инҳоянд:

- «– баланд бардоштани сатҳи маърифати экологии аҳолии маҳал;
- баланд бардоштани маданияти муносибати инсон бо табиат;
- тарҳрезии меъёрҳои рафтори аҳлоқӣ дар муҳити табиӣ;
- тарбияи ҳисси инфиродии масъулият нисбати тақдири табиат ва ҷузъҳои ҷудогонаи он, инчунин барқарорнамоии неруи равонию ҷисмонии инсон тавассути истироҳати бофароғат дар шароити муҳити табиӣ» [202].

Муҳбири минтақавии рӯзнома Начот Сафарзода дар матолиби худ «Ховалинг мавзеи тамошобоб аст» дар бораи саёҳати 25 нафар ҷавонони ихтиёрии ноҳия дар Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба мавзеъҳои сайёҳии ноҳияи Ховалинг иттилоот додааст.

Дар он ба ғайр аз тасвири мавзэй, ки ҳавояш салқину фараҳбахш, сердараҳт ва дорои обҳои чашма, ривоятҳо дар бораи Ҳазрати Султон, ба мавзеи Ховалинг расидани уштур ва часади ў ва дар ҳамин ҷо дафн карда шудани эътиқодманди дини ислом, мавзеи Ҳоча Аюби Ансорӣ, панҷто сангтӯдаи Ховалинг, аз ҷумла сангтӯдаи деҳаи Таги ҷар маълумот дода шудааст.

Журналист ба андешаҳои муаррих Амир Саид Мункӣ такя намуда, таърихи ин сангтӯдаҳоро ба қабрҳои сарбозони ҳалокшудаи Искандари Мақдуни, арабҳову муғулҳо нисбат додааст.

Маводи Фаромӯз Бобоев аз конференсияи вилоятӣ таҳти унвони «Сайёҳӣ омили рушддиҳандай иқтисодиёт» аз баррасии вазъи соҳа дар вилояти Ҳатлон маълумот медиҳад. Журналист андешаҳои Махфират Хидирзода, муовини раиси вилояти Ҳатлонро меҳварӣ ҳисобида, дар заминаи таҳлилҳои ў фикру мулоҳизаҳои дигар иштирокдорони конференсияро пешниҳод кардааст: «Маҳз тавассути тарғибу ташвиқ, пешбурди корҳои маърифативу иттилоотӣ дар самти муаррифии мавзеъҳои туристӣ, обҳои шифобаҳш, ёдгориҳои таъриҳӣ-фарҳангӣ ва ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба ин мулки биҳиштосо, дар бораи қасбу ҳунарҳои анъанавии тоҷикон, муаррифии ҳунарҳои мардумӣ, таъсис додани саҳифаҳои алоҳида дар сомонаҳои расмии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳо мушарраф ба он гашта истодаем, ки ҳамарӯза теъоди зиёди сайёҳон ва хоҳишмандон аз минтақаҳои сайёҳии вилоятамон дидан менамоянд» [109].

Дар мавод аз маърузаҳои Дилшод Шоев, сармутахассиси шуъбаи сайёҳии вилояти Ҳатлон, Собир Раҳимов, консултанти Маркази таълимии Ассотсисатсияи ташкилотҳои молиявии хурд ва шахсони масъули соҳа, Зафар Мухаббатов, директори Муассисаи давлатии вилоятии «Ҳатлонсинамо», Шарипов Далер, рӯзноманигор ва Раҳмоналӣ Тӯраев, корманди Раёсати хифзи муҳити зисти вилояти Ҳатлон истифода шудааст.

Журналист аз баргузории конференсия ба хулосае омадааст, ки баргузории курсҳои омӯзишӣ бо мақсади баланд бардоштани касбият ва тахассуси масъулини соҳа, сохтани базаҳои кӯҳнавардӣ дар мавзеъҳои кӯҳӣ, меҳмонхонаҳои типи нав «Ҳомстей» ва «Гестхаус», ташкили иқлими мусоиди сармоягузорӣ барои ҷалби инвеститсияи хориҷӣ ва инфраструктураи сайёҳӣ барои рушди минбаъдаи соҳа дар вилоят мусоидат хоҳанд кард.

Мухбири минтақавии нашрияи «Хатлон» дар Қўлоб Ш. Сафарзода дар маводи хеш «Мебояд сайёҳиро дар вилоят рушд дод» роҷеъ ба ташкили ширкатҳои сайёҳӣ, рушди Балчувон ҳамчун минтақаи туризми байналмилалӣ, баргузории конфронсу мизҳои мудаввар ва аҳамияти онҳо иттилоъ додааст. Солҳои охир дар минтақаҳои кишвар, аз ҷумла вилояти Хатлон ташкилоту ширкатҳои ҷамъиятӣ барои рушди сайёҳӣ саҳми назаррас мегузоранд. Журналист дар мавод ин масъаларо баррасӣ карда, андешаҳои интиқодии худро баён доштааст: «То ҳол дар минтақаи Қўлоб ширкатҳои сайёҳӣ нокифояанд ва роҳбаладону мутахassisони забондон намерасанд. Зарурати ташкили хатсайрҳои нав ва ба роҳ мондани сайёҳии кӯҳнавардию табобатӣ ва экологӣ зарур аст» [173].

Маводи Н. Маъмурзода зери рубрикаи «Аз ҷаласаи марбути ба сайёҳӣ» бо номи «Сайёҳони 32 кишвари ҷаҳон ба тамошои Хатлон омаданд» ба баррасии проблемаҳои соҳа бахшида шуда, аз ҷумла нарасидани мутахassisони касбии соҳа, дар мавзеъҳои таърихии вилоят фароҳам овардани шароити хизматрасонии хуб, фаъол намудани хатсайрҳои сайёҳӣ ба вилоят, ҳамкорӣ бо ширкатҳои сайёҳии маҳаллиро таъкид менамояд. Аз ҷумла менависад, ки: «... ташкил намудани сомонаҳои сайёҳии шаҳру ноҳияҳои вилоят, таъсиси ширкатҳои сайёҳӣ бо дастирии Кумитаи рушди сайёҳӣ, дар даромадгоҳи шаҳру ноҳияҳо наслб намудани ҳаритаҳои сайёҳӣ ва маълумотнома, кушодани мағозаи фурӯши армуғонҳо дар меҳмонхонаҳо ва мавзеъҳои сайёҳӣ, таҳия ва нашри маводи иттилоотии сайёҳӣ вазифагузорӣ карда шуд» [142].

Матлаби журналист С. Чамолиддин «Хатлон – мінтақаи сайёхӣ» аз рӯйи хусусият ба таҳлили омор, муқоисаи фактҳо бартарӣ додааст: «Дар соли 2019 бо ташаббуси шуъбаи рушди сайёхии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, ҷиҳати муаррифии мавзеъҳои сайёхии вилоят 70 номгӯи роҳнамову маълумотномаҳо оид ба мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ, осорхонаву дигар мавзеъҳои сайёҳатбоби шаҳру ноҳияҳои вилоят бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ омода гардид» [214].

Дар матлаби муҳбири мінтақавӣ дар Кӯлоб таҳти унвони «Сари Ҳосор сайёҳонро интизор» масъалаи рушд кардани соҳаи сайёхӣ ва инфрасоҳтори он дар ин мінтақа баррасӣ мешавад: «Дар ин мавзеъ, ки дар ҳама фасли сол табиати зебо дорад, барои сайёҳон шароити зарурӣ муҳайё месозанд. Дар фасли зимистон ҷангалзор ва кӯҳҳои сар ба фалак ҷомаи сафеди маҳмалин мегиранд ва дар ин ҷо баъзан то якуним метр барф меборад. Дар оянда мақсад доранд, ки лижаронию дигар намуди варзиши зимистона ба роҳ монда шавад. Новобаста ба бориши барфи зиёд ва сардӣ оби шаршараи Сари Ҳосор ба таври ҳамешагӣ ҷорӣ мебошад.

Ба истифода супоридани меҳмонхонаи чорситорадор ва дигар меҳмонхонаҳо, ташкили варзиши лижаронию қаиқронӣ, аспсаворӣ ва шикорӣ таваҷҷуҳи сайёҳонро ба ин мінтақа зиёд ҳоҳад кард» [175].

Маводҳои «Боздиди 40 сафир аз мавзеъҳои тамошобоби Ҳовалинг» [97] доир ба сайёҳати 40 нафар намояндагони кишварҳои ҳориҷӣ ба ноҳияи Ҳовалинг, мавзеъҳои қалъаи «Мири Балҷувон», бошишгоҳи одамони асри санг дар деҳаи Кӯлдара, маъбади Буддои деҳаи Чепол (Чепи вол), «Чил ҷанор», «Чашмаи Қазон», мақбараи «Хоҷа Аюби Ансорӣ», осорхонаи марказии ноҳияи Ҳовалинг, осорхона ва зодгоҳи Восеи қаҳрамон дар деҳаи Дараи Муҳтор, Мамнуъгоҳи таърихиу фарҳангии Султон Увайси Қаранӣ ва вазъи рушди соҳаи сайёхӣ дар шаҳри Норак иттилоъ медиҳанд.

Дар навиштаҳои баъзе аз муҳбирони нашрия дар баробари вазъи соҳаи сайёхӣ дар мінтақаҳои кишвар, аз корҳои бостоншиносӣ дар мавзеъҳои муаррифинашудаи вилоят маълумот додаанд. Аз ҷумла муҳбир

Далер Шарипов дар матлаби худ «Бостоншиносони точик ба тадқиқоти мавзеи таърихии Қалъаи Лағмон оғоз намуданд» иттилоъ додааст, ки «Зимни ковишҳои тадқиқотиву бостоншиносӣ аз мавзеи таърихии Қалъаи Лағмони ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ деворҳои давраи Сомониён, меъмории соҳтмони давраи Сомониён ва якчанд сафолнигораҳои давру замони Сомониён, ҳамчунин, шишапораҳое, ки дар ҳамон замон зарфҳо омода карда мешуд, ёфт карда шуд» [217].

Бояд зикр намуд, ки бо вучуди пешрафтҳои рӯзафзуни техникӣ дар замони муосир, рушди ҷомеаро бе воситаҳои ахбори омма, хоса матбуоти даврӣ наметавон тасаввур кард. Махсусан дар замони имрӯз, ки раванди босуръати ҷаҳонишавӣ идома меёбад, нақш ва аҳаммияти матбуоти даврӣ барои тарғиби арзишҳои ватаниӣ, ҳимояи манфиатҳои миллӣ, муаррифии фарҳанги бумӣ аҳаммияти бештаре пайдо мекунад. Дар чунин шароит матбуоти маҳаллии қавӣ ва қудратманд таъсири аз ин бештар расонида метавонад. Нашрияи маҳаллии «Хатлон» низ бо камоли масъулият рисолати хешро дар ин самт иҷро менамояд.

Дар саҳифаҳои нашрия маводҳое ба табъ расидаанд, ки таассуроти сайёҳони хориҷиро ба вилояти Хатлон фаро гирифтаанд. Чунончи дар матлаби Ш. Сафарзода таҳти унвони «Тоҷикистонро дӯст доштем» – мегӯянд сайёҳони хориҷӣ» Старт Вилсон ва Григори Браунлӣ, ки ба Хатлон омадаанд, таассуроташонро аз сафар ва саёҳати хеш чунин баён доштаанд: «Ин дувоздаҳум сафари ман ба Тоҷикистон аст. Бо ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистон ҳамкории хуб дорем ва сайёҳони шикориро аз Амрикою Канада, Мексика ва дигар давлатҳо ба Тоҷикистон меорам. Табиати кишвари шумо хеле зебо аст ва дар кӯҳистон беҳтарин навъҳои ҳайвонот мавҷуданд» [176].

Мухбири нашрия С. Азиззода дар бораи мавзеи кам омӯхташудаи вилоят иттилоъ додааст. «Қалъаи Бешкент дар канори ҷанубу шарқии деҳаи ҳамноми ноҳияи Носири Ҳусрав воқеъ шудааст. Он дар болои теппай маснӯй начандон дурттар аз Чилучорчашма қарор дорад.

Тарҳи он росткунча бо ҳаҷми 100x50 метр мебошад. Дар дохили арк ҳаробаҳои толор ва дигар иморатҳои истиқомативу анҷомхона дида мешаванд, ки бо ареқа қандакорӣ шудаанд. Деворҳои беруна низ қандакорӣ шудаанд» [94].

Маводҳои доир ба сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ интишоркардаи нашрияи «Хатлон»-ро аз рӯйи муҳтаво метавон ба якчанд гурӯҳ чудо намуд:

- матлабҳое, ки хусусияти иттилоотӣ дошта, ки дар онҳо ҷойҳои сайёҳӣ, ҳунарҳои мардумии сокинони вилояти Хатлон инъикос шудаанд;
- баррасии мушкилоти рушди сайёҳӣ, дурнамои инфрасоҳтор, тайёр намудани мутахассисони соҳа ва роҳҳои ҷалби сайёҳон ба вилоят;
- бардошт ва таассуроти сайёҳон пас аз сайру саёҳат дар вилояти Хатлон;
- мусоидат ба ташаккули имиҷ ва бренди мусбати минтақаи сайёҳӣ;
- маводи тарғиботӣ-рекламавӣ доир ба мавзеъҳои сайёҳӣ.

Рушди ҳунарҳои мардумӣ, эҳёи анъанаҳои қадима чун ҷузъи муҳимми фарҳанги миллӣ дар сиёсати давлату Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон асосӣ ба ҳисоб меравад. Вобаста ба ин, дар назди воситаҳои ахбори оммаи давлатӣ ҳам ҷиҳати муаррифӣ ва тарғиби шоистаи ҳунарҳои мардумӣ, суннатҳо ва анъанаҳои миллӣ вазифагузорӣ карда шуд. Бо дарназардошти ин ки беш аз 70 дарсади аҳолии вилояти Хатлон дар дехот зиндагӣ менамоянд ва дар ин ҷо барои рушди ҳунарҳои мардумӣ шароити созгор фароҳам овардан мумкин аст, метавон нақши воситаҳои ахбори оммаи маҳаллиро дар ин самт, барои пешбурди сиёсати иттилоотию идеологӣ назаррас ҳисобид.

Муаррифии захираҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳамчун бренди миллӣ ва таъмини иттилоотии соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумлаи бандҳои муҳимми Нақшай ҷорабинҳои амалисозии Стратегияи рушди сайёҳӣ дар вилояти Хатлон барои давраи то соли 2030 мебошад, ки

нашрияҳои расмии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Ҳатлон барои амалӣ намудани он масъуланд.

Бо дарназардошти ин, дар идораи рӯзномаи «Ҳатлон» нақшай алоҳидаи корӣ оид ба тарғибу ташвиқи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ таҳия ва қабул гардид, ки ходимони шуъбаҳои адабиёт ва ҳунар ва ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ барои мунтазам омода кардани маводҳо масъул дониста шуданд. Танҳо вобаста ба мавзуи ҳунарҳои мардумӣ як силсила рубрикаҳо, аз қабили «Ҳунарҳои мардумӣ», «Ҳунар омӯз...», «Ҳунар беҳ аз зар», «Фарҳанги миллӣ» таъсис дода шуд, ки зери онҳо дар бораи ҳунарҳои дастӣ маълумотҳо ироа гардида, ҳунармандон чехракушоӣ шудаанд.

Ҳабари «Ҳунарҳои мардумӣ – рукни муҳимтарини фарҳанги миллӣ» аз нахустин ташаббуси ҳамоиши ҳунармандони Қӯлоб иттилоъ медиҳад, ки: «...бахшида ба «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон гаштани соли 2018 бо дастгирии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Ҳатлон ва Раёсати кор бо ҷавонон ва варзишии вилоят, бо ҷалби ҳунармандони 10 шаҳру ноҳияи минтақаи Қӯлоб конференсияи вилоятӣ доир гардид» [195].

Дар мақолаи «Деҳа макони ҳунар аст ва бояд рушд кунад» рӯзнома бо ишора ба обу ҳавои тоза, мардони неруманд ва бонувони боҳунар дехот, соҳта шудани аввалин кӯзаву қосаҳои гилин бо дастони кӯдакони деҳ ва оғарида шудани нахустин нақшу нигори миллӣ дар лӯҳтакон навиштааст, ки беҳтарин чехраҳои ҳунар низ аз деҳа дарёфт мешаванд. «Деҳа макони ҳунар аст ва онро бояд ҳамаҷониба дастгирӣ ва барои инкишофаш мусоидат намуд. Зоро бо обод гардонидани деҳаҳо ва соҳтани коргоҳу сехҳо дар маҳал шаҳсони ҳунарманд ба худ кори доимӣ пайдо карда, барои сайқал додани ҳунарҳои миллӣ, ба наслҳои баъдӣ омӯзонидани ҳунарҳои атласу адресбофӣ, абрешимбофӣ, алочабофӣ, арғушт, баққолӣ, бекасаббофӣ, гачкорӣ, гаҳворасозӣ, чӯбтарошӣ, гулдӯзӣ, чакандӯзӣ, дуредгарӣ, гулобкашӣ, зардӯзӣ, кулолӣ, қуроқдӯзӣ, мисгарӣ, наққошӣ, сӯзанидӯзӣ, оҳангарӣ, табактарошӣ, ҷӯроббофӣ ва даҳҳо навъи санъати

миллӣ шароит фароҳам мешавад. Пешвои миллат барҳақ фармуданд, ки бояд ҳар як тоҷик соҳибҳунар бошад. Зеро ҳунар ҷашмаи зоянда ва давлати поянда аст, ҳунар қасро соҳибобру месозад ва файзу баракати хонадони шахси ҳунармандро меафзояд. Ҳунарманд ҳамеша сари боло дораду дар миёни мардум иззату икром...

Дар ҳақиқат, аз субҳ то шом деха оромӣ надорад: дасти ҳама ба кор аст, яке сӯйи пуштаҳо рамаро ба ҷаро мебарад, дигаре ба замин об мемонаду кишт мекунад, саввумӣ машғули дараву бар тори ғаррам банди наў зам мекунад, яке ҷома медӯзад, дигаре сабақ меомӯзад. Ҳулоса, кори деха бисёр аст, қасе бекор нест» [203].

Муаллифи мақола итмиони дорад, ки «Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон гардидани солҳои 2019-2021 пеш аз ҳама, барои сокинони дехоти Тоҷикистон, рушди маҳал, эҳё ва идомаи мероси фарҳангии ғайримоддӣ, густариши ҳунарҳои мардумӣ ва муаррифии ҳарчи бештари санъати миллию бостонии мардуми тоҷик саҳми босазо ҳоҳанд гузошт.

Дар маводи «Нахустин форуми бонувони ҳунарманди Ҳатлон» нақши занон дар рушди ҳунарҳои миллӣ тасвир шудааст. Дар вилояти Ҳатлон ҳунармандони ҳастанд, ки маҳсули дастонашон дар қаламрави чумҳурӣ ва ҳориҷ аз кишвар муаррифӣ шудаанд: «Ин имкон медиҳад, ки маҳсулоти ҳунарҳои дастӣ ҳарчи бештар ба бозорҳои ҷаҳонӣ ва намоишгоҳҳои байналмилалӣ пешниҳод карда шуда, ҳунармандон даромаднокии ҳудро беҳтару хубтар намоянд» [170].

Нашрияи «Ҳатлон» маводҳоеро интишор кардааст, ки на танҳо иттилоотӣ-маърифатиянд, балки бо далелҳои илмӣ ва таъриҳӣ фарҳангӣ қадимаи тоҷиконро нишон медиҳад.

Муаллифон ба сайқал додани ҳунари занону духтарон дар вилояти Ҳатлон таваҷҷӯҳ карда, муайян намудаанд, ки дар вилоят беш аз 150 адад дастгоҳҳои адрасбоғӣ, 30 адад дастгоҳи атласбоғӣ насл гардида, беш аз 1500 нафар занону духтарони хонашин тариқи ройгон ин қасбу ҳунарҳоро

аз худ намудаанд. Барои дар хона омӯзондани хунарҳои атласу адрасбофӣ, гулдӯзӣ, зарбофӣ, сӯзаний, қуроқдӯзӣ, ҷомадӯзӣ, сабадбофӣ, заргарӣ, дӯзандагӣ, рӯзгордорӣ ва дигар ҳунарҳои косибӣ курсҳо ташкил шуда, 4474 нафар духтарону занони хонашин соҳиби шаҳодатнома гардидаанд.

Ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи маърифати занон ва рушди фаъолияти соҳибкории онҳо пайваста чорабиниҳо доир гардида, гранти раиси вилояти Ҳатлон ҳамасола дар ҳачми 250 ҳазор сомонӣ чудо шудааст. Танҳо тайи солҳои 2017-2021 зиёда аз 110 нафар занону бонувон соҳиби гранти раиси вилояти Ҳатлон гардидаанд, ки аксарияти лоиҳаҳо ба самти фаъолияти ҳунарҳои мардумӣ, аз қабили таъсиси коргоҳҳои чакандӯзӣ, дӯзандагӣ, атласу адрасбофӣ, гулдонбофӣ, ҳӯрокҳои миллӣ ва ғайраҳо равона шудааст.

Рӯзномаи «Ҳатлон» вобаста ба анвои ҳунарҳои мардумӣ, аз ҷумла абрешимбофӣ, адрасбофӣ, атласбофӣ, алоҷабофӣ, арғушт, бақколӣ, бекасаббофӣ, гачкорӣ, гаҳворасозӣ, гулдӯзӣ, гулобкашӣ, гӯшворасозӣ, дуредгарӣ, заргарӣ, зардӯзӣ, зулфороӣ, ислимиӣ, қалобаресӣ, канаббофӣ, қандакорӣ, кафшдӯзӣ, кордсозӣ, кулолӣ, қолинбофӣ, қуроқдӯзӣ, мисгарӣ, наққошӣ, оҳангарӣ, паловпазӣ, пӯстиндӯзӣ, сабадбофӣ, созтарошӣ, суманакпазӣ, сӯзанидӯзӣ, табақтарошӣ, хотамкорӣ, ҳалвогарӣ, чӯянгарӣ, ҷомадӯзӣ, чӯроббофӣ, шишагарӣ маълумоти муфассалро пешниҳоди хонанда намудааст, ки бозгӯяндаи касбу ҳунари сокинони вилоят мебошад.

Дар саҳифаҳои нашрияи «Ҳатлон» тӯли солҳои 2018-2021 зиёда аз 60 нигоштаи намояндагони касбу кори гуногун марбут ба соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба табъ расидааст. Чунин маводҳо ба гурӯҳи сеюм марбут буда, дар баробари аз вазъи соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ иттилоъ додан, муносибати муаллифонро ба ин мавзуъ нишон медиҳад.

Агар дар навиштаи Қадриддин Пирзода, сокини ноҳияи Вахш, бо номи «Аз рушди сайёҳӣ то афзалият ба ҳунарҳои мардумӣ» (Ҳатлон. 2018. – 11 январ), бо имкониятҳои соҳаи сайёҳии вилоят ва таваҷҷуҳи давлат нисбат ба рушди соҳаҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сухан равад, дар

navištaи Ёкубчон Назиров, устоди коллечи маҳсусгардонидашудаи шаҳри Бохтар, бо номи «Туризм ва имкониятҳои рушди он дар Тоҷикистон» омилҳои пайдоиши туризм дар ҷаҳон, таъсири он ба рушди кишварҳо баррасӣ мешавад. Агар муаллифи аввал танҳо аз имкониятҳои соҳаи сайёҳии вилоят андеша ронад, муаллифи дуюм бештар мавзуи мазкурро дар сатҳи минтақавӣ ва байналмилалӣ арзёбӣ кардааст: «Саёҳатҳои экскурсионӣ барои наврасони боғча, мактаббачагон ва донишҷӯён тавассути автобусҳо ба пойтакти кишвар ва ба баъзе маконҳои фарҳангиву таъриҳӣ, аз ҷониби ширкатҳои туристӣ ё ин ки аз ҷониби муассисаҳои таълимӣ ташкил карда шавад. Ин омил барои баланд бардоштани сатҳи ҳудшиносию маънавиёти наврасону ҷавонон заминаи хубе мегузорад. Мутаассифона, ин чиз дар ягон муассисаи таълимӣ ба назар намерасад, ё ин ки ширкатҳои туристии дар Тоҷикистон мавҷудбуда дорои автобус ё нақлиёти маҳсуси барои саёҳат дар назар дошташуда нестанд, ки ин масъала ҳалли ҳудро талаб менамояд» [154]. Муаллиф ба роҳ мондани савдои маҳсулоти ҳунарҳои дастии миллиро барои сайёҳон ва баргузории озмунро байнин донишҷӯёни ихтисосҳои сайёҳӣ муҳим мешуморад.

Маводи устодони коллечи маҳсусгардонидашудаи шаҳри Қўрғонтеппа А. Мирзоев, Н. Мирзоева «Туризм робитаҳои байнидавлатиро мустаҳкам месозад» (Ҳатлон. 2018. – 5 феврал) ба дурнамоии сайёҳии байналмилалӣ нигаронида шудааст: «Иқтисодиёти туризми байналхалқӣ ин маҷмуи муносибатҳои одамон ва субъектҳои ҳочагидории мамлакатҳои гуногун оид ба мубодилаи арзишҳои моддӣ ва ғайримоддӣ, гирифтани ғизои маънавӣ ва қонеъ гардондани талаботи инсон: рӯҳӣ, маънавӣ, ҷисмонӣ дар асоси қонунҳои иқтисоди бозорӣ ба ҳисоб меравад.

Ҷобили қайд аст, ки туризми байналхалқӣ дар иқтисодиёт мавқеи муҳимро ишғол менамояд. Гардиши солонаи маблағ аз ҳисоби туризми байналхалқӣ беш аз 20% маҷмуи маҳсулоти ҷаҳониро дар бар мегирад.

Дар ин баробар, соҳаи туризм робитаҳои байнидавлатиро мустаҳкам месозад. Аз як тараф, ин соҳаи соҳаи табиии фарҳангӣ бошад (статика), аз тарафи дигар, ин соҳаи меҳмоннавозӣ (динамика) ба ҳисоб меравад. Бо маъни дигар новобаста ба мавҷудияти шароитҳои табии-фарҳангӣ дараҷаи мусоҳибнокӣ (комфорт) меафзояд» [149].

Матлаби Ҳотам Ҳочӣ, омӯзгори собиқадори МТМУ №1 ноҳияи Кӯшониён бо номи «Қадри мардум сафар падид орад» дар бораи сайёҳ Тӯра Шукур аст, ки «дар муддати 20 рӯз якчанд ноҳияи минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлонро бо дучарҳа сайр намудааст» [211]. Таҳлили пурраи ин мавод дар боби сеюми кор оварда мешавад.

Курбониён Бахриддин, судяи Суди иқтисодии вилояти Хатлон дар маводи хеш «Аз рушди сайёҳӣ то афзалият ба ҳунарҳои мардумӣ» татбиқи ҳадафҳои «Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ»-ро ба ҳамкории ҳокимияти маҳаллӣ нисбат медиҳад: «Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ду ҷодаи ба ҳам пайванди ҳаёти мардум мебошанд. Моли истеҳсолнамудаи ҳунармандони кишварро аксаран сайёҳон харида, ҳамчун тухфа ё савғо бо худ мебаранд. Истеҳсолоти ҳунармандон низ василаи ҷалби меҳмонони хориҷӣ ба мамлакат ва тарғиби таъриху фарҳангӣ ҳалқ мебошад. Ин ду соҳаи ояндадорро бо ҳам тавъам сохтан иқдоми хирадмандона мебошад» [121].

Маводи «Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ омили асосии болоравии иқтисодиёти Тоҷикистон» муҳтавои мавзуъро муайян карда, муаллиф С. Ҳомидов яке аз намудҳои муосири самти сайёҳиро дар ташкили меҳмонхонаҳои хурд дар манзилҳои истиқоматии сокинони дехот муҳим мешуморад: «Бо истифода аз ин фаъолият, сайёҳон имкон меёбанд, ки дар баробари истифодаи хизмати манзилий боз дар ҷараёни омода кардани ҳӯрокҳои миллӣ ва дар ҷашну маросимҳо иштирок карда, бо фарҳангӣ маҳаллӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз наздик шиносой пайдо намоянд» [210].

Муаллифони маводҳои ба мавзуи соҳаи сайёҳӣ баҳшидашуда натанҳо аз доираи вилоят, балки берун аз он низ мебошанд, ки ин агар аз як ҷониб

ба гуногурангии маводҳо боис гардад, аз ҷониби дигар хусусияти фарогирӣ ва муттҳаҳидсозандай омма будани нашрияро бозгӯ менамояд. Ибрагимов Б. омӯзгори Муассисаи давлатии таълимии «Коллеҷи милитсияи Вазорати корҳои дохилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон» бо номи «Рушди сайёҳӣ – омили пешрафти чомеа», аз ҳамкории хонанда бо нашрия далолат мекунад. Муаллиф дурнамои рушди навъҳои сайёҳиро имконпазир меҳисобад: «... дар кишвари кӯҳсари мо имкони васеи рушди кӯҳнавардӣ, туризми кӯҳӣ-варзишӣ ва экологӣ, варзишӣ-лижаронӣ, шикор (интерохота), саёҳати таъриҳӣ-маърифатӣ ва мардумшиносиву истироҳат дар осоишгоҳҳои табобатӣ фароҳам аст. Ҳоло ки рақобат дар бозори ҷаҳонии ҷаҳонгардӣ пурзӯр гаштааст, муаррифии кишвар баҳри ҷалби сайёҳони ҳориҷӣ хеле зарур аст. Зеро дар қаламрави Тоҷикистон 900 геокомплекси табии бо 40 намуди ландшафт мавҷуд аст» [117].

Ба андешаи муҳаққик А.А. Ревенко барои таҳлили амиқтари захираҳои ВАО, тарғиби сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ типологияи зерини шабакаҳои ВАО мувофиқанд:

- «– нусхаҳои электронии нашрияҳои даврӣ;
- сомонаҳои шабакаҳои телевизионӣ ва барномаҳои телевизионӣ оид ба кишваршиносӣ ва сайёҳӣ;
- саҳифаҳои шахсии сайёҳон, блогҳо ва форумҳо;
- порталҳои маҳсуси сайёҳӣ;
- вебсайтҳои ҳокимиятҳои маҳаллӣ, бо баҳшҳо оид ба мавзуъҳои сайёҳӣ» [76, с. 17].

Бо дарназардошти ин, ҳайати эҷодии рӯзномаи «Хатлон» ҷиҳати васеъ намудани аудиторияи худ аз имкониятҳои медиаи нав ба таври фаровон ва муассир истифода мекунад.

Сомонаи рӯзномаи «Хатлон» – <http://khatlon-ruznama.tj> [236] аввалин сомонаи интернетии ВАО-и давлатӣ дар вилояти Хатлон мебошад, ки 1-уми январи соли 2015 ба шабакаи ҷаҳонии интернет пайвастааст. Аз ин ҳисоб, рӯзнома шумораи хонандаҳои худро ба беш аз 100 ҳазор нафар

расонидааст. Ҳамчунин, дар шабакаҳои иҷтимоии «Фейсбуқ», «Одноклассники», «Инстаграм», «Ютуб» ва «Телеграм» саҳифаи маҳсуси рӯзномаи «Хатлон» кушода шудаанд. Новобаста ба он ки рӯзнома ҳафтае ду маротиба ба нашр мерасад, дар сомонаи он ҳар рӯз хабару мақолаҳо, аксу видеоҳо интишор мешаванд, ки бозтоби мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ низ мушоҳида мешавад.

Нигоҳи иҷмолӣ ба саҳифаҳои нашрияи «Хатлон» дар солҳои 2018-2021 нишон дод, ки ин нашрия дар тарғиби масъалаҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ фаъол буда, тақрибан дар ҳар як шумора доир ба мавзуи матраҳшуда маводе ба чоп расонидааст.

Аз таҳлили контентии маводи рӯзномаи «Хатлон» ба хулосае омадем, ки кормандони нашрия дар инъикоси масъалаҳои рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумии Хатлон масъулияти касбӣ ва муносибати баланди эҷодӣ нишон дода, дар самти муаррифӣ ва тарғиби соҳа, ҳамчунин, эҳсоси зебоипарастӣ, ҳифзи табиат, ҳудшиносию ифтихор аз таърихи гузаштагон ва арҷ гузоштан ба онҳоро дар хонанда ташаккул додаанд. Бояд зикр кард, ки дар Хатлон мавзеъҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумии муаррифинашуда зиёданд ва фарогирии онҳо дар саҳифаҳои рӯзнома таҷдиди назар меҳоҳад.

Дар натиҷаи омӯзиши мавзуъ ва мундариҷаи маводи нашрияи «Хатлон» ба хулосаҳои зерин омадан мумкин аст:

1. Маводи ба мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ баҳшидашуда асосан дорои хусусиятҳои иттилоотиу маълумотӣ, таблиғотӣ, маърифатӣ, раҳнамоиқунанда ва интиқодӣ мебошанд.

2. Маводу мақолаҳои мавзуиеро, ки дар рӯзномаи «Хатлон» ба табъ расидаанд, метавон бо назардошти муаллифон ба се гурӯҳ чудо намуд:

- матлабҳои коршиносон;
- маводи касбии журналистӣ;
- нуқтаи назари намояндагони касбу кори гуногун.

3. Агар дар гурӯҳи муаллифони аввал мавзуъ аз нигоҳи коршиносони соҳа баррасӣ шуда бошад, дар навиштаҳои журналистон баргузории

чорабинихо, масъалагузориҳо, мушкилоту пешрафти соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ таҳлилу арзёбӣ шудаанд. Муаллифони гурӯҳи сеом дар таълифоти худ саъӣ кардаанд, ки дар баробари иттилои худ пешниҳодҳои муғидро низ баён намоянд. Ҳамаи маводҳо бо вижагии хоси худ фарқ карда, мақсади асосии муаллифон ҷиҳати рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мебошад.

4. Бо дарназардошти ин ки беш аз 70 дарсади аҳолии вилояти Ҳатлон дар деҳот зиндагӣ мекунанд, имконоти эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ бештар буда, матбуоти маҳаллӣ дар ин самт нақши намоён дорад.

2.2. Вижагиҳои инъикоси мавзеъҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Хатлон дар маҷаллаи «Сафо»

Дар журналистикаи кишварҳои хориҷӣ таъсису интишори рӯзномаву маҷалаҳои маҳсуси сайёҳӣ барои иттилоъ ва тарғиби мавзеъҳои сайёҳӣ нақши муҳим мебозанд.

Азбаски дар Тоҷикистон чунин нашрияҳои маҳсус вучуд надоранд, ин вазифаро дигар нашрияҳо, сомонаҳои интернетии онҳо, марказҳои иттилоотии ширкатҳои сайёҳӣ ба уҳда доранд, ки дар ин раванд нашрияҳои маҳаллии Хатлон низ дар бозтоби мавзуи сайёҳӣ саҳми худро гузошта истодаанд.

Муҳаққиқи маҷаллаҳои сайёҳии Чин ду самти асосии фаъолияти нашрияҳои туристиро дар «Пешниҳоди маълумот дар бораи саёҳат ва сайёҳӣ дар асоси хизматрасонии иттилоотӣ ва маълумот дар бораи фарҳанг, қисса дар бораи манзараҳои табиӣ ва анъанаҳои фарҳангӣ» [70, с. 18] донистааст, ки ба фаъолияти маҷаллаи «Сафо» низ нисбат додан мумкин аст.

Дар фазои иттилоотии вилояти Хатлон 5 маҷалла, аз ҷумла «Сафо», «Мехровар», «Мактаб», «Ганҷи Сино» ва «Бонувони Фарҳор» нашр мешаванд, ки дар саҳифаҳои онҳо дар баробари дигар соҳаҳо, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардуми вилоят низ ба таври густурда инъикос меёбад.

«Сафо» – маҷаллаи сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангию адабии Мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии вилояти Хатлон аст, ки соли 2011 бо мақсади инъикос намудани ҳаёту фаъолият, дастоварду пешравиҳои сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангии вилоят таъсис ёфтааст.

Дар саҳифаҳои маҷалла муҳимтарин масъалаҳои вилояту ҷумҳурӣ ва минтақаву ҷаҳон интишор мегардад. Маҷалла зери рубрикаҳои «Сафо», «Ёдгориҳои таъриҳӣ», «Сухани сармуҳаррир», «Ваҳдат–баҳои миллат», «Мусоҳиба», «Зан ва ҷомеа», «Тандурустӣ», «Меъмори ваҳдат», «Маслиҳати мутахассис», «Барои бонувон», «Фарзонағон», «Ватан ва

фарзандон», «Маориф», «Сиёсат», «Таърих», «Фарҳанг», «Мавзуи рӯз», «Рисолати ватандорӣ», «Аз эҷоди ҷавонон» ва амсоли ин дар ҳаҷми 32 саҳифа бо тезодди 3020 нусха (соли 2024) нашр мешавад.

Аввалин сармуҳаррир Абдувалӣ Абдувоҳидов буда, аз соли 2014 то имрӯз (соли 2024) ин вазифаро Латофат Мирзосаидиён (Чориева) ба зимма дорад. Маҷалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон зери рақами 0155 сабти ном шуда, то моҳи июни соли 2024-ум 128 шумораи он нашр шудааст.

«Сафо» барои инъикоси «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» ва «Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» аз 12 рубрикаи наъистифода кардаааст. Ин рубрикаҳо чун «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ», «Ҳунар», «Мероси ниёғон», «Рушди сайёҳӣ», «Фарҳанги ниёғон», «Дар рустоҳо», «Неъматҳои табиат», «Рушди дехот», «Мавзеъҳои таъриҳӣ», «Шуғли нодир», «Зан – ҳусни диёр» ва «Вазъи хизматрасонӣ» муҳтавои маводро доир ба сайёҳӣ ва қасбу ҳунарҳои мардумӣ инъикос мекунанд.

Давоми солҳои 2018-2021 аз ҷониби муҳбирону намояндагони қасбу кори гуногун беш аз 40 мавод оид ба соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ нашр шудааст (ниг.ба ҷадвали №4).

Ҷадвали 4. Тезододи шумораҳои чопшуда ва маводи ба сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ баҳшидашуда дар солҳои 2018-2021

Солҳо	2018	2019	2020	2021
Шумораи умумӣ	12	12	12	12
Ҳамагӣ: 48 шумора				
Тезододи маводи чопшуда оид ба сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ	8	16	11	7
Ҳамагӣ: 42 мавод				

Ба ғайр аз рубрикаҳои асосӣ рубрикаҳои «Чашнвора», «Арзандаҳо», «Мусоҳиба», «Тандурустӣ», «Шарқ нозуксуханист», «Тарҷума», «Аз рӯзгори бонувони пешоҳанг» низ маводҳои зиёд доштанд.

Дар саҳифаҳои маҷалла матлабҳои зиёде, аз қабили маводҳои Юсуфи Собир «Чилучорчашма – осоре, ки ба тадқиқот ниёз дорад» [177], «Духтари заргар» [178], Билоли Шамс «Хоҷамуъмин – макони сайёҳӣ» [216], Ю. Ҷамол «Ҳамдиёро, зери по гавҳари ноёб дорем...» [213], Сайраҳмон Назриев «Ба қабули сайёҳон омодаем?» [153], Толибҷон Толибзода «Чаро таваҷҷуҳ ба ҷомадӯзӣ кам аст» [183], Л. Мирзо «Абдулло Баротов: Сайёҳони хориҷӣ ба ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷуҳ доранд» [148], М. Хидирзода, З. Мирзоев «Рушди дехот: ҳадафҳо ва тамоюли пешрафт» [191], С. Ҳалилиён «Дехот рушд мекунад» [188], «Чакан» [189], «Саҳлангорӣ дар рушди дехот» [190], Ҳ. Абдуллоев «Роҳнамои насли ҷавон» [92]; Ш. Саид «Муъминобод мулки обод» [164], Б. Шамс «Зинтароše аз Саричашма» [215], Б. Искандар «Суфрадӯз» [118], Р. Саидова «Осоишгоҳи табобатии «Оби Зам-Зам» [165], М. Шоимова «Қасбҳои пешин эҳё мешаванд» [218], А. Бобоев «Бонуи муваффак» [110], «Ифтихор аз таърихи ниёгон» [111], «Асрори кӯли Қайнар» [112], «Ғамхорӣ ба осори ниёгон – мерос ба ояндагон» [113]; М. Амонҷон «Қӯҳи намак» [123], «Корзори ҳунар» [124], «Ҳунарманди асиљ» [125], «Теппай Қўрғон – рамзи Ҳатлон» [126], «Мамнуъгоҳи «Бешаи палангон» [127] ва ғайра чоп шудаанд.

Таносубан бо нашрияи «Ҳатлон» ҳамаи маводи нашршуда ба қалами ҳуди мухбирони маҷалла тааллуқ дошта, андешаи коршиносон ва хонандагони дигари нашрия ба назар намерасад.

Дар нигориши журналист Юсуфи Собир «Чилучорчашма – осоре, ки ба тадқиқот ниёз дорад» масъалаи мавриди назар баррасӣ шудааст. Муаллиф дар пешгуфтори мавод дар бораи макони ҷойгир шудани Чилучорчашма маълумот дода менависад, ки бузургтарин асрори Чилучорчашма ҳам ҳамин ҷуғрофиёи ҷойгиршавии он аст, ки аз чаҳор атроф онро дашту ёлаҳои аз иқлими гарм хушку ҳазонгардида иҳота карда

буд, ки солҳои охир ба водии сарсабзу минтақаи аҳолинишин табдил ёфта истодаанд. Дар мавод муаллиф шунидаву таасуроти сокинон ва ходимони ин маконро нақл кардааст. Барои ин гуфтаи сайёҳони хориҷиро мисол оварда, ин мавзеъро аз забони онҳо тасвир мекунад: «Ёдгории Чилучорчашма яке аз зеботарин муъчизаҳои табиат аст, ки ба далелҳои имону эътимодмандии мусулмонон нисбат ба муъчизаҳои Офариғор ба гояти офтоб равшани меандозад...» [177].

Муаллиф ҳамзамон барои ҷалби бештари сайёҳон ба ин мавзеъ таъсиси китобхона ва осорхона, ташкили дӯкони намоиши маҳсулоти ҳунарҳои мардумиро пешниҳод намудааст, то ки сайёҳони хориҷӣ дар баробари саёҳат кардан аз ҳунару маҳорати ҳунармандони ин маҳал оғаҳӣ пайдо намоянд.

Дар маҷаллаи «Сафо» мавзуи ҳунарҳои мардумӣ нисбат ба сайёҳӣ афзалият дошта, қариб дар ҳар шумора дар бораи ин ё он қасбу ҳунар иттилоъ дода шудааст. Аз 42 маводи интишоршуда 28-тои он ба мавзуи ҳунарҳои мардумӣ рабт доранд.

Маводи муаллифон Ю. Собир бо номи «Духтари заргар» ва Билоли Шамс таҳти унвони «Чакан»-и Кӯлоб муаррифгари ҳунарҳои миллӣ» доир ба ҳунарҳои заргарии ороишоти занона ва куртаҳои миллӣ мебошанд. Мақсад аз эҷоди ин матлабҳо барои сайёҳон муаррифӣ кардани ҳунари заргарӣ, санъати чакандӯзии тоҷикон аст.

Матлаби «Хочамуъмин – макони сайёҳӣ»-и Б. Шамс аз вазъи қӯҳи Хочамуъмин, набототу ҳайвоноти атрофи он ва ин макони сайёҳӣ маълумот медиҳад. Муаллиф дар аввал андешаи сайёҳ Марко Полоро дар ҳусуси ин макон ҳамчун иқтибос овардааст: «...То даме ки дунё вуҷуд дорад, намаки ин қӯҳ ба аҳолии кураи Замин басанда аст» [216].

Муаллиф омӯхта шудани ин манбаи бузурги намакро аз тарафи ҷамъияти ҷуғрофии Иттиҳоди Шуравӣ (соли 1929) саҳми арзанда дониста, дар бораи ҳаҷми захираи намаки он, ки таҳминан ба 40-50 миллиард тонна баробар аст, оид ба ҳусусияти ачиби ин қӯҳ, ғори дарозтарин дар самти

шимолу шарқии ин мавзеи кӯҳистон, ки миёни сокинони маҳаллӣ бо номи Гори Паланг машхур аст иттилоъ додааст.

«Дарозии ғори мазкур 400 метр, баландии он беш аз 15-20 метрро ташкил медиҳад. Ба ҳусни ғорҳо шушаҳои намак, ки дар деворҳои онҳо овезонанд ва онҳоро минерологҳо сталактит ва сталакмит мегӯянд, ҳусн зам мекунанд. Аҷобати ғорҳои кӯҳи намак дар он аст, ки аз онҳо садои мисли уллоси ҳайвонот ба гӯш мерасад» [216].

Муаллифи матлаби «Ҳамдиёро, зери по гавҳари ноёб дорем...» Ю. Ҷамол таъкид мекунад, ки тоҷикон аз қадимтарин мардуми Осиё буда, бо фарҳангу тамаддуни оламгир ва ёдгориҳои беназири хеш дар ақсои олам машҳуранд. Журналист масъалагузорӣ мекунад, ки дар доираи эълон гардидан Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мавзеъҳои таъриҳӣ ва сарватҳои табиии Тоҷикистон бояд беҳтару хубтар мавриди омӯзиш қарор гирифта, асrorи зери замин махфуз мондаи онҳо кашфу дарёфт карда шаванд.

Журналист таваҷҷуҳи масъулонро ба мавзеи таъриҳӣ равона кардан меҳоҳад: «Дар ҳудуди ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ чаҳор мавзеи таъриҳӣ – қалъаи «Ҳалевард» (Коғир – қалъа), қалъаи «Лағмон» ва қалъаҳои «Уртабуз-1» ва «Уртабуз-2» мавҷуд аст, ки ҳар яки он бозгӯи таърихи қадимаи миллати тоҷик ва тамаддуни шаҳрдориу шаҳрсозии ниёғони мо дар ҳазорсолаҳои гузаштаи бостонӣ арзёбӣ мегарданд. Мутаассифона, аз ин қалъаву шаҳрҳои қадимаи дар гузашта машҳур танҳо ҳаробаҳои хокпӯш бοқӣ мондааст, ки шояд дар қаъри онҳо ёдгориҳои бузурги таъриҳӣ махфуз бошанд» [213].

Ба андешаи муҳаққиқ Иброҳим Усмонов журналистика яке аз мақомҳои иҷтимоии чомеа буда, «воқеан дар ҳаёти иҷтимоии чомеа нақши барҷастае дорад: вай эҳтиёчи чомеаро аз шаҳси алоҳида сар карда, то гурӯҳҳои калони он ба таври фаврӣ ва ҳамаҷониба ба аҳбори хислати иҷтимоию сиёсидашта таъмин мекунад, тавассути иттилооташ ба мағкураи одамон таъсир мерасонад, ақидаи онҳоро бедор мекунад,

мафкураашонро савқ мебахшад, онҳоро ба ҳаракат меорад» [52, с. 5]. Мойин вижагии журналистикаро дар бештари матолиби интишоркардаи нашрия мушоҳид намудем.

Дар маводи «Ба қабули сайёхон омодаем?», аз таҳлили се мушкилоти соҳаи сайёҳии вилоят иборат буда, журналист Сайраҳмон Назриев оид ба хизматрасонии меҳмонхонаву тарабхона ва мағозаҳои хӯроквории шаҳри Бохтар мулоҳиза рондааст. Аз оҳанги матлаб бармеояд, ки сифати хизматрасонӣ дар қисме аз меҳмонхонаҳои маркази маъмурии вилояти Хатлон ҷавобгӯи талаботи замон нест: «Маъмулан, ба маблағе, ки меҳмон барои як шаби сукунаташ ба меҳмонхона пардоҳт мекунад, хӯроки пагоҳирӯзиаш ҳам шомил мешавад. Баъзе аз меҳмонхонаҳои мо наҳорӣ доранд, вале аз он чизе, ки доранд, надоштанашон беҳтар аст. Баъдан, аксарияти меҳмонхонаҳо толори гузаронидани конфронсу ҷаласаҳоро надоранд ё агар дошта бошанд ҳам, онҳо ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ нестанд. Дар мавриди баъзе меҳмонхонаҳои шаҳр ҳаминро гуфтаниам, ки бо чунин сатҳи хизматрасонӣ танҳо обрӯи вилоятро коҳиш медиҳанду ҳалос...» [153].

Дар ин шумора маводи Толибҷон Толибзода «Чаро таваҷҷуҳ ба ҷомадӯзӣ кам аст» диққати хонандаро ба эҳёи ҳунари ҷомадӯзии занон ҷалб карда, аз номи қаҳрамони мавод Ойдил Ҳайдарова пешниҳод мекунад, ки дар ҳаридорӣ кардани дастгоҳҳо ва омӯзонидани ин касб ба наврасону ҷавонон соҳибкорон саҳм гузоранд.

Дар матлаби Л. Мирзо «Абдулло Баротов: Сайёҳони хориҷӣ ба ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷуҳ доранд» (Сафо. 2018. – №8-9) кулолгари машҳури шаҳритусӣ Абдулло Баротов дар бораи ҳунари қадимӣ, мактаби қулолгарӣ, иштирок ва ғолибият дар озмунҳои ҳунармандон нақл мекунад: «Ин аст, ки сайёҳони хориҷӣ ба ҳунарҳои ҳалқии мардумони ин навоҳӣ шавқу мароқи зиёд доранд. Кулолгарӣ аз ҳунарҳои қадими сокинони ин сарзамин аст, ки онро дasti ба даст аз ниёконашон то ба наслҳои имрӯзи

хеш мерос овардаанд, – мегӯяд ҳунарманди кулолгари шаҳритусӣ Абдулло Баротов.

Абдулло Баротов дар хусуси кулолгарӣ ва дигар ҳунарҳои миллии мардуми тоҷик ибрози андеша намуда, мегӯяд, ки армуғонҳои миллии мо ба сайёҳон хеле писанд аст ва онҳо бо мароқи зиёд ҳаридорӣ мекунанд» [148].

Дар мақолаи «Рушди дехот: ҳадафҳо ва тамоюли пешрафт» муаллифон Ҳидирзода М. ва Мирзоев З. андешаи хешро дар бораи дурнамои рушди дехот дар вилояти Ҳатлон иброз намудаанд, ки дар ташаккули муҳити мувофиқи иҷтимоӣ ва маънавии шахсияти комил аз дараҷаи ҷаҳонбинӣ ва сатҳи шуури ў вобаста мебошад. Ба андешаи муаллифон: «беҳтар намудани шароитҳои майшии деха, дастрасӣ ба хизматрасониҳои иҷтимоӣ баҳри рушди сифати зиндагӣ ва неруи инсонӣ мусоидат мекунанд, ки натиҷаҳои минбаъдаи рушди ҷомеа аз он вобастагии зич доранд» [191].

С. Ҳалилиён дар маводи «Саҳлангорӣ дар рушди дехот» оид ба корҳои ободонӣ ва созандагӣ дар дехоти ноҳияҳои минтақаи Қӯлоб ба мушкилоти роҳҳои ба таъмир ниёзманди Ҷамоатҳои дехоти «Чагам» ва «Саричашма»-и ноҳияи Шамсиддин Шоҳин таваҷҷуҳ кардааст. Ў бо сокинони дехаҳои Бодомту, Зулмобод Бушолак, Ҳучабоғ, Дехи Қозӣ ва Догистон ҳамсuxbat шуда, ҳалли масъалаи рушди маҳал, тармими роҳҳо, дастрасӣ ба ёрии тиббиро ба миён гузоштааст. Муаллиф мавзеъҳои сайёҳӣ будани ин минтақаро таъкид карда, ҷалби соҳибкоронро ба рушди минбаъдаи он зарур мешуморад.

Матлаби Ш. Саид «Муъминобод мулки обод» дар бораи иншоотҳои нави ноҳия бахшида ба ҷашни Истиқлоли давлатӣ иттилоъ дода, дар ин раванд аз лиҳози сайёҳӣ имтиёз доштани Муъминободро қайд кардааст: «Ин диёри биҳиштосо макони сайру сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ буда, бо мавзеъҳои таърихию тамошобоб, баҳусус, Ҷилдуҳтарон диққати ҳар як сайёҳро ба худ ҷалб менамояд. Мардуми ноҳия аксаран дар дехот зиндагӣ

доранд. Онҳо низ меҳоҳанд ин гӯшай зебои диёрро боз ҳам ободу зеботар намоянд. Аз ин нигоҳ дар соли гузашта 18 иншооти таъиноти гуногун дар ноҳия мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт» [164].

Маводи «Осоишгоҳи табобатии «Оби Зам-Зам» ба масъалаҳои рушди сайёҳии табобатӣ баҳшида шудааст. Дар он иқдоми соҳибкори маҳаллӣ Шералий Давлатов барои ташкили осоишгоҳе тасвир мешавад ва диққати хонандаро ба ин мавзеи оби шифобахшдошта, ки «тавассути қубурҳо аз кӯҳи баланд ба лаби дарёи Вахш оварда, дар ҳудуди Ҷамоати деҳоти «Навзамин»-и ноҳияи Дӯстӣ осоишгоҳи табобатии «Оби Зам-Зам»-ро бунёд кард» [165], ҷалб менамояд. Муаллиф чунин менигород, ки бунёди ин фароғатгоҳи табобатӣ барои қабули 60 нафар меҳмонону дардмандон омода буда, ҳанӯз дар замони Шуравӣ ин об аз ҷониби сайёҳони рус қашф гардидааст. Журналист дар бораи оби гарми шӯрмаза, ки дар тамоми фаслҳои сол ҳарорати 37,4 дараҷа гармӣ дорад, иттилоъ дода, аз номи духтур Абдулло Исматов 40 сол боз истифода шудани ин оби шифобахш, аз қишварҳои ҳамсоя барои табобат омадани ниёзмандонро таъкид намудааст.

Матлабҳои М. Амонҷон «Мамнуъгоҳи «Бешаи палангон» (Сафо. 2020. – №2) ва «Теппай Қўрғон – рамзи Хатлон» (Сафо. 2020. – №4) доир ба мамнуъгоҳи машҳури Хатлон ва маркази вилоят – шаҳри Бохтар эчод шудаанд.

«Мамнуъгоҳи «Бешаи палангон» муассисаи давлатии ҳудудҳои табиии маҳсус муҳофизатшавандай Агентии ҳочагии ҷонгуни назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, дорои мавзеъҳои ҳушбоду ҳаво, олами набутоту ҳайвонот, парандагони нодир, гулу гиёҳ ва кӯлу дарёҳо мебошад. Ин мавзеи табиӣ, ки қариб 50 ҳазор гектар ҳудуд дошта, дар вилояти Хатлон ҷойгир мебошад ва бархе аз мавҷудоти он ба Китоби сурҳи Тоҷикистон ворид карда шудааст.

Мамнуъгоҳи «Бешаи палангон» яке аз зеботарин мавзеи мамлакатамон ба ҳисоб рафта, аҳамияти қалони экологӣ дорад. Он дар

қисмати ҷанубу ғарбии кишвар дар болооби дарёи Ому, соҳили рости дарёи Панҷ ва поёноби дарёи Вахш ҷойгир аст» [127], – навиштааст муаллиф.

Журналист дар натиҷаи омӯзиши мавзӯъ муайян кардааст, ки дар мамнуъгоҳ 50 намуди ҳайвонот ва зиёда аз 480 намуди дарахту гиёҳҳо ҳамчун бойигарии табиии вилоят ва ҷумхурӣ ҳифз карда мешаванд.

Маводро андешаи ходими илмии мамнуъгоҳ Толиб Салимов доир ба рангорангии табиати ин мавзеъ, мавҷудияти ҳайвоноти нодир, се намуди оху, 122 намуди парандагон ва ҳифзи онҳо пурратар ва боэъти модтар кардааст.

Муаллиф дар мавод пешниҳод мекунад, ки ҳолати табиии мамнуъгоҳ ба стандартҳои ҳудудҳои ҳифзшаванд ҷавобгӯ бошад ва он статуси «мамнуъгоҳи биосферавӣ»-ро соҳиб шавад. Аз ин рӯ, муносибати оқилона ба табиат ва баланд бардоштани маърифати экологии чомеа омилҳои асосие мебошанд, ки дар оянда ҷиҳати ҳифзу нигоҳдории гуногунии биологӣ нақши муассир мегузоранд.

Таваҷҷуҳи журналист ба яке аз мавзеъҳои таърихиву тамошобоби маркази вилоят – шаҳри Боҳтар нишон медиҳад, ки дар бораи он маводи зиёд ба нашр расида бошад ҳам, ин мавзӯъ муҳим боқӣ мемонад. Теппай «Қўрғон»-ро масъулони бахши сайёҳӣ дар вилояти Ҳатлон ҳамчун бренд ё рамзи шаҳри Боҳтар тарғиб мекунанд. Он таърихи бисёрсола дошта, ҳамчун мероси фарҳангию маънавӣ то имрӯз барои мардуми шаҳр арзиши воло дорад. Ин аст, ки дар теппай мазкур Осорхонаи таърихию кишваршиносии «Бибихонум»-и шаҳри Боҳтар таъсис дода шудааст. Дар мавод мақоми осорхона ҳамчун даргоҳи маънавӣ ва муаррификундандаи тамаддуни бостонӣ ба сокинону сайёҳон хизмат мерасонад: «Осорхона соли 1999 бахшида ба ҷашни 1100-солагии давлати Сомониён бунёд гардида, дорои 2 ҳазору 468 нигораи таъриҳӣ буда, аз 24 гӯша иборат аст. Бозёфтҳои таърихии он ба асрҳои 7-9 то инҷониб рост меояд» [126].

Журналист бо такя ба маълумоти корманди ин осорхона Малоҳат Усмонова, хонандаро тадриҷан бо давраҳои ташаккули шаҳри Леваканд, Қўрғонтеппа ва Боҳтари имрӯза ошно месозад. Ў масъалагузорӣ мекунад, ки шакли нигоҳдории нигораҳо, вазъи молиявии осорхона, таъмири бино беҳбудӣ меҳоҳад.

Дар ин мавод муаллиф ба ҷолибияти баландии теппа, яъне ҷойи маҳсус барои тамошои шаҳрро таъкид карда, ҳамчун макони тамошогоҳу дӯстдоштани сокинон ва баргузории чорабинихои фарҳангӣ будани он маълумот додааст.

Аъзам Бобоев «Асрори кӯли Қайнар»-ро ба мавзуи об иртибот дода, моҳиятан ба масъалаи рушди сайёҳӣ алоқаманд кардааст. Матлаб бо тасвири ин макон оғоз мешавад: «Дехаи Қайнар яке аз мавзеъҳои хушманзараю хушбу ҳавое мебошад, ки дар нуқтаи мобайни кӯҳҳои Ҳоча Муъмин ва Ҳоча Сартез 15 километр дурттар дар қисмати шимолии маркази ноҳияи Восеъ ҷойгир шудааст. Дар байни дехаҳои Қайнари боло ва Қайнари поён як ҳафзи оби мусафро воқеъ гардидааст, ки воқеан ҳам онро «муъцизай табиат» номидан мумкин аст» [112].

Дар мавод сифати оби 50 ҷашмаи зулолу хунук, таъмини 5 ҳазор аҳолӣ бо оби ошомидани ва обёрий шудани 3 ҳазор гектар заминҳои кишт номбар гардида, овардани қиссаю ривоятҳои мардумӣ ва иқтибос аз китобҳои илмиву динӣ арзиши маводро афзун кардааст.

Муаллиф бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ тоза карда шудани кӯл, шинонидани гулу буттаҳои ороиший, ниҳолҳои сояфкану мевадор, таъмири шоҳроҳ то кӯл, ҷароғон карда шудани мавзеъро пешниҳод намуда, хонандаро ба тамошои ин гӯшай дилфиреби минтақа даъват мекунад.

Маводи дигари муаллиф «Ғамҳорӣ ба осори ниёгон – мерос ба ояндагон» ба тасвири яке аз мавзеъҳои таърихию сайёҳӣ дар ноҳияи Дӯстӣ – Маҷмааи меъмории мақбараи Эмом Зайналобиддин рӯ меорад: «Масоҳати умумии он 7 гектарро ташкил медиҳад. Воқеан ҳам роҳравҳои тозаю озода, гулгаштҳои зебо, боғи пур аз ниҳолҳои ороиший, ҳамешасабз

ва дарахтони мевадору сояфкани ин мавзеи таърихӣ диққати ҳар як бинандаро ба худ ҷалб месозад.

Ин маҷмааи таърихию меъморӣ соли 2006 бо қарори Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарори раиси ноҳияи Дӯстӣ таъсис ёфтааст» [113].

Дар мавод ривоятҳои динӣ, иттилооти сарчашмаҳои таърихӣ оварда шуда, иқдомҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба корҳои ҳафриётӣ ва илмӣ дар ин мавзеъ ёдовар шудаанд.

Бо такя ба натиҷаҳои пажуҳиши бостоншиносон, маълумот дода шудааст, ки мақбараи Эмом Зайналобиддин дар болои шаҳраки замони Сомониён сохта шудааст, ки дар сарҳади мамнуъгоҳи «Бешаи палангон» ҷойгир будааст. Бозёфти як зерсутунҷаи сангин (санги доирашакл), ки ҷузъи меҳроби оташ аст, аз он далолат мекунад, ки дар ин мавзеъ ҳанӯз дар замони Кӯшониён ва юнону боҳтариҳо шаҳрак ва маъбади зардуштӣ мавҷуд будааст. Аз сабаби он ки бинои кӯҳнаи мақбара қарib тамоман ҳароб гардида буд, солҳои 20-уми асри гузашта мардуми деҳаҳои гирду атроф бо тарзи ҳашар онро таъмир ва азnavsозӣ намуданд.

Дар даромадгоҳи ин мавзеъ Маркази Бюрои хизматрасонии интернетӣ барои муштариён ва сайёҳон бунёд гардидааст, ки ҳоҳишмандон метавонанд барои гирифтани иттилоъ ва таъмини ниёзҳои худ аз он истифода баранд.

Журналист барои ҷалби бештари сайёҳони ватанию хориҷӣ ба ин мавзеи таърихӣ анҷом додани корҳои зеринро ба мақсад мувоғиқ донистааст, ки роҳи мошингард аз маркази ноҳия то мавзеи Маҷмааи меъмории мақбараи Эмом Зайналобиддин, ки 7 километрро ташкил медиҳад, ноҳамвор буда, дар ҳолати ногувор қарор дорад. Муаллиф бар он андеша аст, ки аз маркази ноҳия то ин мавзеъ кушодани хатсайри сайёҳӣ, мағозаи тухфаю армуғонҳо, соҳтани меҳмонхонаи замонавӣ низ ба манфиати кор ҳоҳад буд.

Дар шумораи №7-уми соли 2021 маҷаллаи «Сафо» матлаби М. Амонҷон «Кӯҳи намак» низ идомаи маводи Б. Шамс «Хочамуъмин – макони сайёҳӣ» (Сафо. 2018. – №4) буда, бо вучуди мавзуи яксон доштан дар таълифи мавод муносибати фардии журналист мушоҳида мешавад.

Дар маводи ў низ иттилоот дар бораи таърихи пайдоиши ин кон, андешаи ҷуғрофиёдонҳо, сайёҳон оварда шуда бошад ҳам, ба факте таваҷҷуҳ кардааст, ки дикқати сайёҳонро ба худ ҷалб карда метавонад. «Дар кӯҳи намак ғорҳои бешуморе ҳастанд, ки дохили онҳо аз пораҳои намакини аз замин ба боло баромада ва баръакс, аз шифт ба поён оvezonshuda iboratand. Баландии ғорҳо дар баъзе ҷойҳо ба 8-10 метр мерасанд, – иттилоъ дод Облокул Каримов, сармухассиси Саридораи геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Калонтарин ғори Хочамуъмин 350 метр дарозӣ дошта, бо садои табиии мусиқимонанд ва баъзан овози воҳиманоки худ шинохта шудааст. Дар ин ғор оҳангӯ садоҳои гуногун бо шарофати боде, ки аз байни шӯшаҳои тунуки намак мегузарад, ба вучуд меоянд. Сабаби инро муҳаққиқон гузариши шамоли ба дохили ғор дохилшаванд ва барҳӯрдани он ба шӯшаҳои намак рабт медиҳанд. Ҳамчунин нақбҳои танги ғор нур мепошанд, ки одатан онҳоро ҷашмаҳои намак зер мекунанд, – афзуд О. Каримов» [123].

Дар интиҳои мавод муаллиф пешниҳод дорад, ки барои истифодаи ин мавзеъ ҳамчун макони сайёҳӣ бунёди мамнуъгоҳи давлатӣ, истироҳатгоҳу табобатхонаҳо заруранд то сокинону сайёҳони дохиливу ҳориҷӣ аз ин неъмати бебаҳои Тоҷикистон баҳравар гарданд.

Маҷаллаи «Сафо» бештар ба мавзуи рушди ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷуҳи хос зоҳир намуда, бо масъалагузориҳои қасбиии журналистӣ ба аҳамияти эҳё, хифз ва инкишофи анвои гуногуни ҳунарҳои мардумиро равшанӣ андохтааст. Б. Искандар дар маводи худ «Суфрадӯз», ҳунари суфрадӯзиро дар ноҳияи Ҳурсон муаррифӣ карда, барои ороиш додани ҷойхонаву ҷойҳои ҷамъиятий пешниҳод шудани маҳсули ҳунари бонувонро муҳим шуморидааст: «Дар баробари қолинбоғӣ, гилембоғӣ, қуроқдӯзӣ,

зардӯзӣ, ҷомадӯзӣ, ҷӯроббофӣ бонувони ҳунарманд ба эҳёи ҳунарҳои миллии азбайнрафта ҷаҳду талош доранд. Суфрадӯзӣ яке аз ҳунарҳои қадимтарини миллӣ ба шумор меравад. Ин ҳунар дар даҳсолаи охир аз байн рафта буд. Сабаби ба гӯши фаромӯшӣ рафтани ин пеша заҳматталаб будани он ва ҳам пайдо гаштани суфраҳои сунъӣ-полиэтиленист.

Сокини деҳаи Дехқонободи Ҷамоати деҳоти ба номи Садриддин Айнӣ Ҷалолова Турсуной баъди эълон шудани соли 2018 – Соли ҳунарҳои мардумӣ аз нав дар фикри эҳёву идома бахшидани ин ҳунари зебову нодир гардид» [118].

Рушди ҳунармандӣ дар байни мардум аз як тараф манфиати иқтисодӣ, бо ҷойи кор таъмин шудани одамон, эҳёи анъанаҳои касбу ҳунарҳои қадимӣ бошад, аз тарафи дигар, пешниҳоди маҳсулот барои сайёҳон ҳадафи иқтисодии давлат ба ҳисоб меравад. Маводҳои «Корзори ҳунар» ва «Ҳунарманди асил»-и М. Амонҷон дар маҷалла мисоли ин буда метавонад.

Дар маводи якум ҷалби занону духтарони ноҳияи дурдасти Носири Ҳусрав ба омӯзиши ҳунарҳои дӯзандагӣ, таъсиси коргоҳи дӯзандагии «Мақсада», дӯхтани либосҳои мактабӣ баррасӣ гардида, дар маводи дуюм дастовардҳои устои табақтароши ҷайхунӣ Саидбек Машрабов инъикос шудааст: «Табақсозию ҷӯбтарошӣ касби бобогии Саидбек Машрабов мебошад. Ӯ қариб 40 сол боз давомдиҳандай кори гузаштагони худ – усто Саидакрам ва Машраб буда, мисли падару бобояш ин ҳунарро ба фарзандону наберагони худ низ омӯзондааст... Дар ин давра Саидбек Машрабов дар баробари дигар ҳунармандон дар даҳҳо намоиш-furӯшҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ иштирок намуда, бо пешниҳоди маҳсули дasti худ, пеш аз ҳама, ба ҷомеа муаррифӣ гардид ва ба бозорҳои қалонтари ҳунармандӣ даст ёфт.

Ба маҳсули дasti ӯ на танҳо сокинони Тоҷикистон мароқ зоҳир менамоянд, балки меҳмонону сайёҳони хориҷӣ низ бо завқ аз онҳо ҳаридорӣ мекунанд» [124].

Аъзам Бобоев, дар матлаби худ зери унвони «Бонуи муваффак» оид ба ҳунари Вилоят Сайфуллоева қисса мекунад, ки шогирдони зиёдеро ба кор қабул карда, сиру асрор ва нозукиҳои касби дӯзандагиро ба занону духтарон омӯзондааст. «... мутаассифона, на ҳамаи духтарон аз уҳдаи чеварию дӯзандагӣ мебароянд. Корҳои одии пора кардану дӯхтани либосу дигар корҳои рӯзгор барояшон душвор аст. Яке аз сабаби асосии пошхӯрии оилаҳои ҷавон маҳз тайёр набудани онҳо ба рӯзгордорӣ мебошад, – иброз медорад бонуи ҳунарманд.

Вилоят Сайфуллоева алҳол меҳоҳад, бо дастгирӣ ва қумаки бевоситай мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии ноҳия соҳиби қитъаи замин гашта, коргоҳи нави дӯзандагӣ таъсис дихад. Камаш 25-30 нафар занону духтарони маҳаллиро бо ҷойи нави корӣ таъмин намояд» [110].

Рӯзноманигороди маҷаллаи «Сафо» дар баробари пешниҳоди маводи дори ҳусусияти иттилоотӣ-маърифатӣ, ироаи таклифи пешниҳодот ҷиҳати рушди соҳаҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, инчунин бо мақсади бедор намудани афкори омма андешаҳои то ҷое баҳсбарангезро низ расонай кардаанд. Масалан, дар маводи «Чакан» (№1, соли 2019) фикри мардумшинос З. Мирзоён дар бораи вожаи ҷакан оварда шудааст. Ба иддаои ин муҳаққиқ, «ҷакан» аз қалимаи русии «чеканить» гирифта шуда, гулрезӣ, нақшрезӣ кардан аст. Ӯ ба худ маъние доштани ҳар як нақшро исбот карданӣ шуда, асосан аз се қосагул иборат будани ҷакан, аз рангҳои сурҳ, сабз ва сафед оро дода шудани онҳоро ба «Авесто» нисбат медиҳад.

Аммо аз ҷониби журналист ин андеша ба ҷолиш қашида нашуда, назари фарҳангшиносону вожашиносони дигар оварда нашудааст.

Дар баробари ин, аҳли эҷоди маҷаллаи «Сафо» зимни таҳлили мавзуи ҳаводории пироҳанҳои миллӣ дар миёни ҷавонон ба хулосае омадааст, ки аксари намояндагони насли нав дизайн ё қаринаи классикии куртаҳои миллиро хуш надоранд: «Бо дарназардошти талаботи ҷавонон ба тарҳу мӯдҳои аврупоӣ мо тасмим гирифтаем, ки аз матои миллии адресу атлас, сару либоси тарҳи аврупоиро омода карда, бо гулу нақшҳои ҷакану попур

оро дихем ва пешкаши занону духтарон гардонем, – мегӯяд ҳунарманд Холмома Сайдалиева» [218].

Ёфтани ҳарфи нав, шеваи баёни муносиб, таҳлилу қиёс, ҷузъиёти «дастнохӯрда»-и мавзӯй аз ҷумлаи меъёрҳои муайянкунандай қасбияти журналистӣ аст, ки симои эҷодии ўро нишон медиҳад. «Дар воқеъ, симои эҷодии журналист бисёр вақт дар ҳусусияти хоси мавзуи интихобкардаи ў, тарзи таҳия ва тақдими матлабаш ба аудитория маҳфуз аст». В. Горохов, мегӯяд, ки пешаи рӯзноманигорӣ нишонаи аҳамиятнокии симои муаллиф аст. Ба журналисти ҳақиқӣ ҳамеша мавзуи тозае ёфт мешавад, ки ба маънавиёти вай наздик ва ба рӯзнома зарур аст.

Дар маводи «Зинтароше аз Саричашма» мушоҳидаи муаллиф чунин бозёфти эҷодиро мемонад: «Вақте мо аз дарвозаи хонаи усто Бекмурод ба саҳни ҳавлиаш ворид шудем, вай дар як гӯши замини наздиҳавлигиаш, ки ҷойи ором ва мувоғиқ барои кораш буд, зуд болои дӯкони устоиашро пӯшонд. Баъди салому алейк кардану ҳушомадед гуфтан бо мо сухбатро оғоз карда гуфт, ки таъкиди устодамро риоя мекунам. Ба рӯйи корам касе набояд бехабар дарояд. «Вақте дар аснои кор нафаре наздат омад, дӯкону маҳсулоти нотайёри нимкора тарошидаатро пӯшон», – васият карда буд устодам. Таъкиди устодони ҳунар ҷанд ҳикмат дорад ва риоя накардани ин «қоида»-ҳо боиси он мешавад, ки дастатро бо теша маҷруҳ мекунӣ, асбоби соҳтаат бесифат мебарояд ва ё ягон ноомади дигар дар кору борат пайдо мешавад» [215].

Таҳлили мундариҷавии маводҳо нишон медиҳад, ки ҳар ду нашрия ҳам барои фаро гирифтани мавзуъҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо назардошти имконоти худ саъӣ карда, барои муҳотабонашон иттилооти ҷолибро пешниҳод намоянд. Барои тарғибу ташвиқи соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ таҳияи буклет, раҳнамо, ки вилояти Ҳатлонро муаррифӣ мекунанд, ба роҳ монда шудааст.

Дар замони муосир, ки технологияи иттилоотӣ босуръат рушд мекунад, пешниҳоди иттилооти журналистӣ доир ба сайёҳӣ низ тавассути

сомона, шабакаҳои иҷтимоӣ, веб-харитаҳо бо усули чандрасонай сурат мегирад. Бо дарназардошти ин, маҷаллаи вилоятии «Сафо» дар шабакаҳои иҷтимоӣ, хусусан фейсбук, ки дар Тоҷикистон корбарони зиёд дорад, саҳифа ва гурӯҳи худро таъсис дода, матолиби хешро интишор мекунад. Ҳамзамон дар сомонаи маҷалла www.safo-khatlon.tj (соли 2019 ба кор андохта шудааст) гӯшаи маҳсуси чандрасонай ташкил гардидааст, ки якчанд маводи марбут ба сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар шакли мултимедиявӣ ҷой дода шудаанд.

Дар шинохи муҳаққиқ Ҷовид Муқим: «Чандрасонай – ин технологияи муосири иттилоотии компьютерӣ аст, ки дар системаи компьютерӣ матн, садо, акс навор, тасвири графикӣ ва аниматсияро ба ҳам муттаҳид мекунад. Яъне, пахши иттилоъ метавонад ҳамзамон тавассути чанд канали иртиботӣ аз қабили аудио, видео ва иртиботи виртуалӣ сурат гирад. Бинобар ин чандрасонай системаи ягонаи иттилоотӣ аст, ки ба намудҳои гуногуни ВАО асос ёфта, дар он байни матн, аудио, акс, видео, инфографика алоқамандии маънӣ ва мантиқӣ вучуд дорад. Масалан, акс ё навор ҳамчун мусаввараи матн хизмат мекунанд ва ё матн барои шарҳ додани аксу навор истифода мешавад.

Фазои мултимедиявӣ ба гуногунранг кардани пешниҳоди иттилоъ кумак намуда, онро барои дарки аудитория, ки талаботаш қуллан тағиیر ёфтааст, қулай мекунад» [226].

Ин андешаро муҳаққиқи эронӣ Исқандарӣ Насрулло Темур низ чунин баён намудааст: «Интернет як воситаи пурқуввати таблиғот аст ва воситаи асосии муоширати сайёҳон шуда метавонад. Аз ин рӯ, самти асосии тағиирот ва инноватсия дар соҳаи сайёҳӣ ба истифодаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ – (ТИК) алоқаманд аст» [64, с. 10].

Дар шакли сомона пешниҳод кардани маводи чопӣ ҷиҳатҳои мусбат дорад. Хонанда метавонад такроран маводро тариқи шабакаи интернетӣ дастрас намояд ва онро то чопӣ қоғазии маҷалла сареъ мутолиа қунад. Аксари маводҳои интишоркардаи маҷаллаи «Сафо» дар мавзуи сайёҳӣ ва

хунарҳои мардумӣ бо назардошти ҳамин талаботи аудитория дар шабакаи ҷаҳонии интернет пешниҳод мешавад.

Аз таҳлилу баррасии маводҳои солҳои 2018-2021-и маҷаллаи «Сафо» ба хулосае омадем, ки он ҳамчун маҷаллаи сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва адабӣ дар инъикоси воқеаҳои замон нақши муҳим дошта, миёни расонаҳои вилоят бо сабку услуби хосаи худ мавқеъ дорад.

Ороиш ва дизайни маҷаллаи «Сафо» ҷолиби диққат аст. Дар саҳифаи аввал ҷой дода шудани силсилааксҳои мавзеъҳои сайёҳӣ, хунармандони муваффақ, намоиши маҳсули ҳунарҳо як навъ тарғиби ҳадафнок барои рушди сайёҳии вилояти Ҳатлон ба ҳисоб меравад.

Олимни рус И.В. Калинин таҷрибаи маҷаллаҳои сайёҳиро омӯхта, муайян кардааст, ки матни сайёҳии ВАО аз ду ҷанба – маърифатӣ ва гуманистӣ иборат аст. Ӯ ба мавқеи муқоваи журнал диққат дода, дар тарғиби сайёҳӣ ин ҷузъиётро муҳим мөҳисобад: «Воқеан, тасвири сафар дар муқова ва нашрияҳои ҷилодори маҷаллаҳои маҳсус, ки мо онҳоро «маҷаллаҳои сайёҳӣ» - меномем, равшантар зоҳир мегардад» [66, с. 4].

«Сафо» бо забони содаю шево ва муассир маводҳои дар мавзуи сайёҳӣ, ҳунарҳои мардумӣ эҷодшударо пешниҳод кардааст.

Ҳайати кормандони эҷодии маҷаллаи «Сафо» ба масъалаи бозтоби ҷойҳои сайёҳӣ, маконҳои истироҳат, рушди туризми маҳаллӣ, ёдгориҳои қадимаи таъриҳӣ, эҳё ва муаррифии қасбу ҳунарҳои мардумӣ дар вилоят диққат дода, роҳу усулҳои муосири пешниҳоди иттилоотро интиҳоб менамоянд.

Муқоисаи муносибати нашрияи «Ҳатлон» дар инъикоси мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва маҷаллаи «Сафо» нишон медиҳад, ки ҳар яке аз ин нашрияҳои маҳаллӣ дар доираи имконият, қасбияти журналистон ва интиҳоби жанрҳои публисистӣ фаъолият кардаанд.

БОБИ III

ВИЖАГИХОИ ЖАНРИИ МАВОДИ МАТБУОТИ ДАВРИИ МАҲАЛЛӢ ОИД БА САЙЁҲӢ ВА ҲУНАРХОИ МАРДУМӢ

Пахши иттилоот тавассути воситаҳои ахбори омма, баҳусус матбуоти даврӣ аз дуруст интихоб гардидани жанрҳои гуногуни публитсистӣ вобаста аст. Дар қолаби жанр ҷойгир кардани муҳтавою баррасии масъала ва ҷолибу муассир будани мавод ба маҳорати касбии журналист алоқаманд мебошад. Роҷеъ ба мақоми жанр дар эҷоди маводи журналистӣ муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ А. Нуралиев, А. Саъдуллоев, И. Усмонов, М. Муродӣ, М. Муқимов, М. Абдуллозода, Ш. Муллоев, С. Гулзод, А. Қутбиддинов, З. Исмоилзода, С. Мирзоалӣ, А. Тертичний, Л. Кройчик, В. Журбина, А. Беневаленская, М. Барманкулов, С. Корконесенко, Г. Лазутина, М. Ким, Н. Кохтев, В. Солганик, С. Гуревич ва дигарон андешаҳои назарии худро иброз доштаанд.

Дар таърифи М. Муродов, «шаклҳои гуногун ва муҳталифи инъикоси воқеа, ҳолату рӯйдод, ҷараён ва вазъият, ки аз ҷиҳати алому, ҳусусият ва соҳт унсурҳои умумӣ, такроршаванд ва хосса доранд, жанр номида мешавад» [43, с.89].

Таърифи мағҳуми жанр аз нигоҳи муҳаққиқон гуногун буда, аммо шакли мавод будани онро эътироф кардаанд. Ба таъбири И. Усмонов, «... жанр матнест, ки аз матни дигари ҳамсон ё ҳамчинс бо воҳидҳо, воситаҳои дохилии худ фарқ мекунад. Воситаҳои дохилӣ, яъне имкон ё заруратҳоест, ки ҳар кадом жанр дорад. Яъне тарзи баён, имкони истифодаи воситаҳои муассиркунандай баён, василаҳои зебокунандай баён, қӯтоҳ ё дароз будани шакли баён, имкони истифодаи шахсияти муаллиф дар матн ва ғайраҳо» [53, с. 4].

Муҳаққиқони соҳаи журналистика жанрро шакли ташкил ва инъикоси воқеият, ки дорои маҷмуи аломуатҳои соҳтӣ-композитсионист ва тартиби маънавии нисбатан устувори матни журналистиро

ташаккулдиҳанда дониста, онро ба категорияҳои таърихӣ, шакли маҳсуси ташкили мавод, типологӣ, мифологӣ, аксеологӣ ва эҷодӣ – созмондиҳӣ чудо меқунанд.

Ба ақидаи муҳаққиқи соҳаи журналистика А. Қутбиддинов «... жанр дар баёни ҳадаф мусоидат меқунад, жанр ифодаи мавзуъро осон менамояд, жанр дизайнни рӯзномаро ба вучуд меорад, рубрика месозад, гӯша месозад ва бо ҳама рисолатҳои дигари худ талаботи як «мағозаи универсалӣ»–ро таъмин менамояд» [68, с. 152].

Дар раванди эҷод дарки амиқи самтҳои фаъолият, интихоби жанр муҳим буда, ба андешаи А. Тертычный, «инъикоси мавзӯъ, ҳадафмандӣ ва методҳои инъикос омилҳои муҳимми жанрсоз» [48, с. 7] ба ҳисоб мераванд.

Жанрҳо барои рӯзноманигор, барои интихоби шакли мувофиқ дар инъикоси мавзӯъ зарур буда, кори хонандаро дар мутолиаи мавод ва дарки он осон меқунад. Ҳар як маводи журналист моҳияти ҳодиса ва падидаҳоро бозгӯ меқунад, андешаҳои дигарон ва худи журналистро нисбати онҳо муайян месозад, ба шарҳи масъалаҳои муҳимми баррасишаванда моил меқунад. Дилҳоҳ жанр факт, далелро фаро гирифта, ба таври иттилоотӣ (ҳабарӣ), таҳлилӣ ва публитсистӣ-бадеӣ шакл мегирад.

Пажуҳиши жанр дар илми журналистика ҳамеша чун шинохти амиқи самтҳои фаъолияти эҷодӣ сурат гирифта, барои ҳар як эҷодкор дар таҳияи мавод роҳнамои хуб мебошад. Рушду таҳаввули жанрҳо аз фаъолияти эҷодии журналистон вобаста буда, талаботи фазои иттилотӣ ва аудитория, касбияти журналистӣ ба он таъсир мерасонанд.

Дар журналистикаи имрӯза жанрҳои журналистӣ ба дигаргунии куллӣ дучор гардида, баъзеи онҳо аз миён рафта, ҷойи онҳоро жанрҳои нав гирифтаанд. Агар тақсимбандии анъанавиро ба назар гирем, ки жанрҳо ба се гурӯҳи асосӣ: ҳабарӣ, таҳлилӣ ва публитсистӣ-бадеӣ ҷудо мешуданд, ҳоло дар гурӯҳбандии онҳо назарҳои гуногун мавҷуд аст. Жанрҳоро ба чор гурӯҳ ҷудо кардани бархе аз муҳаққиқон бо рушди босуръати технологияи иттилоотӣ ва шабакаи интернетӣ вобаста мебошад. Масъалаи тезъодди

жанрҳо дар гузашта дар журналистика 17-18 бошад, ҳоло ин төйдод то 40-70 тафсир мешавад.

Бояд зикр намуд, ки моҳияти жанр дар он низ ифода меёбад, ки сатҳи маърифати муаллифи мавод чӣ гуна аст ва ба воқеяти тасвиркардааш чӣ тарз муносибат дорад. Рӯзноманигорони байналмилалӣ низ аз таҷриба журналистиашон ба умумият ва фарқи жанрҳои публикистӣ ибрози андеша кардаанд: «Жанрҳо аз ҷиҳати тарзи ифодаи адабӣ, услуби иншо, устухонбандии адабӣ ва ҳатто аз рӯйи миқдори сатрҳо низ фарқ мекунанд. Воситаҳои гуногуни тасвир намудани воқеяят тавлидкунандай жанрҳои гуногунанд. Жанр восита ва шакли ба вучуд овардани асари чопии рӯзноманигор аст» [45, с. 34].

Доир ба истифодаи жанрҳои журналистӣ дар инъикоси мавзуъҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ олимони журналистика О.А. Митчук, В.Ф. Олешко, Ш. Муллоев, М. Абдуллоева андешаҳои худро иброз доштаанд. Аз ҷумла муҳаққиқи О. А. Митчук дар бораи шакл ва усулҳои инъикоси мавзуи сайёҳӣ дар нашрияҳои маҳсуси Украина иттилоъ додааст, ки он бо вижагиҳои матбуоти тоҷик яксон мебошад. Ӯ менависад: «Дар матнҳои ВАО тавассути воситаҳои муосири воситаҳои ахбори сайёҳӣ ба вучуд овардани симои ҷолиби қишвар дар назди журналист вазифаи ташаккул додани имиҷи мусбати давлат меистад. Ин яке аз манбаъҳои асосии воқеяяти иҷтимоӣ ва муайян намудани технологияҳои иртиботии ҷойгоҳи давлат мебошад» [91, с. 72].

Муҳаққиқи рус А. А. Ревенко, вазифаҳои нашрияҳоро дар инъикоси сайёҳӣ дар 4 самти фаъолият мебинад:

«—иттилоъдиҳии аудитория дар бораи ҳаёт, ањанаҳо, урғу одатҳо, ҳусусиятҳои фарҳангӣ, ҷойҳои тамошобоб, ёдгориҳои табиат ва ғайра;

— оммавигардонии донишҳо дар бораи мероси фарҳангии қишвар бо мақсади ҳифзи он;

— интишор ва таҳлили маълумот барои мутахassisони соҳаи сайёҳӣ;

– нашри пешниходҳо ва имкониятҳои корхонаҳои гуногуни соҳаи туристӣ» [76, с. 13-14].

Матбуоти маҳаллии Хатлон, аз ҷумла рӯзномаи «Хатлон» ва маҷаллаи «Сафо» дар бозтоби мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз имконияти жанрҳои публисистӣ истифода бурдаанд.

Ҷадвали 5. Мансубияти жанрии маводи ба сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ баҳшидашудаи рӯзномаи «Хатлон» дар солҳои 2018-2021

Солҳо	2018	2019	2020	2021	Ҳамагӣ
Хабар	30	21	12	14	77
Репортаж	24	16	5	8	53
Мусоҳиба	7	2	3	6	18
Ҳисобот	5	3	2	2	12
Мақола	13	11	2	7	33
Очерк ва лавҳа	11	3	3	1	18
Ҳисоби умумӣ	90	56	27	38	211

Ҷадвали 6. Мансубияти жанрии маводи ба сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ баҳшидашудаи маҷаллаи «Сафо» дар солҳои 2018-2021

Солҳо	2018	2019	2020	2021	Ҳамагӣ
Хабар		3	2	1	6
Репортаж	1	5	5	2	13
Мусоҳиба	1				1
Мақола	4	6	3	4	17
Очерк ва лавҳа	2	2	1		5
Ҳисоби умумӣ	8	6	11	7	42

3.1. Инъикос ва шарҳи воқеиятҳои марбут ба сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар маводи ҳабарии нашрияҳои «Ҳатлон» ва «Сафо»

Дар публистика се гурӯҳи жанрҳоро чудо мекунанд, ки аз рӯйи хусусият, усули пешниҳоди иттилоот, мавқеи муаллиф тафовут доранд. Муҳаққиқони соҳаи журналистика бар он назаранд, ки дар ВАО ҳар гуна жанр хусусияти услубии хосаро касб мекунад, ки он аз рӯйи омилҳое амсоли муҳимијат, фаврият, рӯзмаррагӣ, баёни фаҳмо, муносибати муаллиф ба мундариҷаи матолиб муайян мешавад. Ба ибораи дигар, «услуби хоси инъикоси воқеият ва ҳарактери муносибати эҷодкор ба жанр муаллал аст» [84, с. 3].

Хусусиятҳои асосии жанрҳои гурӯҳи якум маълуманд. Дар маркази жанрҳои ҳабарӣ навғонӣ қарор дошта, аз нигоҳи ҳаҷм ҷандон васеъ нестанд. Жанрҳои ҳабарӣ бо баёни кӯтоҳ, сода ва сареъ будани худ фарқ мекунанд.

Чунончи муҳаққиқ Н. Маъмурзода навиштааст: «Табиист, ки расонаҳои ҳабарии Тоҷикистон, аз он ҷумла ВАО-и вилояти Ҳатлон, вобаста ба тип, ҳаҷми пахш ё саҳифа, доираи фарогирӣ, сиёсати редаксионӣ, неруи зеҳнӣ ва зарфиятҳои рӯзноманигорон воқеияти рӯз ё мавзуъҳои мавриди таваҷҷӯҳашонро дар қолаби жанрҳои муайян таҳия ва пешкаши аудиторияи худ мекунанд» [37, с. 185].

Дар шумораҳои рӯзномаи «Ҳатлон» барои инъикоси масъалаҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз жанрҳои ҳабарӣ, бештар истифода кардаанд. Навъҳои жанри ҳабар – ҳроника, ҳабари хурд, ҳабари васеъ, репортаж ва ҳисбот бартарӣ доранд. Ҳабарҳои ҳроникавӣ дар саҳифаи аввал дар рубриқаи «Ҳафт рӯзи Ҳатлон» истифода шудаанд.

Матнҳои «Имтиёзҳои навбатӣ дар Соли рушди сайёҳӣ» (Ҳатлон. 2018. – 19 апрел), «Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ» (Ҳатлон. 2018. – 26 апрел), «Боздиди сайёҳон аз мавзеъҳои таърихии Ҳатлон» (Ҳатлон. 2019. – 14 феврал), «Натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ назаррасанд» (Ҳатлон.

2019. – 12 декабр), «Ачинатеппа» (Хатлон. 2021. – 13 апрел), «Мамнуъгоҳи «Бешай палангон» (Хатлон. 2021. – 30 апрел), «Мазори ҳазрати имом Зайналобиддин» (Хатлон. 2021. – 1 май), «Тахти Сангин» (Хатлон. 2021. – 8 июн), «30–солагии Истиқлолияти давлатиро сазовор истиқбол мегирем. Рушди сайёҳӣ» (Хатлон. 2021. – 9 июл) хабарҳои хроникавӣ роҷеъ ба сайёҳӣ нашр шудаанд.

Яке аз чунин хабарҳо «Боздиҳи сайёҳон аз мавзеъҳои таърихии Хатлон» иттилоъ дода мешавад, ки «...дар соли 2018 аз мавзеи «Чилучорчашма» 150 ҳазор нафар, «Ачинатеппа» наздики 5 ҳазор нафар, «Хоча Машҳад» наздики ҳазор нафар дидан намуданд» [141].

Муҳаққиқ Иброҳим Усмонов хроникаро кӯтоҳтарин шакли хабар номида, қайд кардааст, ки аксаран воқеаҳои расмиро дарбар мегирад ва лиҳозо, сабку забонаш ҳам расмии идоравӣ мебошад.

Маводи зикршуда ба талаботи хроника ҷавобгӯ буда, асоси ин маводи журналистиро факт ва навигарӣ ташкил медиҳанд.

Ба ҳамин минвол, барои инъикоси мамнуъгоҳи табиии «Бешай палангон» (Хатлон. 2021. – 30 апрел) низ хроника истифода шудааст. Дар он аз олами ҳайвоноту ҳазандагон ва парандагону кӯлу дарёҳои мамнуъгоҳ иттилоъ дода, факту рақами мушахҳас оварда шудааст. Масалан, ба 1800-2500 расидани шумораи тазарв ва 33 намуди ҳайвоноти ширхӯр дар мамнуъгоҳ барои ҷалби эътиими аудитория пешниҳод гардидааст.

Ҳабари хроникавии «Дар Ховалинг «Хонаи сайёд» месозанд» дар бораи азми соҳтмони меҳмонсарои «Хонаи сайёд» ва дар шаҳри Норак бунёди санаторияи нав маълумот медиҳад: «Соҳтмони инфрасоҳтори ибтидоии сарироҳии туристӣ аз ду марҳила иборат буда, бунёди ҳоҷатхонаҳо ва мавзеъҳои истироҳати сайёҳон, нуқтаҳои таоми тезтайёр, марказҳои савдо ва таваққуфгоҳҳо пешбинӣ шудааст» [133].

Ба андешаи З. Исмоилзода, «мавзуи хроника низ воқеаҳои муҳими иҷтимоиро дар шакли муъҷаз фаро мегирад. Ақидаи дигаре низ ҳаст, ки аз таркиби ҳабари асосӣ хроника ба вуҷуд меояд» [30, с. 13-14].

Муҳаққиқони дигар низ фарқи хроникаро аз хабар дар ниҳоят муҳтасар будани он ва зери рубрикаи муайян дар шакли силсилахбор нашр шудани он ишора кардаанд. Дар зери хроника номи муаллиф навишта намешавад.

Рӯзноманигорон дар гӯшаи «Ҳафт рӯзи Ҳатлон»-и дар саҳифаи аввали газета бештар дар хабарҳои хурд, хроникаҳо оид ба рӯйдодҳои муҳимми ҳаёти вилоят иттилоъ медиҳанд. Ҳабари «Фестивали «Марҳамат ба Ҳатлон!» аз ҷумлаи чунин хабарҳои хрониковист, ки хеле кӯтоҳ дар бораи истиқболи гурӯҳи сайёҳону иштирокчиён дар шаҳри Кӯлоб иттилоъ медиҳад. Дар идомаи хабар аз баргузории фестивали фарҳангиву сайёҳии «Таомҳои миллӣ», Форуми байналмилалии сайёҳӣ ва бори нахуст Намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ таҳти унвони «Тоҷикистон – сарзамини сайёҳӣ» иттилоъ дода шудааст.

Дар ҳабари хрониковии «Фестивали байналмилалии «Хунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ» иттилоъ дода шудааст, ки намояндагони вилояти Ҳатлон хунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллии тоҷикиро, ки бештар дар минтақаи ҷанубии Тоҷикистон роиҷ аст, дар ин фестивал муаррифӣ намуданд. Ҳадаф аз баргузории ин ҷорабинӣ шиносой ва муаррифии фарҳангута маддун ва анъанаву таомҳои миллии тоҷикон ва мардумони кишварҳои хориҷӣ, инчунин мустаҳкам намудани ҳамкории фарҳангӣ ва муносибатҳои дӯстона байни кишварҳо мебошад.

Дар хроникаи «Рушди сайёҳӣ» ба ғайр аз омори соҳтмони иншооти сайёҳӣ, инчунин маълумот дар бораи ташрифи саёҳони дохилӣ ва хориҷӣ ҷой дода шудааст. Тибқи маълумотҳо, дар шаш моҳи соли 2021 ба шаҳру ноҳияҳои вилоят 201 ҳазору 769 нафар сайёҳони дохиливу хориҷӣ (1260 нафар сайёҳони хориҷӣ ва 200 ҳазору 509 нафар сайёҳони дохилӣ) ташриф оварданд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки нашрияи «Ҳатлон» хроникаро иловатан ба жанрҳои дигари журналистӣ, ки дар мавзуи сайёҳӣ ва

хунарҳои мардумӣ таҳия шудаанд, истифода кардааст. Дар онҳо асосан, мавзеъҳои сайёҳии вилоят ва вазъи рушди соҳа баррасӣ шудаанд.

Олимони рус, аз чумла В. Вакуров, Н. Кохтев ва В. Солганик бар он ақидаанд, ки «жанр ин нишондоди ҳамешагӣ ба навъи муайян, тарзи тасвир, хусусият ва миқёси ҷамъбастқунӣ, навъи муносибат ба воқеият аст» [21, с. 9].

Мутаносибан дар шумораҳои маҷаллаи «Сафо» ҳроника истифода нашудааст. Шояд ин ба вижагии нашри маҷалла ва ба интиҳоби жанрҳои таҳлилӣ бартарӣ додани ҳайати эҷодии он вобаста бошад. Ҳол он ки истифодаи имконияти ҳроника барои пешниҳоди муъҷази ҳабарҳо зарур буда, ташкил гӯша ё сутунҳои ҳроникадор ба манфиат аст.

Ҳабар аз чумлаи маъмултарин жанрҳои журналистӣ ба ҳисоб рафта, дар матбуоти даврӣ мавқеи хосса дорад. Дар меҳвари ин жанр факти аҳамияти иҷтимоидошта ва навигарӣ меистад.

Воқеан ҳам ҷавҳари ҳабар факт буда, баёнгари се пахлу: ифодакунандай ҳақиқат, нишондиҳандай ҷараёни воқеа ва натиҷаи мушоҳидаи мухбир мебошад. Ҳабар паёми муҳтасари иттилоотӣ буда, як далели воқеият ва иттилоотро пешниҳод мекунад.

«Ҳабар – ин маълумоти иттилооти нисбатан васеъ бо маълумоти иловагӣ, тавзехот, рақамҳо, иқтибосҳо, истинодҳо ба манбаъҳо ва ғайра мебошад. Матни ҳабари васеъ аз ҷиҳати ҳаҷм қалонтар буда, метавонад дорои маълумоти гуногун бошад, ки соҳтори мураккабтару шоҳабандии матнро ба вучуд меорад. Сарлавҳа дорад, дар зер номи муаллиф навишта мешавад» [46, 230].

Ҳабар аз рӯйи услуби баён низ образнокӣ ва мураккабиро намепазирад. Ҳабар, одатан, дар саҳифаҳои аввали рӯзномаву маҷалла ҷой дода мешавад. Мақсад аз ин ҷалби таваҷҷуҳи хонанда ба ҳабарҳои ҳондари мебошад.

Идораи рӯзномаи «Ҳатлон» дар шумораи №3 (3140) аз 25 январи соли 2018, дар рубрикаи «Марҳамат ба Ҳатлон!» силсилаи маводҳоро доир ба

тарғиби соҳаи сайёхии Хатлон, хунарҳои мардумии минтақа пешниҳод намудааст.

Дар ҳабарҳои масъули гӯша Фаромӯз Бобоев «Бо ҳам сайри Хатлон мекунем!» мавзеъҳои таъриҳӣ, зиёратӣ ва сайёхии минтақаҳои табиию тамошобоби Хатлон барои хонандагони нашрия батафсил баён гардидаанд. Аз ҷумла, дар ҳабари Н. Маъмурзода «10 ҳазор сайёҳ ба Бохтар омад» чунин омадааст: «Дар моҳҳои январ-майи соли 2019 наздик ба 10 ҳазор сайёҳи дохирию хориҷӣ ба тамошои мавзеъҳои таърихию фарҳангии шаҳри Бохтар омадаанд, ки аз ин шумора 91 нафарашон шаҳрвандони хориҷӣ мебошанд. Ин нукта зимни конфронси «Марҳамат ба Бохтар!», ки чанде пеш дар толори «Коҳи Ватан»-и маркази вилоят барпо шуд, зикр гардид» [146].

Журналист барои пурра баррасӣ кардани мавзӯъ аз иттилооти кормандони ҳокимияти шаҳр истифода бурда, фактҳои навро пешниҳод мекунад. Аз ҷумла, барои ҷалби сайёҳон ба маркази маъмурии вилояти Хатлон ва оғаҳ намудани онҳо аз таъриху фарҳангии мамлакат имрӯзҳо дар ҳудуди шаҳри Бохтар 17 ёдгориву мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ, 12 меҳмонхона, 10 мағозаи фурӯши армуғонҳо, ду осорхона, 7 мавзеи сайёҳӣ, 20 тарабхона, 44 банкомати хизматрасониву бонкӣ, ишораҳои сарироҳӣ, ду аداد боғи истироҳатӣ мавриди истифода қарор доранд. Дар баробари ин, дар вилояти Хатлон 795 бозёфти таъриҳӣ, 77 мавзеии сайёҳӣ, 38 осорхона, 114 зиёратгоҳ, 28 боғи истироҳатию фароғатӣ, 57 аداد мағозаи фурӯши армуғонҳо, 92 меҳмонхона, 34 аداد истироҳатгоҳ, осоишгоҳҳо, 117 аداد тарабхона, 13 аداد ширкати сайёҳӣ мавҷуд аст.

Дар ин ҳабари васеъ фактҳои зиёд омӯхта шуда, вазъи инфрасоҳтори сайёҳӣ дар маркази вилояти Хатлон таҳлил гардидааст.

Мутахассисон навъи ҳабареро, ки дар он воқеъ ва рӯйдод дар шакли пурра ва бо шарҳу тавзех баён карда мешавад, ҳабари васеъ меҳисобанд. Дар ин навъи ҳабар на танҳо фактҳои баён, балки силсилаи фактҳои ба ҳам алоқаманд низ метавонад бо шарҳу тавзех бозгӯ шаванд.

Дар пажуҳишҳои навтарини жанрҳои журналистика хусусияти хабари васеъ чун воситаи ёрирасони таҳлилу таҷзияи фактҳои хабар ва дарки масъалаи матраҳшаванда ба хонанда дониста шудааст.

Дар нашрияи «Хатлон» барои инъикоси мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, асосан ҷорабиниҳое, ки бо ин мавзуъ иртибот доранд, истифодаи жанри хабари васеъ бештар мушоҳид мешавад.

Маводҳои «Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ» (Хатлон. 2018. – 26 апрел, «30–солагии Истиқлолияти давлатиро бо дастовардҳои арзанда истиқбол намоем» (Хатлон. 2019. – 11 июл), «Сари Ҳосор сайёҳонро интизор» (Хатлон. 2020. – 14 январ), Боздиди 40 сафир аз мавзеъҳои тамошобоби Ҳовалинг» (Хатлон. 2020. – 21 январ), «Зарфиятҳои сайёҳӣ баррасӣ гардианд» (Хатлон. 2020. –2 июл), «Бостоншиносони тоҷик ба тадқиқоти мавзеи таърихии Қалъаи Лағмон оғоз намуданд» (Хатлон. 2020. – 9 июл), «Рушди сайёҳӣ - омили пешрафти ҷомеа» (Хатлон. 2021. – 18 феврал), «Дар шаҳраки қадимаи Сайёд якчанд ёдгории таърихӣ кашф гардид» (Хатлон. 2021. – 2 июл), «Чилдуҳтарон» (Хатлон. 2021. – 29 июл), «Ҳулбук» (Хатлон. 2021. – 2 сентябр), «Мақбараи Шоҳи Ҳомӯш» (Хатлон. 2021. – 15 октябр), «Қалъаи «Ҳулбук» – мавзеи таърихии Ҳуталони бостон» (Хатлон. 2021. – 17 декабр) хабарҳои васеъ роҷеъ ба сайёҳӣ нашр шудаанд.

Дар хабари «Мақбараи Ёрмуҳаммади Вали» ба ғайр аз иттилои ҷойгиршавии ин макон, шуҳрати шайхи машҳур, аз фактҳои илмӣ низ истифода шудааст: «Алихон Зарифӣ дар китоби «Диёри саргҳи ҳуршед» менависад, ки мувофиқи шаҳодати баъзе аз сокинони ин диёр дар ибтидои асри гузашта, дар худи мақбара як даста китобҳо маҳфуз будааст» [101].

Оид ба ёдгории таърихии «Тахти сангин» муаллиф ба ғайр аз тасвири он, натиҷаи ҳафриётҳои бостоншиносӣ, таҳқиқи таърихнигоронро низ илова кардааст: «... соли 1877 аз ин мавзеи нодири аҷдодӣ бузургтарин ғанчина бо номи «Ҳазинаи Амударё», ё «Ҷавоҳироти Окс», ки иборат аз коллексияи ҷавоҳироту тангаҳои тиллой ва нуқрагин буд (1300 номгӯй), аз

чониби мардуми маҳаллӣ ёфт шудааст. Тоҷирон аз сокинон дар бораи ин бозёфт хабардор шуда, онро ҳаридорӣ намуданд» [103].

Нашрияи «Хатлон» дар гӯши «Марҳабо ба Хатлон!» ба инъикоси маҷмааи меъмории Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ таваҷҷуҳ кардааст. Журналист ба ғайр аз баёни ҷузъии ин мавзеъ ва мақбараи орифи бузург, ки зиёратгоҳи ҳаводорони шеър, фалсафа ва ирфон гардидааст, дар бораи ҳадафи зиёрати Шоҳи Ҳомӯш доштани ў, зиндагӣ дар Хатлонзамин маълумот додааст: «Ёдгории мазкур яке аз мавзеъҳои ҷолибу диданбоб дар миқёси кишвар ба ҳисоб рафта, дар он хизматрасонӣ дар сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст. Мавзеи нодири таърихӣ аз осорхонаи мутафаккир, суратгирхона барои расмҳои фаврӣ, боғи истироҳатӣ ва аз ҷойхонаи миллӣ иборат аст. Санагузории ёдгории таърихӣ ба қарнҳои XIV-XVI мелодӣ мансуб мебошад» [105].

Хусусияти ҳабарҳои ин гӯша дар он ифода мёбад, ки дар лиди онҳо мушахҳас дар бораи мавзеи сайёҳӣ иттилоъ пешниҳод шуда, аксҳои ин мавзеъҳо ҷой дода шудаанд.

Ҳар як маводи журналистӣ бо сарлавҳа ва лид оғоз мешавад. Ин қоида шикастнопазир аст, новобаста аз жанр, ҳоҳ ҳабар бошад, ҳоҳ мусохиба ва ҳоҳ мақола, мо бояд як сарлавҳаи хуб пайдо кунем ва лиди муассир нависем. Лиҳо, ки «фикри асосии матн – муаллифро ифода намуда, хонандаро ба мутолиаи он ҷалб месозад», [40, с. 76] дар маводи журналистӣ нақши муҳим дорад.

Лид ҷузъи дуюми муҳими ҳама гуна маводи журналистӣ буда, сарҳатти якуми матн мебошад, ки матн дар бораи чӣ ҳоҳад буд.

Дар ҳабари васеи «Хатлон – минтақаи сайёҳӣ» низ ин усули ниғориш истифода шудааст. Лиҳо ҳабар ҷунин аст: «Дар соли 2019 дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон зиёда аз 1980 иншооти гуногуни хизматрасонӣ бунёд ва мавриди истифода қарор дода шуд. Дар давраи Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар вилоят бунёди 7 ҳазору 138 иншооти гуногуни хизматрасонӣ ба нақша гирифта шудааст, ки аз ин дар

ду соли охир 3136 адади он аллакай сохта ба истифода дода шудааст» [214]. Шархи мавзуъ пас аз лид омада, тафсилоти воқеаро дар бар мегирад.

Доир ба корбурди жанри хабар дар нашрия Н. Маъмурзода чунин навиштааст: «Мухимтарин сифати жанрии хабар сареият, пурбории иттилоотӣ, факт, мубрам ва дорои аҳамияти ҷамъиятӣ буданаш аст. Хабарҳои рӯзномаи «Хатлон» аксар вақт дорои ин ҳусусиятҳо буда, бо риояи стандартҳои байналмилалии хабарнигорӣ рӯйи чоп меоянд» [38, с. 187].

Мо бо муҳаққиқ ҳамақида буда, дар мисоли матолиби рӯзномаи «Хатлон» доир ба сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ афзалият доштани хабари васеъро дуруст меҳисобем.

Жанри дигари хабарӣ – мусоҳиба низ барои инъикоси мавзуи мавриди таҳқиқ истеъмол гардида, дар қолаби маъмулии он, яъне дар рафти сухбати журналист ва мусоҳиб баррасӣ гардидани мавзуъ дида мешавад. Олим рус С.М. Гуревич мусоҳибаро «жанри диалогии публитистика» [25, с. 189] номида, таъкид мекунад, ки қаҳрамони мусоҳиба бояд мавқеи муайяни иҷтимоиро соҳиб бошад ва журналист наметавонад, ки бо ҳар роҳгузари кӯча мусоҳиба анҷом дихад.

Мусоҳибаи мухбири нашрия Фаромӯз Бобоев бо Абдулазиз Раҷабов, сайёҳи собиқадор, маводи ҷолиб мебошад, ки ба хонанда дар бораи ин дӯстдори сайру саёҳати олам маълумот медиҳад. Мавод «Ҳоҷӣ Пиёда» ҷаҳонро пойи пиёда сайр мекунад» ном дошта, журналист дар лиди мавод ҷеҳраи мусоҳибашро шинос менамояд. Абдулазиз Раҷабов, ҷаҳонгарди 70–солаи тоҷик, сокини ноҳияи Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ, маъруф бо номи «Ҳоҷӣ Пиёда», сайёҳи собиқадори Ҷумҳурии Тоҷикистон қаҳрамони мусоҳибаи мухбири рӯзнома мебошад.

Журналист қӯшиш кардааст, ки мусоҳибаш ба суолҳо посухи сахех дода, мавзуъро ҳаматарафа шарҳ дихад. Сабаби ба сайру саёҳат шавқ доштани А. Раҷабов, сафарҳои ба Россия-Озарбойҷон-Гурҷистон-Туркия-Сурия-Урдун-Арабистони Саудӣ, воҳӯрӣ бо мири шаҳри Макка Абдулло

Довуд ал-Файз, сафарҳои навбатиаш ба Покистон, Афғонистон ва Эрон тавассути саволҳои журналист равшан гардидаанд. Ба посухи журналист, ки Абдулазиз Раҷабов маблағу ҳарчи сафарашро аз қучо пайдо мекунад, чунин ҷавоб оварда шудааст: «Ҳамаи маблағ аз пасандози худам мебошад. Тақрибан дар ҳар сафар барои мо 1500 доллари амрикӣ зарур аст. Аз ин миқдор 600 доллар барои ҳарчи ҳуҷҷатгузорӣ ва боқимонда барои ҳӯрока сарф мешавад. Дар роҳ, агар бепул монем, ҳамроҳи бачаҳо кор мекунем, зоро ҳамаи онҳо соҳибкасб ҳастанд. Дар як шабонарӯз 12 соат ҳаракат ва 12 соат истироҳат мекунем» [108].

Дар мусоҳиба тавассути нақли ин ҷаҳонгарди тоҷик яке аз мушкилоти асосии сокинони сайёра – таъминот бо оби ошомиданий ва соҳиби захираҳои зиёди об будани қишвари мо низ баррасӣ шудааст.

Зери сарлавҳаи «Ҳочӣ Пиёда дар саҳифаҳои матбуоти ҷаҳон» инъикоси достони ҷаҳонгардии «Ҳочӣ Пиёда» дар расонаҳои дохил ва ҳориҷи қишвар маълумот дода шудааст. Дар интиҳои мавод мусоҳиб омӯхтани забонҳои русӣ ва англисиро тавсия дода, дар бораи нақшай сафарҳои ояндааш иттилоъ додааст.

Дар маҷаллаи «Сафо» низ истифодаи жанри мусоҳиба барои баррасии мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мушоҳида мешавад. Барои ин маводи Толибҷон Толибзодаро зери унвони «Чаро таваҷҷӯҳ ба ҷомадӯзӣ кам аст?» диде мебароем. Журналист бо зани ҳунарманд Ойдил Ҳайдарова тавассути панҷ савол мавзуъро баррасӣ намуда, ҳатто номи маводро ба тариқи пурсиш гузоштааст. Ин усули таваҷҷӯҳи хонандаро ҷалб кардани журналист ба тарзи эҷод ва муносибати ӯ вобаста мебошад.

Андешаҳо перомуни эҳёи ҳунари мардумии занони ҷомадӯзи тоҷик, баҳусус шаҳри Боҳтар бо Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ иртибот дода шуда, аз як тараф барои ҷалби ҷавондуҳтарон ба ҳунари ҷомадӯзӣ бошад, аз тарафи дигар намоиши ҳунари қадима ба маърази тамошобин, аз ҷумла сайёҳон ҳамчун армуғони миллӣ муаррифӣ мегардад.

Ба як саволи журналист қахрамон чунин ҷавоб медиҳад: «Имрӯз вобаста ба сифат чомаҳо аз 300 то 1000 сомонӣ арзиш доранд. Ҳамин тавр, айни замон хонашинам, танҳо вақте ки дар шаҳри Бохтар ягон намоиши ҳунарҳо баргузор гардад, ман чанд адад чомаҳои дӯхтаамро ба намоиш мегузорам» [183].

Чи тавре, ки муҳаққики соҳа Иброҳим Усмонов мақсади жанри мусоҳибаро дар «...шиносондани ҳамсухбат ё шиносондан бо ақидаи ҳамсухбат» медонад, дар ин мусоҳиба ин талабот риоя гардидааст.

Дар нашрияи «Хатлон» барои баррасии мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мусоҳиба бештар истифода шуда, бо коршиносон, сайёҳони тачрибадор, ҳунармандон гузаронида шудааст.

Бояд қайд кард, ки ҳисботот чун жанри қадими матбуот аз рафти ҷаласаву анҷуманҳо, мулоқоту конфронсҳо, ҳамоишу нишастҳо ва симпозиуму мурофиаҳо иттилоъ медиҳад.

Мавзуи ҳисбототи журналистӣ, аз нигоҳи муҳаққикон, бо муҳтавои ҷорабинӣ ё ҳамоиши аз ҷониби журналист инъикосшаванда: сиёсӣ, иҷтимоӣ, илмӣ, варзишӣ, фарҳангӣ алоқаманд аст. «Мақсади эҷоди ҳисбот бозтоби баромади иштирокдорони воқеаҳо, ғоя, мақом ва нуқтаи назари онҳо мебошад» [48, с. 52].

Дар ВАО-и мусир, махсусан расонаҳои расмӣ, жанри ҳисбот бисёр истифода мешавад. Ин жанр ба журналистика аз соҳаи фаъолияти ниҳодҳои расмӣ ворид гардида, ҳусусиятҳои хосро касб намудааст. Махз ҳамин ҳосият ба забон ва муҳтавои ҳисбототи публицистӣ асар кардааст.

Табиист, ки дар нашрияҳои «Хатлон» ва «Сафо» ҳисботот мақоми аник дорад, чунки муассисашон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ мебошад.

Дар қолаби жанри ҳисботот дар давраи таҳқиқотӣ дар нашрияи вилоятии «Хатлон» 12 мавод интишор шудааст. Ҳисбототи «Давлатшоҳ Гулмаҳмадзода: «Ба рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва беҳтар намудани шароити зиндагии аҳолӣ аз имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода

намоем» иттилооти чамъбости фаъолияти хоҷагии ҳалқи вилоят дар як сол баррасӣ шудааст. Ин ҳисобот доир ба масъалаи рушди сайёҳии минтақа маълумоти зеринро дар бар мегирад: «Бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ ва эълон гардидани соли 2018 Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар вилоят корҳои муайянे ба сомон расонида шуда, ҷиҳати дар оянда рушд ёфтани соҳа тадбирҳои иловагӣ андешида мешавад. Дар давраи ҳисоботӣ, ҳаритаи нави иттилоотии сайёҳии вилояти Ҳатлон омода гардида, дар маркази вилоят ва шаҳри Кӯлоб маркази иттилоотии сайёҳӣ ташкил карда шуд.

Дар ҳудуди вилоят 581 ёдгориву мавзеъҳои таърихӣ-фарҳангӣ, 73 меҳмонхона, 31 осорхона, 32 ёдгории шаҳрсозӣ-меъморӣ ва монументалӣ, 60 мавзеъи табиӣ ва 27 истироҳатгоҳу осоишгоҳҳо, 125 тарафхона ва 18 ширкати сайёҳӣ мавҳуд мебошанд, ки ба сайёҳони дохилию хориҷӣ хизмат расонида истодаанд» [116].

Дар маводи мазкур оид ба чор ёдгории таърихии вилоят, аз ҷумла Қалъаи Ҳулбуки ноҳияи Восеъ, шаҳраки Тахти Сангини ноҳияи Қубодиён, мадрасаи Ҳочамашҳади ноҳияи Шаҳритус ва Дайри Ачинатеппаи ноҳияи Ваҳш ва либоси миллии чакан, ки ба феҳристи мероси умуничаҳонии ЮНЕСКО ворид гардидааст, иттилоъ дода шудааст.

Муҳбир ба муҳтавои нотиқон аҳамият дода, кӯшиш кардааст, ки мавзуъро пурратар инъикос кунад. Ин муносибати журналистро мо дар андешаи муҳаққиқ А. Нуралиев мебинем: «Муаллифи ҳисобот вазифадор аст, дар бораи ҳодиса тавре нависад, ки хонанда доир ба оғозу анҷоми намоиш, митинг, маҷlis ва ғайра, доир ба мазмуни баромади нотиқону музокирачиёни он маълумоти аниқ гирад» [44, с. 47].

Ҳамин ҳусусияти жанр ба назар гирифта шуда, аз ҷониби муаллиф факту арқоми дақиқ оварда шудааст: «Соли равон дар умум 225 ҳазору 846 нафар сайёҳони дохиливу хориҷӣ, аз ҷумла 218 ҳазору 88 нафар сайёҳони дохилӣ ва 7 ҳазору 758 нафар сайёҳони хориҷӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилоят

ташриф оварданд, ки ин чихати рушди минбаъдаи соҳа мусоидат менамояд» [116].

Дар тачрибай нашрияҳои чопӣ истифодаи ҳисбот мавқеи хосса дорад, зоро чунин навъи ҳисботи иттилоотии бевосита барои иртиботи масъулону мансабдорон, ки меҳоҳанд барои ҷомеа ҳисбот диганд, зарур мебошад. Минбари матбуот барои пешниҳоди ин гуна мавод мувофиқ аст.

Ҳисботи дигар «Сайёҳони 32 кишвари ҷаҳон ба тамошои Ҳатлон омаданд» ном дошта, аз доир гардидани ҷаласаи якҷояи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Ҳатлон ва Кумитаи рушди сайёҳӣ таҳия шудааст. Дар ҳисбот баромадҳои муовини раиси вилояти Ҳатлон ва раиси Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон асосӣ буда, ба музокира баромадани муовинони раисони шаҳру ноҳияҳо, намояндагони ширкатҳои саёҳӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ маълумотро дар бораи вазъи сайёҳии вилоят пурра мекунанд. Дар ҳисбот фактҳои аҳамияти иҷтимоидошта ва таҳлили вазъи соҳаи сайёҳӣ дар вилоят истифода шудааст: «... инчунин, 2500 маводи иттилоотӣ дар ҳудуди вилояти Ҳатлон паҳн карда шудааст. Дар ҳудуди вилоят 975 ёдгориву мавзеъҳои таърихӣ-фарҳангӣ, 73 меҳмонхона (16 адад зиёд нисбат ба соли 2017), 50 адад ҳомстей ва гестхаусҳо (40 адад зиёд нисбат ба соли 2017), 106 ҳоҷатхонаи сарироҳӣ (56 адад зиёд нисбат ба соли 2017), 55 адад мағозаи фурӯши армуғонҳо (51 адад зиёд нисбат ба соли 2017), 31 осорхона, 60 мавзеи табииӣ, 27 истироҳатгоҳу осоишгоҳ, 125 тарабхона, 31 осорхона, 194 банкомати хизматрасониҳои бонкӣ, 80 зиёратгоҳ, 22 адад боғҳои фарҳангӣ ва 18 ширкати сайёҳӣ мавҷуд мебошанд, ки ҳамарӯза сайёҳон ба ин мавзеъҳо ташриф оварда, аз хизматрасонии онҳо истифода мебаранд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ба вилояти Ҳатлон соли 2018, дар умум, 225 ҳазору 846 нафар сайёҳони дохиливу хориҷӣ (218 ҳазору 88 нафар сайёҳони дохилӣ ва 7758 нафар сайёҳони хориҷӣ) аз 32 давлати дунё <...> ташриф овардаанд» [142].

Дар баромади раиси Кумитаи рушди сайёхии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дурнамои рушди соҳаи сайёҳӣ таъкид шудааст, ки дар баробари дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ, тезододи зиёди сайёҳони хориҷӣ барои боздид аз мавзеъҳои сайёхии вилояти Ҳатлон ба қишивар ворид шуда, ба намудҳои сайёхии кӯҳнавардӣ, экологӣ ва таърихи фарҳангӣ машғул мешаванд. Соли равон низ Кумитаи рушди сайёҳӣ барои рушди соҳаи сайёҳӣ дар вилояти Ҳатлон, дар шаҳру ноҳияҳои дорои имконият ва захираҳои бойи сайёҳӣ ва қабули сайёҳон, аз ҷумла: Қӯлоб, Ҷохтар, Балҷувон, Муъминобод, Темурмалик, Восеъ, Шамсиддини Шоҳин ва Шаҳритус силсиласуҳбату мулоқот, тренингу омӯзишҳо, конфронсу фестивалҳои минтақавӣ, барномаҳои телевизионӣ ва корвони рӯзноманигоронро амалӣ менамояд, ки он баҳри муаррифӣ ва беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ дар минтақа мусоидат менамоянд.

Маводи «Муҳимтарин нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Ҳатлон дар соли 2019» низ дар жанри ҳисбот эҷод шудааст. Дар мавод зимни таҳлилу баррасии бурду бохти ҳамаи соҳаҳои ҳочагии ҳалқ, ба рушди сайёҳӣ низ диққат дода шудааст: «Тибқи маълумотҳо, соли 2019 ба шаҳру ноҳияҳои вилоят 263 ҳазор нафар сайёҳони дохиливу хориҷӣ, аз ҷумла 22,4 ҳазор нафар сайёҳони хориҷӣ аз мавзеъҳои таъриҳӣ ва сайёхии шаҳру ноҳияҳои вилоят дидан намуданд.

Бояд қайд намуд, ки дар вилоят 795 ёдгориву мавзеъҳои таъриҳӣ–фарҳангӣ, бостонӣ ва монументалӣ, 64 мавзеи сайёҳӣ, 101 меҳмонхона, 37 истироҳатгоҳу осоишгоҳ, 36 осорхонаҳо, 228 банкомати хизматрасониҳои бонкӣ, 121 тарабхона, 58 чойхона, 54 ҳомстей ва гестхауз, 69 мағозаи фурӯши армуғонҳо, 97 зиёратгоҳ, 33 бози фарҳангӣ-фароғатӣ, 20 маркази иттилоотии сайёҳӣ мавҷуд мебошанд, ки ҳамарӯза сайёҳон аз ин мавзеъҳо дидан менамоянд» [150].

Дар қолаби жанри ҳисбот иттилооти навбатии Шоҳзода Дилшод, сармухахассиси шуъбаи рушди сайёхии Мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии вилояти Ҳатлон доир ба вазъи соҳаи сайёҳӣ дар соли 2021

пешниҳод шудааст: «...дар қаламрави вилоят 931 ёдгории таърихиву фарҳангӣ арзи вуҷуд доранд, ки аз онҳо 721 ёдгории бостонӣ, 124 ёдгории меъморӣ ва 86 ёдгории монументалиро ташкил медиҳанд. Бояд қайд намуд, ки ёдгориҳои таърихиву фарҳангии вилоят, аз қабили қалъаи «Хулбук»-и ноҳияи Восеъ, дайри буддоии «Ачинатеппа»-и ноҳияи Вахш, мадрасаи «Хоҷа Машҳад»-и ноҳияи Шаҳритус, шаҳраки «Таҳти Сангин»-и ноҳияи Кӯбодиён ба Мероси умумиҷаҳонии ЮНЕСКО доҳил гардидаанд, ки ҳамарӯза сайёҳон аз ин мавзеъҳо дидан менамоянд.

Ҳолати инфрасоҳтори соҳа низ дар вилоят ба тадриҷ рушду нумӯ ёфта истодааст. Дар вилоят 109 меҳмонхона, 133 мавзei сайёҳӣ, 138 истироҳатгоҳу осоишгоҳҳо, 132 тарабхона, 42 осорхона, 79 чойхона, 276 банкомати хизматрасониҳои бонкӣ, 59 ҳомстей ва гестхаусҳо, 80 мағозаи фурӯши армуғонҳо, 116 зиёратгоҳ ва 44 боғҳои фарҳангӣ-фароғатӣ мавҷуд мебошанд, ки ҳамарӯза ба сайёҳон хизмат мерасонанд.

Баъди таъсисёбии шуъбаи рушди сайёҳӣ дар вилояти Хатлон аз ҷониби мутахассисони шуъба сомонаи алоҳидаи сайёҳии вилоят www.sayohikhatlon.tj бо се забон омода гардида, мавриди истифода қарор дорад» [219].

Ҳисоботи мазкур вазъи соҳаи сайёҳии вилоятро васеътар фаро гирифта, ба ҳонандаи рӯзнома натанҳо дастовардҳои соҳа, балки ояндабинии онро муаррифӣ менамояд. Дар мавод ба шакли муқоиса дар соли 2017-ум фаъолият кардани ҳамагӣ 4 ширкати сайёҳӣ ва дар солҳои 2018-2020-ум ба 19 адад расидани шумораи онҳо иттилоъ дода мешавад.

Зери рубрикаи «30 рӯйдоди муҳимтарини фарҳангӣ дар 30 соли Истиқлоли кишвар» (Хатлон. 2021. – 6 сентябр) иттилооти ҳамаи натиҷаҳои соҳаҳои хочагии ҳалқи вилоят ҷой дода шудаанд. Дар ин радииф маводи дар жанри ҳисбот омодашуда бо муқоисаи солҳои 2017 ва 2018 доир ба амалӣ шудани барномаҳои давлатӣ дар соҳаи сайёҳии вилоят баррасӣ гардидааст. Дар он масъалаҳои ҷорӣ намудани низоми раводиди

электронӣ барои сайёҳони хориҷӣ, аз ҷумла барои шаҳрвандони зиёда аз 80 кишвар низоми содакардашудаи раводид баррасӣ шудааст.

Матлаби «Махфират Хидирзода: «Туризм воситаи муаррифиунандаи фарҳанги миллӣ мебошад» дар заминай баромадҳои маъruzachiёни конфронси вилоятӣ таҳти унвони «Сайёҳӣ омили рушддиҳандаи иқтисодиёт» таҳия гардидааст. Мухтавои маводро суханронии муовини раиси вилояти Ҳатлон Махфират Хидирзода ташкил медиҳад. Ӯ маҳз тавассути тарғибу ташвиқ, пешбурди корҳои маърифативу иттилоотӣ дар самти муаррифии мавзеъҳои туристӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таъсиси саҳифаҳои алоҳидаро дар сомонаҳои расмии мақомоти ичроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва шаҳру ноҳияҳо натиҷаи назаррас шуморида, онро омили зиёд гардидани сайёҳон дар минтақаҳои сайёҳии вилоят донистааст.

Муҳбир, сипас андешаҳои сармухтахассиси шуъбаи сайёҳии вилоят Дилшод Шоев, директори муассисаи давлатии вилоятии «Ҳатлонсинамо» Зафар Муҳаббатов, консултанти маркази таълимии Ассотсиатсияи ташкилотҳои муолиявии хурд Раҳимов Собир, рӯзноманигор Шарипов Далер, корманди Раёсати ҳифзи муҳити зист Тӯраев Раҳмоналиро барои инъкоси мавзузъ оварда, мақсади рушди соҳаи сайёҳиро дар ҳудуди вилоят баррасӣ кардааст: «Дар конференсия барои рушди соҳаи сайёҳӣ дар ҳудуди вилоят аз тарафи масъулин пешниҳод гардид, ки баргузории курсҳои омӯзишиӣ бо мақсади баланд бардоштани касбият ва таҳассуси масъулини соҳа, барои инкишоф додани туризми кӯҳнавардӣ соҳтани базаҳои кӯҳнавардӣ дар мавзеъҳои кӯҳӣ, соҳтани меҳмонхонаҳои типи нау «Ҳомстей» ва «Гестхаус», ташкили иқлими мусоиди сармоягузорӣ барои ҷалби инвеститсияи хориҷӣ ва инфраструктураи сайёҳӣ, коркарди лоиҳаҳои инвеститсионӣ барои шаҳру ноҳияҳои бартариятдошта аз нигоҳи рушди иқтисодӣ ва намудҳои сайёҳӣ, ташкили системаи хуби тайёр намудани мутахассисони соҳаи сайёҳӣ, фароҳам овардани шароитҳо барои рақобатнокӣ дар самти хизматрасонии сайёҳон ташкил карда шавад» [109].

Тахлили жанрии маводҳо нишон дод, ки дар солҳои 2018-2021 дар нашрияҳои даврии маҳаллии «Хатлон» ва «Сафо» вобаста ба мавзуи мавриди омӯзиши мо 180 мавод дар қолаби жанрҳои иттилооотии хабар, репортаж, мусоҳиба ва ҳисбот таҳия шудаанд. Таносуби жанрии ин матолиб бартарии истифодаи жанри хабарро дар анвои классикии он (хабари хроникавӣ, хабари васеъ) нишон медиҳад.

Тахлилҳо нишон доданд, ки дар нашрияи «Хатлон» ва маҷаллаи «Сафо» истифодаи жанри мусоҳиба яксон нест. Агар дар шумораҳои солҳои 2018-2021-и рӯзномаи «Хатлон» – 18 мусоҳиба чоп шуда бошад, дар шумораҳои ҳамин давраи маҷаллаи «Сафо» ҳамагӣ як мусоҳиба ба назар мерасад. Ҳарчанд ин жанр барои баррасии соҳаи сайёҳӣ, сухбат бо сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ, ҳунармандони мардумӣ имконияти хуб дорад.

Дар қолаби жанри ҳисбот инъикос шудани мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар нашрияи «Хатлон» низ бартарияти муносибати ҳайати эҷодиро ба ин жанр нишон медиҳад. Дар давраи мавриди таҳқиқ рӯзнома 12 ҳисботро нашр кардааст, аммо маҷаллаи «Сафо» аз имконоти ин жанр истифода набурдааст.

3.2. Баррасии мавзуъҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар қолаби жанрҳои таҳлилӣ

Барои инъикоси ҳаматарафай сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар журналистика гурӯҳи жанрҳои таҳлилӣ мувофиқанд. Дар бораи жанрҳои таҳлилӣ олимони соҳаи журналистика андешаҳои гуногун дошта бошанд ҳам, аммо дар як масъала, ки дар таълифи маводи таҳлилӣ ба ғайр аз инъикоси бевоситаи воқеа будани таҳлил, мавқеи эҷодии журналист аксари онҳо ҳамақидаанд.

Иброҳим Усмонов ба он назар аст, ки «жанрҳои таҳлилӣ муҳимтарин намои мубориза барои озодии ақида аст, ки дар ҳамин жанрҳо бештар ва беҳтар инъикос меёбанд» [53, с. 58].

Муҳтавои гурӯҳи жанрҳои таҳлилӣ, ки ба он мактуб, муҳбирнома, мақола, тақриз, шарҳ, таҳқиқоти журналистӣ, сухбат, эксперимент, хulosai матбуот шомил мешаванд, таҳлили воқеият, фосилаи замонӣ ва воридшавии амиқ ба муаммоҳои матраҳшударо фаро мегирад.

Муаллифони маводи таҳлилӣ дар баробари иттилоъ расонидан дар бораи воқеа, падида, андеша онро шарҳ дода, сабабҳои рух додани онро ҷустуҷӯ мекунанд. Таҳлили мавзуъ дар ин ҷо бо масъалаи тарғибу ташвиқ алоқаманд мегардад.

Яке аз маъмултарин жанрҳои таҳлилӣ ин мақола ва анвои он мебошад. Дар матбуот истифода шудани ин жанр ҳусусияти хос дорад. Муҳаққиқон А. Нуралиев, П. Гулмаҳмадзода, М. Муродӣ, Н. Бозоров, А. Азимов мавқеи жанри мақоларо дар таҳлили алоҳида ва хulosai умумӣ, масъалагузорӣ, баррасии ҳамаҷонибаи мавзуъ, таҳқиқи он, аҳамияти таърихӣ, адабӣ ва публисистӣ доштани онро зикр кардаанд.

Дар саҳифаҳои рӯзномаи «Хатлон» ва маҷаллаи «Сафо» 50 мақола бо баррасии мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ интишор шудааст.

Истифодаи жанри мақола дар маҷаллаи «Сафо» нишон дод, ки корбурди ин жанр назар ба қолабҳои дигари жанрҳои журналистӣ васеътар мебошад.

Таҳлили маводи маҷаллаи «Сафо» муайян кард, ки ин жанр барои бозтоби мавзеъҳои сайёҳӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва масъалаҳои ҳалталаби соҳа интихоб шудааст, чунки дар доираи ин жанр таҳлилу тарғиб хубтар даст медиҳад.

Мақолаҳои «Ҳунарҳои мардумии Кӯлоб»-и Абдулқосим Раҳимов (Сафо. 2018.- №01), «Чакани Кӯлоб – муаррифгари ҳунарҳои миллӣ»-и Б. Шамс (Сафо. 2018. –№3), «Хочамуъмин – макони сайёҳӣ»-и Билоли Шамс (Сафо. 2018. – №4), «Ба қабули сийёҳон омодаем?»-и Саидраҳмон Назриев (Сафо. 2018.– №7), «Сайёҳон хориҷӣ ба ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷӯҳ доранд»-и Л. Мирзо (Сафо. 2018. – №9-8), «Рушди деҳот: ҳадафҳо ва тамоюлҳои пешрафт»-и М. Хидирзода, З. Мирзоев (Сафо. 2019. – №1), «Саҳлангорӣ дар рушди деҳот»-и С. Халилиён (Сафо. 2019. – №4), «Мамнуъгоҳи «Бешаи палангон»-и М. Амонҷон (Сафо. 2020. – №2), «Теппай «Қурғон» – рамзи Ҳатлон»-и М. Амонҷон (Сафо. 2020. – №4) ва «Ғамхорӣ ба осори ниёгон – мерос ба ояндагон»- и А. Бобоев (Сафо. 2020. – №7) барои баррасии мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ таҳия ва нашр шудаанд.

Мақолаи «Ҳунарҳои мардумии Кӯлоб»-и Абдулқосим Раҳимов ба рушди ҳунарҳои мардумии Кӯлоб, аз ҷумла чакандӯзӣ, гулдӯзӣ, боғандагӣ ва заргарӣ бахшида шудааст. Аз ҷиҳати соҳт маводи зикршуда ба навъи жанри мақолаи амалӣ-таҳлилӣ мансуб аст.

Муҳаққиқон, аз ҷумла М. Муродӣ, ҳусусияти ин навъи жанрро дар инъикоси проблемаҳои муҳими ҳусусияти амалӣ доштаи саноат, ҳоҷагии ҳалқ, илм, истеҳсолот, фарҳанг, тиҷорат, маълумот донистааст. Дар ин гуна мақолаҳо масъалаҳои муайян, воқеаҳо, амал, вазъияти мушаҳҳас, ки ба ҳаёти амалии ин ё он соҳа алоқаманданд, таҳлил мешаванд. Муаллифи ин навъи мақола дар ҳуд мақсад мегузорад, ки сабабҳои вазъияти

баррасиshawандаро муайян кунад, ба онҳо арзиш диҳад, анъана ва ҷараёни инкишофашонро нишон диҳад. Дар маводи мазкур пешниҳоди рушд додани ҳунарҳои қадимаи минтақаи Кӯлоб эҳсос шуда, муаллиф бо аксҳои намунаҳои ин касбу ҳунарҳо диққати хонандаро ба ин масъала ҷалб қарданӣ шудааст.

Аз сарчашмаҳои таърихӣ маълум аст, ки диққати сайёҳони хориҷиро маҳсули дasti ҳунармандон бештар ҷалб менамояд. Эътироф шудани гулдӯзии миллии тоҷикии маъруф ба «Чакан» аз 29-уми ноябр 2018 аз ҷониби Бунёди маориф ва илму фарҳанги Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун мероси ғайримоддӣ боиси қадршиносии фарҳанги тоҷикӣ мебошад.

Ҳамчунин, муаллиф дар мақолаи мазкур фактҳои таърихии ҳунармандии ин минтақаро дар асрҳои 19 ва 20, шуҳрат доштани матоъҳои бофтаи ҳунармандони кӯлобӣ, рушди ҳунари оҳангарӣ дар ноҳияҳои Ховалингу Балҷувон, Шамсиддини Шоҳину Муъминобод, ки аксар асбобҳои шуғли кишоварзӣ буданд ва касбу пешаи кулолгарӣ, мисгариву зардӯзӣ, қолинбофию косибири мисол оварда, ба таҳқиқи санъати гулдӯзӣ низ рӯй овардааст: «Аз қадим то имрӯз фарҳангшиносону мардумшиносон зиёда аз 700 наъви нақши гулдӯзиро қайд қардаанд, ки маъруфтари ни он аноргул, бодом, барги бед, гулгулак, ислимӣ, куҳак, лола, маҷнунбед, райҳон, себарга, точи хурӯс, булбул, думи товус, парпар, пайи гунчишк, ҳашттарақ, моҳ, ситора, морпечон, гулbast мебошад. Ҳунармандони кӯҳистон то имрӯз сару либос, хилъат, камзӯлчаҳои занонаю кӯдакона, рӯймоли миёна, тоқӣ, чойникпӯш ва монанди инҳоро гулдӯзӣ менамоянд, ки аз санъату ҳунари баланд доштани мардуми мо гувоҳӣ медиҳад. Чунин гулдӯзихои зеборо дар хонадони ҳар як сокини ноҳияи Балҷувону Ховалинг, Ш. Шоҳину Темурмалик ва шаҳри Кӯлоб воҳӯрдан мумкин аст» [163].

Муаллифи мавод доир ба вижагиҳои санъати гулдӯзӣ маълумоти васеъ дошта, тавонистааст, ки нотакрору хосса будани ин ҳунари занони минтақаи Кӯлобро бо пешниҳоди силсилаи аксҳо пурра менамояд.

Мақолаи дигар зери унвони «Хочамуъмин – макони сайёҳӣ», ки дар шумораи №4 аз соли 2018 чоп шудааст, дар матбуоти тоҷик мавзуи нав набуда, доир ба ин гӯши сайёҳии вилояти Ҳатлон маълумоти зиёд мавҷуд аст. Аммо муаллиф Билоли Шамс ин мавзӯро аз диdi ҳуд таҳлил намуда, дар бораи таърихи Хочамуъмин, кони намак ва ҷойҳои тамошобоби он нақл мекунад. Дар мавод фактҳои ҷолиби илмӣ оварда шудаанд: «Хочамуъмин дар бистучорумин километри самти ҷанубу ғарбии шаҳри Кӯлоб, дар соҳили ҷапи дарёи Яхсу доман паҳн кардааст. Танҳо мавзеи кӯҳи намак ба 6000 га мерасад. Хочамуъмин асосан аз намаксанг, ки дар илми минерология бо номи галит (намаки ошӣ) машҳур аст, иборат аст. Паҳнои бари намак 200-240 метр ва жарфнои он то қунун муайян карда нашудааст. Тибқи иттилои мутахассисон, захираи намаки Хочамуъмин тақрибан ба 40-50 миллиард тонна баробар аст.

Аз доманаю нишебиҳои кӯҳи Хочамуъмин 163 ҷашмаю наҳрчаҳои шӯр ҷорӣ мешаванд. Тозагии таркиби намаки ошии Хочамуъмин 97%-ро ташкил мекунад, ки ин нишондиҳандай баландтарин тозагии намак аст» [216].

Бо ин тарзи масъалагузорӣ муаллифи мақола таваҷҷуҳӣ хонандаро бори дигар ба кӯҳи намаки Хочамуъмин ҷалб намуда, мавзеи тамошобоб будани онро тавсия медиҳад.

«Кӯҳи намак» маводи М. Амонҷон чун идомаи иттилооти пештара дар бораи ин кони табиӣ пешниҳод шудааст. Маводро фактҳои нав ҷолибтар кардаанд: «Намаки Хочамуъмин дар миқёси ҷаҳон аз лиҳози сифатнокӣ мақоми аввалро ишғол менамояд» [123] – менависад журналист. Ин баҳои мусбиро солҳои 80-уми асри гузашта, дар озмуни маҳсуси байнамилалие, ки дар кишвари Фаронса баргузор шуда буд, ба даст овардааст.

Муаллиф иттилоъ медиҳад, ки аз 163 чашма, ки аз қаъри кӯҳ берун мешавад, 29-тои он доимочоришаванда буда, боқимонда мавсими мебошад. Дар ин кӯҳ чашмаҳое низ мавҷуданд, ки аз он оби шириғ фаввора мезанад.

Олимону муҳаққиқон ва донишмандону мутахассисон пешниҳод менамоянд, ки мавзеи мазкур ба мамнӯгоҳи давлатӣ табдил дода шуда, дар назди он истироҳатгоҳу табобатхонаҳо бунёд ёбанд, то сокинону сайёҳони дохиливу хориҷӣ аз ин неъмати бебаҳои Тоҷикистон баҳравар гарданд. Дар ин мақола масъалаи истифодаи мавзеи Ҳоҷамуъмин на танҳо чун кони намак, балки мавзеи истироҳативу табобатӣ баррасӣ мегардад.

Журналистон кӯшиш кардаанд, ки ба ғайр аз тасвири ин мавзеъ роҳҳои ҳалли мушкилоти он, дар оянда самаранок истифода бурдани кон натанҳо бо мақсади иқтисодӣ, балки сайёҳиро низ пешниҳоди хонанда намоянд.

Агар маводи аввал навъи мақолаи амалий-таҳлилӣ бошад, маводи дуюм ба мақолаи мубоҳисавӣ мансуб аст. Вижагии мақолаи мубоҳисавӣ дар адабиёти таълими чунин шарҳ ёфтааст: «Ташкили мақолаи мубоҳисавӣ бо ташаккули фикри асосӣ шуруъ мешавад. Чунин фикр дар матн метавонад дар шакли пешниҳод ё ишора баён шавад. Муҳим он аст, ки чунин фикронӣ ба хонандагони нашрия фаҳмо бошад» [43, с. 66].

Маҷаллаи «Сафо» бо пешниҳоди чунин мавод рисолати муаррифӣ ва тарғиботии худро доир ба сайёҳии дохилӣ дар байни хонандагонаш амалий менамояд.

Муҳаққиқони соҳаи журналистика бар он назаранд, ки дар системаи таблиғоти сиёсӣ маҷалла ҳамчун матбуоти даврӣ нақши муҳим дорад ва бо он тафовут дорад, ки мавзуи назариявии муҳимро ба далелу бурҳонҳои зиёд шарҳ дода метавонад, афкори иҷтимоиро савқ медиҳад ва барои ин имконияти техникӣ ва иҷтимоии бештар дорад. Дар маҷалла истифода шудани жанри мақола зиёд мушоҳида мешавад.

«Мақола зоҳири воқеаро не, ботини онро ошкор мекунад, – қайд мекунад И. Усмонов. – Мақола мақсади хабар доданро не, таъсир расонданро дорад. Дар мақола мақсади асосӣ изҳори ақида аст. Ин хислат ба ҳамаи жанрҳои таҳлилӣ хос аст. Яъне таҳлили фактӣ не таҳлили ақидаи мақсади мақола мебошад, сухани гуфтанӣ бошад, андешаи таблиғ карданӣ бошад, он гоҳ мақола навишта мешавад» [53, с. 59-60].

Жанри мақола заминаи қавии таърихӣ дорад ва муаллиф онро барои баёни андешаи худ роҷеъ ба факту санад, воқеияте, ки онро инъикос карданист, истифода мебарад.

Мақолаи мубоҳисавии Саидраҳмон Назриев таҳти унвони «Ба қабули сайёҳон омодаем?» дар маҷаллаи «Сафо» чоп шудааст, масъалаи вазъи соҳаи сайёҳии вилоятро баррасӣ намудааст. Матлаби муаллиф дар бораи шаҳри Боҳтар буда, аз се зерсарлавҳа: «Вазъи хизматрасониҳои майшӣ», «Мубодилаи асьор дар шаҳри Боҳтар» ва «Мушкили нақлиёти мусоғирбар» иборат мебошад. Журналист инъикоси ин мушкилотро ба самтҳо ҷудо карда, онро мушаххасан нишон додааст. Дар бахши «Вазъи хизматрасониҳои майшӣ» муаллиф бештар атрофи хизматрасонии меҳмонхонаву тарабхона ва мағозаҳои хӯроквории шаҳри Боҳтар андеша меронад: «Баъзан, аксарияти меҳмонхонаҳо толори гузаронидани конфронсу ҷаласаҳоро надоранд ё агар дошта бошанд ҳам, онҳо ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ нестанд. Дар мавриди баъзе меҳмонхонаҳои шаҳрӣ ҳаминро гуфтаниям, ки бо чунин сатҳи хизматрасонӣ танҳо обрӯи вилоят соҳта шудаанд, ба мисли «хостел»-ҳои ғарбӣ мебошанд, ки он танҳо барои шабгузаронӣ нигаронида шудааст. Ва ин гуна иншоотро дар рӯйхати меҳмонхона ё хотел ҷой додан аз рӯи инсоғ нест» [153].

Масъалаи дуюме, ки онро пайгирий намудааст, фаъолияти ба талабот ҷавобгӯ набудани нуқтаҳои мубодилаи асьор ва муқоисаи кори бонкҳои шаҳрҳои Бишкеқу Алмаато мебошад. Ба андешаи ў, соҳаи хизматрасонии

мусоғиркашонӣ нигаронкунанда буда, сайрхатҳои шаҳр таҷди迪 назар меҳоҳанд.

Аз таҳлили мавод бармеояд, ки он дар шакли мақолаи мубоҳисавӣ дар заминаи баҳс навишта шудааст.

Мубоҳисаи таҳлилии мавзуъ дар мақола бояд тавре сурат гирад, ки хонандаро баъд аз мутолиаи он оид ба масъалаҳои мавриди назараш ба андеша водор намояд.

Мақолаҳои мубоҳисавӣ ба андешаи муҳаққиқони журналистика намунаи серистеъмолтарин шакли баёни фикр буда, маҳз дар ҳамин шакли мақола фикри шахсони гуногун дар мавриди муҳимтарин воқеаҳо ва вазифаҳо ифода карда мешавад. Дар онҳо перомуни проблемаҳои рӯз сухан меравад, лиҳозо онҳоро бо номи мақолаҳои проблемавӣ низ ёд мекунанд.

Ба ақидаи муҳаққиқи рус А. Тертичний, андешаофарӣ рисолати асосии жанри мақола аст: «Мақолаи таҳлилӣ натанҳо афкори хонандаро савқ мебахшад, балки ба дарки равандҳои иҷтимоӣ, зуҳурот, руҳдод ва сабабу пайомадҳои он низ мусоидат менамояд» [48, с. 251].

Мақола барои инъикоси соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, хосса мушкилоту роҳҳои ҳалли онҳо мувоғиқ буда, журналистон аз имконоти ин жанр барои таблиғу ташвиқ ва пешниҳоди мавзуъ ба кор мебаранд.

Мачаллаи «Сафо» қариб тамоми навъҳои жанри мақоларо истифода намуда, дар доираи он масъалаҳои гуногуни соҳаи сайёҳиро баррасӣ намудааст. Таҳти рубрикаи «Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» бо номи «Рушди дехот: ҳадафҳо ва тамоюли пешрафт» маводе ба нашр расидааст. Муаллифони он М. Хидирзода ва З. Мирзоев андешаи хешро дар бораи дурнамои рушди дехот дар вилояти Ҳатлон иброз намуда, вобаста ба вазъи муосир тағйир ёфтани муҳити иҷтимоии деха, дигаргунсозии симои деха ва мунтазам кам намудани тафриқаи иҷтимоии мавҷуда байни шаҳр ва дехотро дар сиёсати давлат вазифаи муҳим ҳисобидаанд, ки: «... талошҳои Ҳукумати мамлакат ба хотири боз ҳам обод кардани Тоҷикистон ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии аҳолӣ бо роҳи беҳтар

намудани инфрасохтор, пеш аз ҳама, дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ, таъсиси ҷойҳои корӣ, таъмин кардани аҳолии деҳот бо оби босифати ошомиданий, бунёду таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ, рушди инфрасохтори сайёҳӣ ва инкишофи ҳунарҳои мардумӣ, ба талаботи муосир мутобиқ соҳтани сатҳи хизматрасонӣ ва баланд бардоштани некуаҳволии мардум дар ҳар як деҳа ва маҳаллии аҳолинишин мебошад» [191].

Дар мақолаи умумитаҳқиқии муаллифон фактҳои илмии зиёд истифода шудааст, ки ба ҳонанда на танҳо иттилоот, балки дониши кишваршиносӣ медиҳад. Роҷеъ ба мавқеи истифодаи фактҳои илмӣ дар маводи журналистӣ профессор М. Муродӣ чунин ишора дорад: «Фактҳои илмӣ дар заминаи мушоҳидаҳо ва таҷрибаи мақсадноки ҷандинкарата, таҳқиқи аниқ ва ғайра ҳосил мешаванд. Дар фаъолияти журналистӣ фактҳои илмӣ асосан дар матнҳои таҳлилӣ истифода мешаванд ва онҳо асосан маълумотҳои сотсиологӣ, хулосаҳои эксперти, далелҳои оморӣ, натиҷаҳои таҷриба мебошанд» [43, с. 55].

Намунаи дигари мақолаи мубоҳисавии С. Ҳалилиён, таҳти унвони «Саҳлангорӣ дар рушди деҳот» чоп шудааст, мушкилоти ободонию рушди маҳалро дар бар мегирад. Масъалгузории журналист аз номи мавод бармеояд, ки сокинони аксар деҳоти минтақаи Кӯлоб аз ноҳамвору таъминалаб будани роҳҳо шикоят мекунанд. Дар таҳлили ҳуд аз вазъи роҳҳои ҷамоатҳои деҳоти «Чагам» ва «Саричашма» ёдовар шуда, дар фаслҳои баҳору тирамоҳ ва зимистон саргардон шудани мардумро таъкид намудааст. Чуноне дар мавод омадааст: «Дар рӯзҳои борону обхезиҳои баҳорӣ роҳе, ки деҳоти Чагамро ба самти маркази ноҳия ва шаҳри Кӯлоб мепайвандад, қандаву қасногузар мешавад. Баҳусус дар зимистони гузашта, вакте барфи зиёд борид, сокинони ҷамоат барои ба маркази ноҳия рафтан маҷбур буданд ба ҷойи 25 км беш аз 100 км роҳро тай намуда, нахуст ба шаҳри Кӯлоб ва аз он ҷо ба маркази маъмурии ноҳияи ҳуд бираванд» [190].

Журналист аз номи сокинони деха ва масъулони чамоатҳо Қудратулло Муродов, Ҳамид Саидов ва Баҳриниссо Қурбонова роҳҳои ҳалли мушкилоти маҳалро дар ҷалби соҳибкорон мебинад. Ӯ менависад, ки дар дехоти мазкур соҳибкорони муваффақ ҳастанд ва имкони молии рушду ободонии зодгоҳи хешро доранд ва шояд масъулони ноҳияи Шамсиддин Шоҳинро мебояд бо онҳо мушкилоти мавҷударо ҳал намоянд. Муаллиф нигаронӣ мекунад, ки намояндагони ширкати «Сим-Сим» ба таъмири роҳи маркази дехоти Саричашма ҷалб шуда буд: «Аммо бо даҳолати масъулини ноҳия ташаббускорони ширкати мазкур барои ичрои дигар корҳои ободонӣ ба маркази ноҳияи Шамсиддин Шоҳин сафарбар шуданд» [193].

Азбаски роҳҳо пайвандгари минтақаҳо ва василаи асосии ҷалби сайёҳон мебошад, муаллиф таъмиру азnavsозӣ ва мутобиқ намудани онҳоро ба сатҳи байналмилалӣ муҳим медонад. Муаллиф дар мақола аз сарчашишмаҳои зиёд маълумот дастрас намуда, онро коркард ва пешниҳоди хонандагон намудааст.

Дар ҳудуди вилояти Ҳатлон дар баробари мавзеъҳои таърихиву сайёҳӣ мамнуъгоҳҳои зиёде низ мавҷуданд, ки диққати туристони дохиливу беруниро ба ҳуд ҷалб намудааст. Яке аз онҳо мамнуъгоҳи «Бешаи палангон» мебошад. 20-уми сентябри соли 2023 зимни ҷаласаи 45-уми Кумитаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси моддии фарҳангии ЮНЕСКО, ки дар шаҳри Риёзи Арабистони Саудӣ баргузор шуда буд, ёдгории табиии «Бешаи Палангон» ба Феҳристи мероси умуниҷаҳонии ЮНЕСКО ворид гардид.

Дар шумораи №2 аз соли 2020 зери рубрикаи «Мавзеъҳои нодир» мақолае зери унвони «Мамнуъгоҳи «Бешаи палангон» чоп шудааст, ки он ба қалами Амонҷон Маҳкамов тааллуқ дорад. Муаллиф дар бораи таърихи мамнуъгоҳ, ҳайвоноту парандагон, ҳазандагони ин гӯшаи табиат маълумоти васеъ оварда, аз андешаи Т. Салимов, ходими илмии мамнуъгоҳ, пажӯҳишгоҳи илмии Институти зоология ва паразитологияи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода кардааст. «Мамнуъгоҳ

манзараҳои гуногуни табиӣ дорад, аз як тараф минтақаи биёбон, аз тарафи дигар минтақаи туғайзор, кӯлҳои сершумори мамнуъгоҳро иҳота намудаанд, ки ба табииати он зебоӣ ва гуногунрангӣ мебахшад. Дар худуди мамнуъгоҳ, инчунин, поёноби дарёи Вахш ҷойгир шудааст. Айни ҳол дар мамнуъгоҳ зиёда аз 20 кӯл бοқӣ мондааст» [127].

Дар маҷалла М. Амонҷон «Теппай «Қурғон» – рамзи Ҳатлон», барои хонандаи нашрия аз таърихи теппай Қўрғон маълумот дода, ба ғайр аз маълумоти таърихӣ, дар бораи бунёди теппа ба ривоятҳои ҳалқӣ дар бораи сайронгоҳи хонуми Беки Левакант – Бибихонум будани ин мавзеъ ёдовар мешавад. Ӯ тамошои ин мавзеи вилоятро барои меҳмонани шаҳр муҳим меҳисобад. Дар мақола журналист аз дуруст ҷо ба ҷо ва нигоҳбин нашудани нигораҳои таърихӣ ёдовар мешавад: «... вазъи имрӯзai толори осорхонаи «Бибихонум» ва шакли нигоҳдории нигораҳо беҳбуд меҳоҳад, ки ҳалли ин масоил аз таваҷҷӯҳи масъулину мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатӣ низ вобаста аст. Ба гуфтаи кормандони осорхона, барои боз ҳам қашф ва ворид намудани ашёҳои қадимаю пуарзиши фарҳангӣ ва ҷамъоварӣ намудани онҳо аз аҳолӣ маблағҳои муайян лозим аст, ки имрӯз вазъи иқтисодии осорхонаи «Бибихонум» тавони онро надорад. Ғайр аз ин толори осорхона ба таъмири куллӣ ниёз дорад» [126].

Проблема ва нишон додани роҳи ҳалли он аз муҳимтарин ҷузъҳои мақолаи проблемавӣ мебошад. Журналист дар асоси далелҳои бадастоварда кӯшиш намудааст, ки мушкилоти мавҷударо ба диққати масъулони соҳа расонад.

Таҳияи мақолаи проблемавӣ аз омӯзиши масъала, муаммоҳое, ки дар воқеият миёни хостаҳо ва имкониятҳо қарор доранд, оғоз мешавад. Ба андешаи муҳаққиқон проблема дар назди журналист тавассути дарки зиддият байнин он чи ки дар бораи зухурот медонад ва он чи ки барояш норавшан аст, намудор мешавад. Маҳз ҳамин зиддият дар ташаккули масъалагузории муаллиф инъикос мегардад [49, с. 239].

Дар шумораи №7 аз соли 2020 мақолаи А. Бобоев зери унвони «Ғамхорӣ ба осори ниёгон – мерос ба ояндагон» нашр шудааст, ки он мавзуи сайёҳии зиёратиро фаро мегирад. Мақбараи Имом Зайналобиддин, ки дар ноҳияи Дӯстӣ ҷойгир аст, аз ҷумлаи онҳо ба ҳисоб меравад. Тавре муаллифи мақола низ менависад: «Солҳои 2007-2010 дар маркази ин мавзеъ осорхонаи таъриҳӣ бино ёфт, ки он хеле зебою хуштарҳ мебошад. Дар осорхона сарчашмаҳои таъриҳӣ, китобҳои пурагзиши илмию адабӣ, либосҳои миллии қадима ва расму мусаввараҳои таъриҳӣ гирд оварда шудааст» [113].

Журналист дар мақолаи худ аз вазъи ногуори роҳи мошингард, ки ба рушди инфрасоҳтори соҳаи сайёҳии зиёратӣ таъсири манғӣ мерасонад, ёдовар шуда, қайд мекунад, ки барои ҷалби бештари сайёҳони ватанио хориҷӣ ба ин мавзеи таъриҳӣ корҳои зиёдеро ба анҷом расонидан ба мақсад мувоғик аст. Пешниҳоди ӯ аввалан таъмири роҳи мошингард аз маркази ноҳия то мавзеи Маҷмааи меъмории мақбараи Эмом Зайналобиддин, ки 7 километр аст, мебошад.

Аксари навиштаҳои муаллифон ба навъи мақолаи мубоҳисавӣ рабт дошта, барои инъикоси натанҳо рушди соҳаи сайёҳӣ дар вилояти Ҳатлон, балки мушкилот ва роҳҳои ҳалли он нигаронида шудаанд.

Рӯзномаи «Ҳатлон» низ дар қолаби жанри мақола маводи зиёде пешниҳоди хонанда намудааст, ки «Либосҳои миллии атласу чакан дар мӯд ҳоҳад буд», «Аз рушди сайёҳӣ то афзалият ба ҳунарҳои мардумӣ», «Табак, табақсозӣ, табақтарошӣ», «Туризм робитаҳои байнидавлатиро мустаҳкам месозад», «Туризм ва имконияти рушди он дар Тоҷикистон», «Туризми экологӣ як намуди туризми табиӣ», «Ховалинг мавзеи тамошобоб аст», «Чашмаҳои шифобаҳши қуҳистон», «Махфират Ҳидирзода: Туризм муаррифиунадаи фарҳангӣ миллӣ», «Мебояд сайёҳиро дар вилоят рушд дод», «Қалъаи Бибихонум бояд ободу зебо ва тамошобоб бошад, «Тоҷикистонро дӯст доштем», – мегӯянд сайёҳони хориҷӣ», «Тарғиби мавзеҳои таъриҳӣ қонеъқунанда нест», «Тоҷикистон – ватани ҳунар» ва

гайра намунае аз онҳо маҳсуб меёбад. Дар мақолаҳо паҳлухои гуногуни мавзуи мавриди таҳқиқ матраҳ шудаанд.

А. Мирзоев ва Н. Мирзоева, дар матлаби худ «Туризм робитаҳои байнидавлатиро мустаҳкам месозад» на танҳо масъларо дар сатҳи маҳал, балки дар сатҳи байналмилалӣ таҳлил намуда, манфиати онро таъкид менамоянд. Онҳо самаранокии хочагидориро бевосита бо туризм алоқаманд намуда, онро дар даромаду ҳароҷоти хочагиҳои хонагӣ барои инкишофи бизнеси туристӣ асос медонанд. Муаллифон туризми байналхалқиро аз рӯйи чор самт:

- «а) таҳвили сайёҳон ба ҷои таъиншуда;
- б) таъмини сайёҳон бо ҳӯрока;
- в) ҳалли масъалаи ҷойи зист;
- г) таъмини шароитҳо барои истироҳати сайёҳон» [149] муайян кардаанд.

Мутахассисони соҳаи сайёҳӣ ба он ақидаанд, ки рушди соҳа метавонад ба иқтисодиёти миллии ҳар кишвар таъсир гузорад.

Мақолаи Ёкубҷон Назиров, устоди коллеҷи маҳсусгардонидашудаи шаҳри Боҳтар, таҳти унвони «Туризм ва имконияти рушди он дар Тоҷикистон» (Ҳатлон. 2018. – 21 июн), роҳу усулҳои рушд баҳшидани ин соҳаи ҳаётан муҳимро дар бар мегирад. Муаллиф аз таҷрибаи кишварҳои олам доир ба рушди соҳаи туризм ва таъсири он ба иқтисодиёт ёдовар шуда, имкониятҳои тараққиёти туризми Тоҷикистонро баррасӣ мекунад. Ӯ бо пешниҳодҳои мушаҳҳас рушди соҳаи сайёҳиро дар кишвар имконпазир ҳисобида, дар ин самт истифодаи яке аз усулҳои муосирро барои Тоҷикистон, яъне ташаккул ва рушди туризми дохилиро манфиатбахш мешуморад. Ба андешаи муаллиф таъсиси ҳадамоти сайёҳӣ ва баланд бардоштани маданият ва фарҳанги шаҳрвандон дар самти хизматрасонии сайёҳӣ ба рушди соҳа мусоидат ҳоҳанд кард. Дар ин самт татбиқи роҳу усулҳои мушаҳҳас, ки илман асоснок гардидаанд, дар соҳаи сайёҳии кишвар муҳим мебошанд. Таклифи он, ки як муассисаи таълимӣ вобаста ба

соҳаи туризм, ихтисосҳои гуногуни туристӣ дар донишгоҳҳои дигари ҷумҳурӣ дар солҳои минбаъда амалӣ гардид. Ӯ масъалаи дастрас будани нарҳи чиптаҳои хатсайрҳои ҳавоиро ба Тоҷикистон таҳлил карда, ҳалли мушкилотро чун омили таъсиргузор баррасӣ мекунад.

Дар баробари ин муаллиф ривоҷ додани сайёҳии дохилии шаҳрвандони Тоҷикистонро муҳим мешуморад: «... саёҳатҳои экскурсионӣ барои наврасони боғча, мактаббачагон, донишҷӯён тавассути автобусҳо ба пойтаҳти кишвар ва ба баъзе маконҳои фарҳангиву таърихӣ, аз ҷониби ширкатҳои туристӣ ё ин ки аз ҷониби муассисаҳои таълимӣ ташкил карда шавад. Ин барои баланд бардоштани сатҳи ҳудшиносию маънавиёти наврасону ҷавонон воситаи хубе мебошад. Мутаассифона, ин чиз дар ягон муассисаи таълимӣ ба назар намерасад, ё ин ки ширкатҳои туристии дар Тоҷикистон мавҷудбуда дорои автобус ё мошинҳои маҳсуси барои саёҳат дар назар дошташуда нестанд, ки ин масъала ҳалли ҳудро талаб менамояд» [154].

Яке аз намудҳои рушдкардаи соҳаи сайёҳӣ ин туризми экологӣ мебошад. Тибқи таҳлилҳои мутахассисон ба ин навъи соҳаи сайёҳӣ бештар шаҳрвандони хориҷӣ таваҷҷуҳ доранд. Туризми экологӣ имкон медиҳад, ки сайёҳон на танҳо бо манзараҳои зебои кишвар, балки аз бойгариҳои табиӣ низ огоҳ шаванд. Ташкилоти Умумиҷаҳонии Туристӣ туризми экологиро як навъи саёҳати эҳтиёткорона ва пурмасъул дониста, ба минтаҳаҳои табиӣ ва ҳифзи онҳо муносибати хуб доштани сайёҳонро таъкид менамояд.

Мақолаи «Туризми экологӣ – як намуди туризми табиӣ» аз ташкили хатсайрҳои маърифатӣ-таълимӣ ба боғҳои миллӣ ва мамнуъгоҳ иттилоъ медиҳад. Муаллиф менависад, ки Тоҷикистон имкони мушоҳидаи иқлими ва табиати муҳталифи хос дорад: «Сайёҳон имкон доранд, ки дар як рӯз аз гармии тафсони водии Ваҳш ба хунукии арктикии барфҳои доимии Помир ворид гардида, ҳам аз табиати зебои водӣ, ҳам аз манзараҳои дилнишини доманакӯҳҳо ва ҳам аз қуллаҳои барфпӯши иқлими қӯҳистон баҳравар бошанд» [202].

Дар баррасии мавзуъ журналист X. Исмат мақсади асосии туризми экологиро дар Тоҷикистон, ки давлати кӯҳсор мебошад, ба шартҳои зерин вобаста медонад:

«—экотуризми экологӣ тавассути ташкили сафарҳои маҳсус ба манотики тағйирнаёфта ё дастнахӯрда буда, он барои қонеъ намудани талаботи туристон равона мегардад;

— экотуризми экологӣ чунин хусусият дорад, ки таъсири манфии суст нисбати табиат ба ҷашм мерасад. Аз ин хотир баъзан онро «туризми нарм» меноманд» [202].

Мақолаи Убайдулло Раҳматов зери унвони «Чашмаҳои шифобахши кӯҳсор» диққати хонандаро ба ноҳияи Балҷувон бо мавзеъҳои табиии сайёҳии экологӣ, ҷашмаҳои шифобахши он ҷалб мекунад. Муаллиф дар бораи ривоятҳои мардумӣ оид ба хусусияти обҳои ин минтақа иттилоъ дода, якчанд қиссаву нақлҳоро овардааст. Хусусияти табобатӣ доштани ҷашмаи ба номи «Шифо», ки дар дехаи Сарой Малик ҷойгир аст, тавсиф шудааст. Муаллиф менависад, ки «Дар ҳақиқат, ҷашмаи Шифо аз минералҳо бой мебошад ва ҳамин аст, ки мардуми деха аз оби ин ҷашма истифода мебаранд, аз бемориҳо кам шикоят мекунанд» [161]. Дар таълифи муаллиф даро Балҷувон ҷашмаҳои «Зулфиқор» ва «Бибинигор» барин обҳои шифобахш хеле зиёданд. Омили рушди сайёҳиро муаллиф ба ҷалби туристони дохилӣ ва ҳориҷӣ ба ҷунин мавзеъҳо вобаста медонад. Дар матлаби мазкур мавзуи сайёҳӣ бо масъалаи об иртибот дошта, нақши ҷашмаҳо ҷун манбаи мавзеъҳои сайёҳӣ-экологӣ ишора мегардад.

Мақолаи Ш. Сафарзода «Мебояд сайёҳиро дар вилоят рушд дод» (Ҳатлон. 2018. – 1 ноябр) бо мақсади инъикоси соҳаи сайёҳии минтақаи Кӯлоб навишта шудааст. Журналист барои амалӣ шудани барномаи Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ташкили ширкатҳои сайёҳӣ, ҳатсайрҳои нави сайёҳиро дар вилояти Ҳатлон, аз ҷумла минтақаи туризми байналмилалӣ эълон гардидани ноҳияи Балҷувонро дастоварди мусбат ҳисобида, ҳамкории ҳукumat ва ташкилотҳои ҷамъиятиро дар ин самт

муҳим арзёбӣ мекунад. Дар он фаъолияти ташкилоти ҷамъиятии «Субҳи тандурустӣ» бо маблағузории Фонди глобалии экологӣ дар самти рушди сайёҳии ноҳия инъикос гардидааст. Дар радифи муваффақият мушкилоти ин соҳа низ зикр шудааст. «...то ҳол дар минтақаи Кӯлоб ширкатҳои сайёҳӣ нокифояанд ва роҳбаладону мутахассисони забондон намерасанд. Зарурати ташкили хатсайрҳои нав ва ба роҳ мондани сайёҳии кӯҳнавардию табобатӣ ва экологӣ зарур аст.

Инчунин илова гардид, ки ҳанӯз ҳам дар вилояти Ҳатлон ширкатҳои сайёҳӣ ангуштшуморанд ва мебояд дар ноҳияҳои кӯҳистони минтақа, аз ҳумла Муъминободу Шамсиддин Шоҳин, Балхувону Ховалинг ва Данғараю Темурмалик даҳҳо ширкати навро таъсис диҳем ва хатсайрҳои сайёҳиро зиёд намоем» [174].

Мухбирони рӯзнома К. Бахтиёр ва Ф. Умаров дар мақолаи мубоҳисавии «Қалъаи Бибихонум бояд ободу зебо ва тамошобоб бошад» (Ҳатлон. 2019. – 26 сентябр) асосан аз мушкилоти тозагии гирду атрофи қалъа иртибот дорад. Муаллифон менависанд, ки қалъа дар ҳоли ҳаробиу ғайрисанитарӣ қарор дошта, қисмати қафои қалъа аз хасу ҳошок, янтоқу алафҳои бегона ва коғазу зарфҳои пластмасӣ пур буда, намуди онро қоҳиш додаанд. Дар тоза намудани ин мавзеъ масъулин низ ҷораҳои зарурӣ наандешидаанд. Масъалаи дигари ҳалталабе, ки муаллифон ба миён гузоштаанд, фаввораҳои корношоями қалъа мебошад. Ба андешаи онҳо ин фаввораҳо солҳои қаблӣ обпошӣ карда, завқи бинандаро меоварданд. Шаршараҳои сунъии он, ки об аз қуллаи қалъа ба поён ҷорӣ мешуд, дикқатчалбунанда буданд. Дар ҳоле, ки аз паҳлуи қалъа рӯди дарёи Вахш ҷорист, ба таври сунъӣ аз ин рӯд об бароварда, бо ин роҳ фаввораҳоро ба кор даровардан мумкин аст.

Дар пост-скриптуми (эзоҳи матлаб) мавод пешниҳоди ҳалли масъала зикр шудааст: «Тозагии мавзеъҳои таърихӣ аз ҳар як сокини он вобаста аст. Пас, биёд, барои тозагии шаҳри худ саҳми хешро гузорем. Танҳо дар ҳамин ҳолат шаҳр аз партов ва сокинони он аз сироят ёфтани ҳар гуна

беморӣ дар амон хоҳанд монд. Мо бовар дорем, ки сокинону масъулон шаҳри худ – хонаи худро дӯст медоранд ва аз пайи ободии он мешаванд» [96].

Бояд зикр кард, ки чунин мавод ба хонанда таъсир расонда, барои фаъол будан дар ҳалли мушкилоти маҳал, аз ҷумла тозагию ободии мавзеъҳои таърихиву сайёҳӣ водор мекунад.

Маводи дигаре, ки дар қолаби мақола «Тарғиби мавзеъҳои таърихӣ қонеъкунанда нест» (Хатлон. 2021. – 1 апрел) нашр шудааст. Муаллиф Фирдавс Умаров фаъолияти сомонаҳои расмии мақомоти шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлонро мавриди омӯзиш қарор дода, ба талабот ҷавобгӯ набудани тарғибу ташвиқи мавзеъҳои таърихиву сайёҳиро ба миён гузоштааст, ки дар сомонаҳои расмии мақомотҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят ба ҷуз ҳабарҳои расмӣ, дар бораи мавзеъҳои сайёҳиву таърихӣ маълумоте дидা намешавад.

Ӯ барои тарғиби рушди соҳаи сайёҳӣ нисбатан маълумот пешниҳод кардани сомонаҳои Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои Данғара, Ҳовалинг ва шаҳри Кӯлобро зикр карда, тариқи танҳо Tourism Khatlon ва www.sayohikhatlon.tj муаррифӣ шудани мавзеъҳои сайёҳии вилоятро нокифоя меҳисобад. Муаллифи мақола пешниҳод мекунад: «Бояд ҳар як шаҳру навоҳии вилоят сомонаи маҳсуси худро дар соҳаи рушди сайёҳӣ дошта бошад. Мусаллам аст, ки хориҷиён пеш аз он ки ба ягон қишвар сафар кунанд, дар бораи мамлакат, шаҳр ё ноҳияе, ки ба он мавзеъ ташриф меоранд иттилоъ доштан меҳоҳанд ва ё, умуман, ҷуғрофияи ҳудудҳоро аз назар мегузаронанду билохира ба он ҷо сафари сайёҳӣ анҷом медиҳанд. Чунин ба назар мерасад, ки агар рафту сайёҳе ба вилояти Хатлон ташриф оварданӣ шавад, нахуст аз интернет маълумот мейёбад, мегӯед? Ҳаргиз! Охир, маълумоти набударо аз кучо дастрас мекунад? Аз ин бармеояд, ки мо ҳоло ҳам дар самти тарғиби соҳаи сайёҳӣ комёб нашудаем» [185].

Ў нигаронӣ мекунад, ки дар шаҳру ноҳияҳои Левакант, Фарҳор, Муъминобод, Восеъ, Ш. Шоҳин, Ховалинг ва Ҳамадонӣ аз сомонаҳо маълумоти кофӣ пайдо карда натавонистааст. Оҳанги интиқодии мақоларо андешаҳои журналист Сайраҳмон Назриев дар бораи аз мавҷудияти мавзеъҳои таърихии маҳалли худ огоҳ набудани кормандони мақомоти шаҳру ноҳияҳо бештар намудааст. Вай гузаронида шудани тадқиқоти илмӣ-журналистиро дар макони таърихии Ҳаждаҳгораи Айвоч, ки дар ноҳияи Шаҳритуси вилояти Ҳатлон қарор дорад, ёдовар шуда, нигаронӣ кардааст, ки масъулини маҳал дар бораи ин мавзеи таърихии қадима маълумоте надоранд. Аммо дар сомонаҳои интернетӣ бо забонҳои хориҷӣ иттилооти муаррификунанда дастрас кардан мумкин аст.

Аз таҳлилу арзёбии мавзуи мавриди таҳқиқ мо ба натиҷае расидем, ки дар ҳар ду нашрияи даврии вилояти Ҳатлон мавзуи соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар қолаби жанрҳои таҳлилӣ, асосан мақола, навъҳои умумитаҳқиқӣ ва проблемавии он баррасӣ шудаанд. Мухбирони нашрияҳои мазкур аз имконоти жанрҳои мазкур бамаврид истифода намуда, соҳаи сайёҳии вилоятро арзёбӣ ва муаррифӣ намудаанд.

Аммо тибқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз 7-уми феврали соли 2009 таҳти №622 «Дар бораи воқуниши шахсони мансабдор ба маводҳои танқидӣ ва таҳлилии воситаҳои ахбори омма» мебоист масъулону мансабдорони соҳа ба маводи таҳлилию танқидии рӯзномаи «Ҳатлон» ва маҷаллаи «Сафо» доир ба чораҳои андешидашуда воқуниш мекарданд. Аз маводи нашрияҳо маълум гардид, ки иттилооти журналистӣ доир ба соҳаи сайёҳӣ бе ҷавоб мондааст. Ҳол он ки: «Ҷиҳати воқуниш ба мулоҳизаҳои танқидӣ ва пешниҳодҳое, ки дар ВАО иброз мегарданд, дар муҳлати тибқи қонунгузории ҷумҳурий муқарраргардида тадбирҳои бетаъҳири мушахҳас андешида, аз натиҷаи баррасии онҳо ба Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ВАО-и даҳлдор иттилоъ диҳанд» [16].

3.3. Ҷанбаҳои публитсистӣ-бадеии маводи марбут ба масоили сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ

Ба таъкиди муҳаққиқони соҳаи публитсистика, хосияти асосии жанрҳои публитсистио бадеӣ омезиши унсурҳои воқеӣ ва бадеӣ мебошад. Роҷеъ ба ҳусусияти жанрҳои публитсистӣ–бадеӣ муҳаққиқони хориҷию ватаний, аз ҷумла Г.А. Белеволенская, В.Н. Вакуров, А.Н. Горбунов, Л.И. Колашников, Н.С. Кожурова, Г.С. Мелник, Е.Н. Прохоров, А.Н. Тепляшина, С. Корконосенко, С. Залигин, Е.И. Журбина, М.С. Черепахов, Л.Э. Варустин, Г.Я. Солганик, С. В. Архипов, М. Шукуров, А. Набиев, И. Усмонов, А. Саъдуллоев, П. Гулмуродзода, А. Азимов, М. Абдуллоев, М. Муродов, Ҷ. Муқим, Н. Солеҳов, Н. Бозорзода, С. Гулов, Б. Қутбиддин, С. Шарипов ва ҷанде дигарон ибрози андеша кардаанд.

Инъикоси ҳаёти иҷтимоӣ натанҳо бо факту рақам, таҳлил ва муқоиса сурат мегирад. Журналист метавонад тавассути образ, тасвири бадеӣ низ иттилоотро пешниҳод намояд. Имконияти жанрҳои публитсистӣ–бадеӣ ба ин мусоидат карда метавонанд. Дар мавриди бозтоби масъалаҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ истифодаи ин гурӯҳи жанрҳо мувофиқи мақсад буда, барои ҷолибияту ҳадафрас будани иттилоъ лозим аст.

Дар журналистика истифодаи очерки сафарӣ, қайдҳои сафар, лавҳа барои баррасии мавзуъҳои сайёҳӣ, фаъолияти ҳунармандон бештар ба назар мерасад.

Агар ба таснифоти муҳаққики жанри сафарнома Н. Бозоров нигарем, ў бартарӣ доштани ин жанрро таъкид намуда, менависад: «Сафарнома аз ҷиҳати шакл якчанд навъҳо дорад, ки дар байни онҳо машҳурашон рӯзномаи сафар (баъзан рӯзномаи лирикий сафар ҳам вомехӯрад), қайдҳои сафар ва лавҳаи сафар мебошад» [60, с. 46].

Дар нашрияи «Хатлон» рубрикаи маҳсуси «Сафарнома» аз соли 2019 таъсис ёфта, дар он маводҳо ҷой дода шудаанд. Масалан «Сафари хотирмон» Чӯпон Бадали Ванҷӣ, шоир, Хатлон-Балх-Хатлон (Хатлон.

2019. – 17 апрел), «Поянда бод дўстии точику ўзбек» Абдурозик Азизов (Хатлон. 2019. – 17 январ) ва «Дар суроғи дидори дўст» Дилором Маҳкамова, Бохтар-Тошканд-Самарқанд-Бохтар (Хатлон. 2021. – 27 август) ба инъикоси сафарҳои берун аз кишвар баҳшидаи муаллифон иртибот дорад.

Муҳаққиқ Н. Бозоров дар навбати худ ду фарқи сафарномаро таъкид намудааст: «Тафовути нахустин ва асосии жанр дар он аст, ки сафарнома аз маҷмуи ба худ хоси фактҳо, ҳодисот, вазъият, ҷараёни ҳаёти ҷамъият иборат мебошад. Яъне, ин ҷо факти алоҳида не, балки маҷмӯи факту воқеаҳо дар назар дошта шудааст.

Сониян, нигорандай сафарнома ҳар як факти ҷудогона, ҳодисаи ҷудогонаро на ба таври мустақил, балки ҳамчун қисми таркибии ҳодисоту воқеоат баррасӣ мекунад» [61, с. 39-40].

Маҷаллаи «Сафо» дар инъикоси соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз имкониятҳои жанрҳои публисистӣ-бадеӣ, баҳусус лавҳа ва очерк истифода намудааст.

Як гурӯҳи олимон лавҳаро тасвири як ё ду лавҳа (ё лаҳза)-и умр донанд, бархе аз онҳо ҳусусияти лавҳаро чун асари ҳуччативу бадеӣ, ки ҳамаи системаи унсурҳояш барои рушан кардани воқеаи аслӣ ё тасвири ботини қаҳрамон равона шудааст, маънидод кардаанд.

Дар маҷаллаи «Сафо» жанри лавҳа, ки дар баробари инъикоси ҳаёти ибратомӯзи қаҳрамонҳо дар иртибот бо соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ зери унвонҳои «Сайёҳони хориҷӣ ба ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷуҳ доранд», «Осоишгоҳи табобатии Оби Зам-Зам» ва «Ҳунарманди асил» рӯйи нашр омадаанд, ки ҷолиби дикқат мебошанд.

Маҷаллаи «Сафо» дар тарғиби соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз имконоти жанри лавҳа, баҳусус лавҳаи лирикӣ истифода кардааст. Дар китобу рисолаҳои таълимӣ ва илмии муҳаққиқони соҳаи журналистика се навъи он: портретӣ, проблемавӣ ва лирикӣ ҷудо кардаанд. Лавҳаи Латофати Мирзо «Сайёҳони хориҷӣ ба ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷуҳ

доранд» ба хунари кулолгари Абдулло Баротов баҳшида шудааст, ки навъи лавҳаи портретист. Муаллиф дар оғози мавод чоряқ аср машғули хунари кулолгарӣ будани ў, авлоди будани хунари Абдулло Баротов ва тасмими омӯзондани ин хунари қадимиро ба фарзандонаш тасвир кардааст.

Дар лавҳа мавзуи пешай кулолгарӣ бо сайёҳӣ рабт дода шуда, идомаи анъанаи ҳунармандӣ баён гардидааст. Чуноне, ки муаллифи лавҳа менависад: «Ҳар як зарфу ашёи сохтаи ў як шоҳкорие дар эҷоди асарҳои санъати кулолгаришт, ки дар худ маънову рамзоро ифода карда, таҷассумгари фарҳанги миллианд. Абдулло Баротов дар хусуси кулолӣ ва дигар ҳунарҳои миллии мардуми тоҷик ибрози андеша намуда, мегӯяд, ки армуғонҳои миллии мо ба сайёҳон хеле писанд аст ва онҳо бо мароқи зиёд ҳаридорӣ мекунанд.

Феълан бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳритус дар маркази ноҳия як сехи кулолгарӣ ифтитоҳ гардид, ки дар он банда ба наврасону ҷавонон кулолгариро меомӯзонам» [148].

Дар лавҳа чанд лаҳзаи фаъолияти як ҳунарманд бо тасвирҳои зебову муассир ба хонанда пешниҳод шуда, омӯзиши пешай ниёғон ва манфиати он ба иқтисодиёти оила ва ба ин васила муаррифии фарҳангӣ тамаддуни тоҷикон талқин мешавад.

Навъи дигари лавҳае, ки дар саҳифаҳои мачаллаи «Сафо» истифода шудааст, лавҳаи лирикӣ мебошад. Дар ин навъи лавҳа «...ҳиссиёти нигоранда нисбат ба ҳодисаҳои табиат, ҷашнҳои таъриҳӣ, олами ҳайвоноту наботот, лаҳзаҳои сузӯ гудоз ва амсоли ин» [42, с. 184] ифода мешавад.

Дар нашрияҳои даврии вилояти Ҳатлон дар давраи фарогирии пажуҳиш (солҳои 2018-2021) 23 очерк ва лавҳа вобаста ба мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардуми интишор ёфтааст. Тавассути ин жанрҳои муаллифон на фақат манзараҳои табиат, сарватҳои табиӣ ва зебоиҳои ҳунарҳои дастиро

тасвир мекунанд, балки дар бораи сайёхон, хунармандону ҳунаршиносон чехракушой кардаанд.

Лавҳаи «Осоишгоҳи табобатии Оби Зам-Зам»-и Р. Сайдова ба ғайр аз тавсифи табиати осоишгоҳи табобатии «Оби Зам-Зам», ба гулистони ҳақиқӣ табдил ёфтани замини санглоҳи бекорхобида тасвир ёфтааст. Тавассути қубурҳо ба масофаи 1,5 километр баровардани оби шифобаҳш ва дар ҷамоати деҳоти «Навзамин»- и ноҳияи Дӯстӣ бунёд шудани осоишгоҳ ҷанбаи фактологӣ бошад, намои табиати ин макон асоси маводро ташкил медиҳад. «Дарёи Вахш, манзараҳои дилфиреби табиати соҳили дарё, боғи навбунёди осоишгоҳ ба ҳусни ин макон ҳусни зебое зам намудааст. Дар ҷунин макони зебою дилкаш табобату фароғат намудан, солимиро нигоҳ доштан ин барои саломатии инсон аст. Солимӣ бошад, ғавҳари ноёб буда, онро эҳтиёт бояд кард» [164].

Лавҳаи «Ҳунарманди асил» дар бораи лаҳзаҳои хотирмони ҳунарманд Сайдбек Машрабов, сокини ноҳияи Ҷайхун қисса мекунад. Муаллифи лавҳаи мазкур А. Маҳкамов фаъолияти ҳунармандро ҷунин ба қалам додааст: «Табақе, ки ба истиқболи ташрифи Ҷаноби Олӣ омода намуда будем аз ҷӯби чинор тайёр карда шуда буд ва паҳноии он беш аз як метрро ташкил медод, – мегӯяд усто Сайдбек. – Табақи мазкур бисёр ҳам мустаҳкам ва зебо буд. Аз ин лиҳоз аксарият дар атрофи он ҷамъ шуда, бо ҳавас менигаристанду нарху навояш мекарданд. Оқибат як нафар аз шаҳри Боҳтар он табақи калонҳаҷмро бар ивази 3000 сомонӣ харидорӣ намуд. Ва ба гуфтаи ў дар атрофи ҳамон табақ беш аз 15 нафар нишаста қурутоб ҳурдаанд» [124].

Маводи Абдуллоҳ Бобоев «Муъминобод – қадамгоҳи бузургон» бо тасвири манзараҳои табиии ин мавзӯъ ҷолиб аст: «Боду ҳавои тоза, гулӯ гиёҳҳои кӯҳӣ, дарахтони ороишӣ ва ғайра назаррабоянд. Обҳои ҷашмаҳояш зулолу ҷонбахш ва неруафзоанд. Ҷангали Муъминободро дарахтони мевадиҳандай ангур, себ, ҷормағз, зардолу, олуча, олуболу, дулона, дулонаи сурҳ, ноку нашпотӣ ташкил медиҳанд. Гулӯ гиёҳҳояш

бешуморанду шифобахш, муаттаранду чонбахш, доруву дармони ҳазорон дардхоянду оромии чисму чон. Күҳистонаш дилфиреб буда, хокаш зар, сангаш гуҳар, заминаш бемухобо пурганҷ аст.

... Дар ин гӯшаи ватан мардони бузурги олам-ҳазрати Ҳасаншоҳи Хомӯш, Домулло Икром дар деҳаи Лангар, Хоҷа Алишоҳи Вали дар деҳаи Хоҷаалишоҳ, ҳазрати Хоҷаи Нур дар деҳаи Хоҷаинур, Саид Ҷалолиддини Гулдаста дар маркази ноҳия, ҳазрати Хоҷаи Сабзпӯш дар деҳаи Деҳихаёт, Домулло Барот дар деҳаи Ғеш ва боз чанде дигарон зиндагӣ кардаву дар ҳамин ҷо ба хоби абад рафтаанд. Шоҳкории табиат «Чилдуҳтарон»-ро гумон аст, ки дар дигар гӯшаҳои сайёра пайдо кард» [114].

Журналист дар пасманзари тасвирҳои мавзеъ ҳамзамон таклиф намудааст, ки тариқи ҳашар ва бо маблағҳои дастаҷамъӣ онҳоро ободу зебо кардан мумкин аст. Шахсони обруманд, донандагони таърихи мавзеъ барои таҳияи маълумотнома кумак карда метавонанд. Табибони мардумӣ, масъулони соҳаи тиб феҳристи растаниҳои шифобахши ин маконро тартиб диханд. Ин ҳусусияти фарқунандаи очерки сафарӣ буда, ба ғайр аз баррасии мавзуъ ҳаллӣ мушкилоти соҳаи сайёҳии маҳал пешниҳод шудааст.

Профессор И. Усмонов «... дар очерки сафарӣ – ҳулосаи муаллиф»-ро унсури муҳим меҳисобад. Ӯ низ мушоҳида кардани муаллифро бо ҳурдтарин ҷузъиёташ ба сафарнома мансуб дониста, табиати жанри очерки сафариро чунин муайян кардааст: «Барои очерк унсури асосӣ мавзуъ буда, муаллиф аз он ҷизе, ки диддааст, муҳимтарашро интихоб карда, бо мақсаду ғояи муайян истифода мекунад» [53, с. 107].

Очерк дар тафовут бо жанри лавҳа имконияти васеътари баррасии мавзуъро дорад. Роҷеъ ба вижагии жанри очерк низ муҳаққиқон назару андешаҳо баён кардаанд.

Муҳаққиқ Сангин Гулов барои эҷоди очерк масъулияти очеркнависро чунин муайян кардааст: «Ин жанр аз муаллиф дониши амиқи илмӣ,

чаҳонбинии васеъ, мушоҳидакории дақиқ, мусаввири моҳир будан ва тарзи баёни реалистиро тақозо мекунад» [24, с. 11].

Дар тақвияти андешаи боло муҳаққиқи рус С. Залигин низ таъкид мекунад: «Дар очерк факт ҳамеша воқеъ ва ҳақиқист, вале бофта ё тахайюл ҳамеша аз номи муаллиф ё бо тавсеви ў оварда мешавад» [89, с. 118], ки ин омил дар таъсирнок гардидани сухани муаллиф нақш мебозад.

Бештари муҳаққиқон унсурҳои жанрсози очеркро ба ҷанбаҳои публитсистӣ ва бадеъ нисбат медиҳад. Аммо, муҳаққиқ М. Муродӣ бошад, табиати жанрии очеркро се мабдаи ба ҳамдигар алоқаманд: иҷтимоӣ (илмӣ), публитсистӣ ва бадеъ муайян кардааст, ки ин ба андешаи мо, комилтар мебошад. Очерк се навъ: портретӣ, проблемавӣ ва сафарӣ мешавад, аммо дар нашрияҳои «Хатлон» ва «Сафо» бештар аз ду навъи очерк - портретӣ ва сафарӣ истифода намудаанд.

Очерки Ҳангомаи Исмат таҳти унвони «Гулчехра – чехраи ҳунар» аз тасвири наврасии қаҳрамон, ки ба дастони нақшофари модар бо ҳавас менигаристу гулдӯзиро ба зудӣ аз худ карда буд, оғоз мешавад. Шавқи Гулчехра ба қасби қадимаи занони тоҷик аз давраи наврасӣ маншаъ гирифта, минбаъд чун ҳунарманди чирадаст тақмил меёбад. Журналист имконияти рушди ҳунарҳои мардумӣ, аз ҷумла фаъолияти қаҳрамонашро бо эълон гардидани «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» мусоидаткунанда дониста, пешравии кори Гулчехраро аз меҳнатдӯстиву арҷузорӣ ба либоси миллӣ медонад. Дар очерк тасвир шудааст, ки: «Гулчехра дар баробари дигар занони ҳунарманду гулбадасти тоҷик яке аз фаъолтарин иштирокчиёни ҷашну маросимҳои кишвар мебошад. Ўз он шод аст, ки ҳунарашро қадр мекунанду ба он баҳои баланд медиҳанд. Ўз борҳо дар маросимҳое, ки Роҳбари давлат зимни сафарашон ба вилояти Хатлон иштирок намудаанд, ширкат варзидааст. Ҷандин маротиб дар «Боғи Ирам»-и шаҳри Душанбе ва вилояти Суғд дар намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва Наврӯзи байналмилалӣ ширкат варзида, бо ифтихорномаҳо сазовор гардонида шудааст» [198].

Қаҳрамони очерк аз он шод аст, ки нақшу нигорҳои дӯхтаашро сайёҳони хориҷӣ ва сокинони кишварамон харидорӣ менамоянд.

Очерки «Қадри мардум сафар падид орад», ки муаллифаш Ҳотам Ҳочӣ аст, ба марди ҷаҳонгард Тӯра Шукур баҳшида шудааст. Муаллиф дар бораи як марди ҷаҳондида, ки бо дучархааш сайёҳат карданро дӯст медорад, қисса мекунад.

Саёҳат намуданро қаҳрамони очерки мазкур аз давраи қӯдакию наврасиаш зиёд дӯст медоштааст. Ҳамин машғулияти дӯстдошта боис гардидааст, ки ў тамоми мавзеъҳои тамошобоби вилоятро сайр намуда, дигаронро низ ба ин кор тарғиб кардааст.

Дар очерк тавассути дучарха аз шаҳри Боҳтар ба шаҳрҳои Леваканту Қӯлоб, ноҳияҳои Дангара, Канкурт, Балчувон, Ховалинг, Шамсиддин Шоҳин, Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ ва Восеъ расидани қаҳрамонро тасвир намуда, мушкилиҳои саёҳатро низ баён кардааст. Аз ҷумла, аз номи қаҳрамон дар очерк зикр мешавад, ки: «Дехаҳои гирду атрофро сайркунон ба сӯйи Дараи Муҳтор роҳ пеш гирифтам. Ман бесаброна ин дараро дидан меҳостам.

Вале расидан ба дараи Муҳтор басо мушкил буд. Ниҳоят, ба қадамҷои Восеи мубориз расидам. Дараи Муҳтор қалонтарин дехаи ноҳияи Ховалинг маҳсуб меёбад. Ба осорхонаи Дараи Муҳтор рафта, ҳамон кундачувозе, ки замоне Восеъ ба воситаи он равган мекашид, тамошо кардам» [211].

Дар идомаи очерк лаҳзаи бисёр муассире тасвир шудааст, ин дар дараи Муҳтор шабона ғанаб бурдани сайёҳ аст: «Чун ҷашм кушодам, тӯдаи гургон ва ду-се сар хирси бадвоҳимаро дидам, ки аз дарёчаи аз наздам ҷорӣ об меҳӯрданд. Одатан, шабона ҳар кучое, ки меҳобидам, гулхан фурӯзон мекардам, то ки дарандо наздик нашаванд» [211]. Тасвири ин лаҳзаҳои сайёҳати қаҳрамони очерк ба ғайр аз тавсифи табииати бою рангоронги Ховалинг, ҳамзамон тарғиби сайёҳии экобиологӣ мебошад. Аз муҳтавои

очерки мазкур бармеояд, ки муаллиф, пеш аз ҳама, тарғиби мавзеъхой табиӣ ва таърихии вилоятго ҳадафи худ қарор додааст.

Дар қолаби очерк инъикос намудани масъалаи ҳунарҳои мардумӣ низ дар нашрияи «Хатлон» ба назар мерасад. Очерки «Беҳтарин тарабгоҳ устоҳонаи ман аст», ки дар шумораи №4 (3189) аз 24-уми январи соли 2019 чоп шуда, дар бораи ҳунармандии устои табақтарош Бозор Сониев қисса мекунад, ба қалами журналисти нашрия Ҳангомаи Исмат тааллук дорад. Мавод дар шакли очерки портретӣ омода гардида, дар он симои шахс бо фарогирии масъалаҳои гуногуни иҷтимоӣ таҷассум ёфтааст. Рӯчи очерк басо ҷолибу муассир аст: «Чӯб маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тозаю безарар аст. Аввалин ҷое, ки баъд аз батни модар инсон бароҳату осуда меҳобад, ҷойгаҳи чӯбин, яъне гаҳвора мебошад. Баъди шири модар болаззаттарин ва безарартарин таомро метавон дар табақи чӯбин истеъмол кард. Дар табақи чӯбин ғизо хӯрдан маззадор аст. Табақ метавонад ба ҷанд насл хизмат бикунад, агар хуб истифода бурда шавад.

Аксари ҳӯрокҳои миллӣ бо қошуки чӯбин омода шуда, дар табақи чӯбин пешкаш мешаванд. Тамоми ғизоҳои ҳамирий низ бо ҳамин таҳтаю тираки чӯбин омода мегарданд.

Шонае, ки аз чӯб соҳта мешавад, ҳангоми сарро шона задан, асабро ором месозад ва зери гаҳвораи тифлон низ ҳамин шонаи чӯбинро мегузоранд. Садоё, ки аз дутору танбӯру доира чӯр мешавад, ба қалбҳо фараҳу шодӣ мебахшад» [204].

Тасвири лаҳзаҳои рӯзгори ибратомӯзи қаҳрамон дар очерк хеле зиёд буда, ба рӯҳияи хонанда таъсири мусбат мерасонанд. Муаллиф зимни таҳияи очерки мазкур кӯшиш намудааст, ки симои зоҳириву ботинии қаҳрамонашро на танҳо бо усули пурсиш, балки дар мушоҳидаву намунаҳои маҳсали меҳнат пайдо намудаву инъикос кунад. Тасвири лаҳзай дигар аз рӯзгори қаҳрамон ба муассириву ҷаззобии очерк мусоидат намудааст: «Дар гӯши ман аз кӯдакӣ то ҳол тик-тики теша садо медиҳад, ки ба тапиши қалbam ҳамнавост. Бо ҳамон садо ман ба воя расидааму аз

устохонаи падар мо – фарзандон нон хӯрда, соҳибхунар гаштаем, – мегӯяд Бозор Сониев, сокини шаҳри Левакант» [204].

Яке аз омилҳои дигаре, ки ба таъсирбахшии очерки зикршуда мусоидат намудааст, ин саҳм гузоштани қаҳрамони очерк ба тарбияи насли ҷавони қишвар аст. Журналист фактҳои аз тарафи Бозор Сониев омода шудани зиёда аз 40 шогирдонашро мисол оварда, ба мисли фарзандонаш муносибат кардани ӯро ишора кардааст.

Очерки дигар, таҳти унвони «Дунёй рангини ҳунари Дунёбегим» чоп шудааст, бисёр диққатчалбунанда мебошад. Муаллиф дар ин очерк низ дар баробари рӯзгори қаҳрамон, фаъолият ва ҳунармандии ӯро бо факту далелҳои воқеӣ баён намудааст. Ба таъкиди муаллифи очерк қаҳрамонаш қасби боғандагиро зиёд дӯст медорад ва ин боиси тавлиди намунаи маҳсули меҳнаташ гаштааст.

Имрӯз Дунёбегим Ҷомадоваро натанҳо мардуми ҳудуди вилояти Ҳатлон, балки сокинони дигар шаҳру ноҳияҳои қишвар ва ҳатто берун аз он мешиносанд. Қаҳрамони очерк дорои як ҳунар не, балки якчанд ҳунар мебошад. «Дунёбегим Ҳомадова мегӯяд, ки чакандӯзию муҳрабофӣ, сӯзанидӯзию қуроқдӯзӣ аз азал дар хуни мардуми Ҳатлонзамин буд, ҳаст ва мемонад. Ӯ аз ҳисоби матоъи риштаҳои хеш дар хона ба 18 нафар ҷавонзанҳои бекори ҷамоат, ки бештарашон мушкилоти оиласӣ доранд, ё аз оилаи хеш ҷудо гардидаанд, ҳунарҳои доштаи хешро меомӯзонад» [205].

Журналист менависад, ки намунаи ҳунари ин зан то қишварҳои Арабистону Амрико, Хитою Туркия расида, ҳар меҳмоне, ки аз хорича ба пойтаҳт ё ба вилояти Ҳатлон, ноҳияи Ҳамадонӣ ташриф орад, ҳатман, бе дастовезе аз маҳсули ҳунари занони ҳунарманде чун Дунёбегим барнамегардад.

Очерки дигар таҳти унвони «Чодари дӯхтаи Бибимоҳ як шоҳасар аст» аз кору пайкори зане иттилоъ медиҳад, ки тавассути ҳунару ташаббусаш дар ҷомеа соҳибэҳтиром шудааст. Бибимоҳ Гадоева, сокини деҳаи Садриддин Айни Ҷамоати деҳоти «Навбаҳор»-и ноҳияи Кӯшониён,

қаҳрамони очерк аст. Журналист мақсади асосии худро чунин баён намудааст: «Манзили Бибимоҳ хеле хоксоронаю одист, аммо хонаест, ки хунар мегӯяд: «ман ин чо ҳастам». Аввал диққати ҳар нафареро, ки ба ин хона ворид мешавад, як ҷодарии зебо ба худ мекашад. Ин ҷодарӣ бахшида ба Даҳсолаи байналмилалии «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028» дӯхта шуда, дарозиаш зиёда аз се метр мебошад. Дар он як гӯши зебоманзари диёр, ки дар фасли баҳор боз ҳам зеботар мешавад, таҷассум ёфта, ба монанди як асари томи мунаққаш аст. Дар ин ҷодарӣ, ки муддати як моҳ Бибимоҳ якчо бо занони ҳунарманди деха дӯхтааст, кӯҳҳои сарбафалаккашида, офтоби нурағшон, дашту теппаҳои лоларез ва дуҳтараконе, ки бо либоси миллӣ лолачинӣ мекунанд, дарахтони сарсабзу рамаи гӯсфандон, писарчае бо ҷомаи тоҷикона найнавозӣ мекунад, дуҳтараки дойрабадаст ва дарёчаи соғи қӯҳӣ, умуман тамоми ғановати як гӯши дӣ тарҳрезӣ шудааст» [206].

Лаҳзаи ҷолиби очерк дар он аст, ки «... сайёҳон аз тамошои чунин эҷодкории як зани ҳунарманди тоҷик ба ваҷд омада, борҳо онро бо нархи 1500 доллар ҳаридор шудаанд. Вале Бибимоҳ ҳанӯз дар фикри фурӯҳтани ҷодараш нест, меҳоҳад, ки тавассути он ҳунари занҳои тоҷику Тоҷикистонро ба ҷаҳониён муаррифӣ кунад.

Пешвои миллат дар сифати маҳсули дасти ин зани мӯъцизаофар гуфтааст: «Ин ҷодарии дӯхтаи ту як шоҳасар аст, он бебаҳост» [206].

Муаллифи очерк пешниҳоди қаҳрамонро, ки меҳоҳад дар ноҳияи Кӯшониён як бинои омӯзиши ҳунар ва мағозаи армуғониро барои меҳмонону сайёҳон ташкил намояд, иқдоми хуб донистааст.

Дар саҳифаҳои маҷаллаи «Сафо» низ очеркҳои портретӣ мушоҳида шуданд, ки мавзуи ҳунармандиро дар робита бо соҳаи сайёҳӣ инъикос намудаанд. Очерки «Дуҳтари заргар», ки дар шумораи №3, 2018 ба қалами Юсуфи Собир тааллук дорад.

Очерки мазкур ҳаёти ибраторӯз ва вижагиҳои ҳунарии яке аз бонувони хатлонӣ Ҳусния Шоимоваро дар бар мегирад. Дар очерк

муаллиф таърихи касби заргари оилаи Шоимовҳоро ба қалам дода, ба ин касб дилбастагӣ пайдо кардани Ҳуснияро чунин тасвир мекунад: «Падарам бо мақсади заргари касбӣ шуда, ин пешай аҷдодиро аз худ намуданамам, маро пурра ба ин шуғли заҳматталаб банд намуда буд, – ба ёд меорад Ҳусния Шоимова. – корро дар дукони ҳунармандии бародари шодравонам усто Ҳусайн идома додам, ки баъдан бо шарофати кордонии ӯ дастрончи ҳунармандиҳои мо дар тамоми гӯшаҳои кишвар муаррифӣ гардид. Вакте моро ба намоиши ҳунарҳои мардумӣ ба кишвари Африқо даъват намуданд, шодию ҳурсандиам ҳадду канор надошт. Дар тараддуни омодагӣ ба ин сафар будем, ки барои ман хостгор омад. Падарам ба хостгорҳо шарт мегузорад, ки ман бояд баъди оиладор шудани ҳунари заргариро дар дукони зодмандон идома диҳам» [178].

Очерки М. Амонҷон «Корзори ҳунар» дар маҷаллаи «Сафо» нашр шудааст, ба фаъолияти таъсисдиҳандай аввалин сехи дӯзандагӣ дар ноҳияи Носири Ҳусрав Шаҳло Турдиева баҳшида шудааст. Дар очерк дар бораи мушкилиҳои ташкили соҳибкорӣ, ҷалби бонувон ба дӯзандагӣ сухан рафта, муваффақияти имрӯзai онҳо – таъмини хонандагони ноҳия бо либоси мактабӣ, кушода шудани сехи дӯхти либосҳои миллӣ ва армуғонҳо барои меҳмонони дохиливу хориҷӣ инъикос мегардад.

Дар нашрияи «Хатлон» намунаи очеркҳои дигар, аз ҷумла очерки сафарӣ ба назар мерасад. Очерки сафарии «Сайёҳӣ аз ту оғоз мегардад» (Хатлон. 2018. – 12 апрел) нашр шудааст.

Мавриди эҷоди очерки сафарӣ дар он аст, ки журналист бо мақсаде ба ҷое сафар карда, дидаву шунида ва мушоҳидаҳояшро ба қалам медиҳад. Барои тарғиби мавзеъҳои сайёҳӣ дар воситаҳои ахбори омма, пеш аз ҳама, очерки сафарӣ мувоғиқ буда, дар баррасии мавзуъ имконияти васеъ дорад.

Очерки сафарии «Ховалинг мавзеи тамошобоб аст» (Хатлон. 2018. – 26 июл) дар асоси иттилои сардори ШВҚД, полковник Раҷабзода Рустам таҳия шудааст, ки оид ба саёҳати 25 нафар ҷавонон ба ёдгориҳои таърихиву зиёратии Ховалинг маълумот медиҳад. Ноҳияи Ховалинг ба

ғайр аз табиати зебо, иқлими муътадил доштанаш дар байни сайёхон бо номи Султон Увайси Қаранӣ машҳур аст. Аз ин чост, ки журналист ба тасвири мазори Ҳазрати Султон, маълумотҳои мутаввалии мақбара рӯ оварда, ривоятҳои динии ба ин мавзеъ алоқамандро мисол меорад.

Таъкиди ў, ки пеш аз зиёрати Ҳазрати Султон бояд мақбараи Хоча Аюби Ансорӣ зиёрат шавад, дар такя бо ривоятҳои қадима асоснок карда шудааст. Муаллиф дар очерки сафарӣ хатти сайри сайёхонро аз мавзеи дилкаши «Чилчанор» то дехаи Таги Ҷар тасвир карда, ба таърихи сарбозони ҳалокшуда бар зидди Искандари Мақдунӣ ва арабхову Чингизхон мепардозад. Барои ҳақиқати иттилоаш андешаи муаррих Амир Саиди Мункиро меорад: «Чаро ки танҳо дар ҳудуди ноҳияи Ховалинг панҷто чунин сангтӯда мавҷуд аст. Ҳамчунин, дар мавзеи Сангтӯдаи ноҳияи Данғара, дар Украина, кишвари Олтойи Русия ва Ҷумҳурии Қирғизистон чунин сангтӯдаҳо дарёфт карда шудаанд. Ба ҳақиқат наздиктараш ин сарони қавми ориёиянд, ки ин ҷо мадфун шуда, барои ёдгорӣ ва абадияташон чун ахромҳои Миср болои қабрашонро бо санг пӯшонидаанд» [169].

Мачаллаи «Сафо» низ дар қолаби очерки сафарӣ барои хонандагони ҳуд як чанд мавод пешниҳод кардааст. Очерки «Қӯҳи намак» аз ноҳияи Восеъ ба инъикоси ҷузъиёти ин муъцизаи табиӣ бахшида шуда, дар он маълумоти илмӣ, хотироти сайёхон ва таҳқиқотчиёни мавзеъ оварда шудааст. Дар тасвири журналист ин мавзеъ чунин менамояд: “Ин сарвати бузургу нодири табиат дар қисмати ҷанубии мамлакат дар соҳили чапи дарёи Яҳсу – ҳудуди ноҳияҳои Восею Ҳамадонӣ воқеъ аст. Он дар миёни 50 кони намаки ошӣ дар Тоҷикистон калонтарин маҳсуб ёфта, дар миқёси ҷаҳон бошад, ҷойи дуюмро ишғол менамояд. Гунбази кӯҳи мазкур аз дурии даҳҳо километр ба назар намоён буда, шакли он ба замбурӯғи азиме шабоҳат дорад» [123].

Пажуҳиши истифодаи жанрҳои лавҳа ва очерк дар нашрияи «Ҳатлон» ва мачаллаи «Сафо» нишон дод:

1. Эчоди очерку лавҳа вижагии хос дошта, аз муаллиф ғановати забон, малакаи образнокии бадей, тасвири эҳсоси қаҳрамонон дар матн, хулосабарории амиқи муаллифиро тақозо мекунад.

2. Муаллифони очерку лавҳаҳо, баҳусус очеркҳои сафарӣ ва сафарномаҳо журналистони бомаҳорат буда, дар инъикоси мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ талаботҳои жанро риоя намудаанд.

3. Мачаллаи «Сафо» барои инъикоси мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз жанри публитсистӣ-бадей лавҳа ва очерк истифода намуда, барои ҷолибу муассирии матлаб ба аксҳои мувоғиқ диққат додааст.

4. Тавассути жанрҳои очерку лавҳа муаллифон на факат манзараҳои табиат, сарватҳои табиӣ ва зебоиҳои ҳунарҳои дастиро тасвир кардаанд, балки дар бораи сайёҳон, ҳунармандону ҳунаршиносон чехракушӣ кардаанд.

5. Бозтоби мавзуи рушди сайёҳӣ бо инъикоси ҳаёту фаъолияти ҳунармандон рабт дода шуда, муаллифони матлабҳо пайванди маҳсули дастранҷи ҳунармандонро ба муаррифии ҳунарҳои хоси ҳатлониён нишон додаанд.

ХУЛОСА

Воситаҳои ахбори омма, бахусус матбуоти маҳаллӣ, дар инъикоси мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ нақши муҳим мебозанд. Матбуоти даврии маҳаллӣ зимни ичрои рисолати журналистии иттилоърасонӣ, маърифатӣ ва таҳрики афкори ҷомеа дар бораи рушди сайёҳӣ дар Тоҷикистон, аз ҷумла вилояти Ҳатлон иттилоъ пешниҳод менамояд. Он барои аудиторияи мақсаднок, сайёҳони эҳтимолӣ зарур буда, аввалин тасаввуротро дар бораи мавзеъҳои сайёҳӣ ва минбаъд тасмими сайёҳатро ба вучуд меорад.

Дар баробари ин, нақши матбуоти даврии маҳаллӣ бо назардошти имконияти беҳтарӣ шинохти мавзеъҳои сайёҳӣ, робита ва фарогирии аудиторияи вилоят, усулҳои замонавии ирсоли иттилоот, татбиқи ҳадафҳои рушди соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ назаррас аст.

Аз омӯзиш ва таҳлили муқоисавии маводи нашрияи вилоятияи «Ҳатлон» ва мачаллаи «Сафо», ки бо эълон гардидани Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (2018) ва Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (2019-2021) иртибот доранд, натиҷаҳои зерин ба даст омаданд:

1. Таҳқиқи сарчашмаҳои таъриҳӣ ва публисистӣ нишон медиҳанд, ки дар вилояти Ҳатлон матбуоти даврӣ дар солҳои 30-юми аспи XX ташакул ёфта, аввалин матолиб дар мавзуи сайёҳӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва кишваршиносии водиҳои Вахшу Қӯлоб дар қолаби жанрҳои монанд ба очерку сафарнома ҳанӯз дар матбуоти рус забони тоинқилобӣ ба табъ расидаанд [1-М].

2. Масъалагузориҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар Паёмҳо ба Маҷлиси Олии мамлакат ироа шудаанд, барои рушди соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мусоидат карданд [2-М].

3. Ҷаҳонишавӣ, таъсири байниҳамдигарии фарҳангҳо, рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ, фароҳам омадани рушди сайёҳӣ ва ҷалби

сайёҳони хориҷӣ масъалаи таъмини амнияти сайёҳонро ба миён мегузорад. Ба тасвиб расидани қонунҳои кафолатдиҳандай амнияти сайёҳӣ, иттилоот дар ВАО, барои ҷойгоҳи кишвари амн будани Тоҷикистон мусоидат мекунад [3-М].

4. Бо эълон гардидани Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба тасвиб расидани як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимқунанда дар маводи журналистии матбуоти даврии маҳаллии Ҳатлон истинод ба онҳо мушоҳида мешавад [4-М].

5. Маводҳои рӯзномаи «Ҳатлон» ва маҷаллаи «Сафо» доир ба тафсири Паёмҳои Сарвари давлат ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии вобаста ба сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва ҳавасмандгардонии соҳибкороне равона шудаанд, ки нияти иштирок ва саҳмгузорӣ дар рушди ин соҳаҳоро доранд. Нашрияҳои даврии вилояти Ҳатлон ҳамчунин бо такя ба назари коршиносони соҳа, силсилаи пешниҳодоти мушаххасро доир ба ҳалли мушкилот ва дурнамои рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ коркард ва ироа кардаанд [4-М; 5-М].

6. Таҳлили контентии маводи нашрияҳои «Ҳатлон» ва «Сафо» нишон дод, ки маводи ба мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ баҳшидашуда асосан дорои хусусиятҳои иттилоотию маълумотӣ, таблиғотӣ, маърифатӣ, раҳнамоиқунанда ва проблемагузорӣ мебошанд. Дар солҳои 2018-2021 дар саҳифаҳои рӯзномаи вилоятии «Ҳатлон» ҷамъан 211 мавод ва дар маҷаллаи «Сафо» 42 мавод дар мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба табъ расидаанд [6-М; 7-М].

7. Дар нақшай чорабиниҳои амалисозии Стратегияи рушди сайёҳӣ дар вилояти Ҳатлон барои давраи то соли 2030 яке аз бандҳои муҳим – муаррифии захираҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳамчун бренди миллӣ ва таъмини иттилоотии соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мебошад, ки рӯзномаи «Ҳатлон» яке аз иҷроқунандагони асосии он муқаррар шудааст [6-М].

8. Журналистикаи сайёҳӣ аз таҳаввули жанрҳои очерки сафарӣ, қайдҳои сафар ва сафарнома ба вуҷуд омада, бо вижагиҳои инъикоси мавзӯъ, услуби нигориш вобаста ба рушди соҳаи журналистика ва сайёҳӣ мустақил шудааст [8-М].

9. Сомонаҳои интернетии рӯзномаи «Хатлон» – <http://khatlon-ruznama.tj> ва маҷаллаи «Сафо» - www.safo-khatlon.tj ҷиҳати васеъ намудани аудиторияи худ аз имкониятҳои медиаи нав ба таври фаровон ва муассир истифода мекунанд. Дар ин сомонаҳо гӯшаҳои маҳсуси «Туризм», «Рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» ва «Ҳунарҳои мардумӣ» таъсис дода шуда, матолиби вобаста ба сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар шакли матнӣ, тасвирий, видеой ва инфографика пешниҳод шудаанд [9-М].

10. Таҳлили жанрии маводи нашрияҳо маълум кард, ки имконоти ҳар се гурӯҳи жанрҳои журналистӣ – ахборӣ, таҳлилий ва публитсистӣ-бадеӣ истифода шудааст. Аксари мавод дар қолаби хабар, репортаж, мусоҳиба, ҳисбот, мақола, очерк ва лавҳа пешниҳод гардидааст. Агар дар рӯзномаи «Хатлон» хабар (77), репортаж (53) ва мақола (33) бештар бошад, дар маҷаллаи «Сафо» мақола (17) ва репортаж (13) бартарӣ доранд [9-М; 10-М].

11. Муаллифони очерку лавҳаҳо журналистони бомаҳорат буда, дар инъикоси мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ талаботҳои жанрро риоя мекунанд, ғановати забон, малакаи образнокии бадеӣ, тасвири эҳсоси қаҳрамонон дар матн, хулосабарории амиқи муаллифӣ фарқ мекунанд. Муаллифони матлабҳо пайванди маҳсули дастранҷи ҳунармандонро ба муаррифии ҳунарҳои хоси хатлониён нишон додаанд [11-М]. Ҳамзамон дар матолиби доир ба мавзуи мавриди таҳқиқ нашршуда аз нигоҳи услуб, тарзи баён ва риояи меъёрҳои забони адабӣ нуқсони ҷиддие дида намешавад. Муаллифони маводҳо кӯшиш намудаанд, ки дар баробари фарогирии мавзӯъҳо, инчунин тозагӣ ва ғановати забони адабиро низ нигоҳ доранд.

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚ

Дар татбиқи барномаву стратегияҳои давлатӣ доир ба рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ матбуоти даврии маҳаллӣ низ мавқеи назаррас дорад. Дар натиҷаи таҳқиқи инъикоси сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар мисоли нашрияи «Хатлон» ва маҷаллаи «Сафо» барои рушди минбаъдаи журналистикаи сайёҳӣ чунин тавсияҳоро коркард ва пешниҳод менамоем:

1. Бо мақсади баланд бардоштани касбияти маводҳо ва тарғиби густурдатари мавзеъҳои сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумии вилояти Хатлон дар идораи нашрияҳои «Хатлон» ва «Сафо» шуъбаҳои маҳсуси сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ таъсис дода шавад.
2. Бо дарназардошти рушди медиаи нав, талаботи аудитория, ки бештар ба намосозии маълумот майл дорад, ҳайати эҷодии нашрияҳои даврии маҳаллӣ аз имкониятҳои ҷандрасонай истифода бурда, фаъолияти сомонаҳои интернетӣ ва саҳифаҳои расмии худро дар шабакаҳои иҷтимоӣ таҳқим бахшанд.
3. Таҷрибаи маҳорати бозтоби мавзуи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар нашрияҳои вилоятии «Хатлон» ва «Сафо» барои кормандони нашрияҳои шаҳрию ноҳиявии вилоят мавриди омӯзиш қарор дода шавад.
4. Бо дарназардошти мубрамияти соҳаи журналистикаи сайёҳӣ ва афзоиш ёфтани талаботи аудитория ба маводи ин соҳа дар заминай факултет ва шуъбаҳои журналистикаи донишгоҳҳои Тоҷикистон курси маҳсуси «Журналистикаи сайёҳӣ» ташкил карда шавад. Инчунин, дар доираи фанни «Журналистика ва фарҳангӣ миллӣ» омӯзонидани шеваҳои хоси инъикоси ҳунарҳои мардумӣ аз аҳаммият ҳолӣ нест.
5. Аз таҳлили контентии нашрияҳо бармеояд, ки дастрас кардани маълумоти сареъ ва муфассал оид ба сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ танҳо дар сурати ҳамкории дучониба бо масъулони соҳа, марказҳои иттилоотии

сайёҳӣ, ширкатҳои сайёҳӣ натиҷаҳои хуб медиҳад. Инчунин, омӯзиш ва пешниҳоди иттилооти мавзуи сайёҳӣ, басусус минтақаҳои биоэкологӣ дарёфти иҷозати расмӣ ва ҳароҷоти иловагӣ меҳоҳад. Бинобар ин, ҳамкории ВАО бо ширкатҳои сайёҳӣ ва мақомоти ваколатдори соҳа ҷиҳати омодасозии маводи журналистӣ тавсия дода мешавад.

6. Забони маводи рӯзномаи «Хатлон» ва маҷаллаи «Сафо» тоҷикӣ буда, асосан ба аудиторияи ватаний нигаронида шудааст. Бо назардошти имкониятҳои шабакаи ҷаҳонии интернет ва ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба вилояти Хатлон пешниҳод мешавад, ки иттилоот бо забонҳои хориҷӣ тарҷума гардида, дар саҳифаҳои хоси сомонаи интернетӣ ҷой дода шаванд.

7. Рӯзномаи «Хатлон» ва маҷаллаи «Сафо» ҳамчун нашрияҳои расмии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон вазифадоранд, ки баъд аз нашри маводи танқидӣ ва таҳлилӣ оид ба мушкилоти соҳаи сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз таъсири мавод натиҷагирӣ карда, вокуниши масъулонро пайгириҷ намояд.

РЎЙХАТИ АДАБИЁТ

I. САНАДҲОИ МЕЪЁРИВУ ҲУҚУҚӢ

1. Барномаи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2017. – Душанбе, 2014. – 15 с.
2. Барномаи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018–2020, бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. 1.03. 2018, №80.
3. Консепсияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2019. – 18 с.
4. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ) – Душанбе: Нашриёти Ганҷ, 2016. – 136 с.
5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи туризм». 3 сентябри соли 1999. – №825.
6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи берун баровардан ва ворид кардани сарватҳои таърихио фарҳангӣ». 6 августи соли 2001. – №42.
7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи муҳити зист». 2 августи соли 2011. – №760.
8. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилооти экологӣ». 25 марта соли 2011. – №705.
9. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сайёҳии дохилӣ». 18 июля соли 2017. – №1450.
10. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма». 19 марта соли 2013. – №961.
11. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифз ва истифодаи объектҳои мероси таърихио фарҳангӣ». 3 марта соли 2006, – №178.
12. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи худудҳои табиии маҳсусмуҳофизатшаванда». 26 декабря соли 2011. – №788.
13. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сайёҳӣ». 7 августи соли 2020. – №1717.

14. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикисон «Дар бораи рӯйхати иншооти сайёҳие, ки барои бунёди онҳо воридоти таҷхизоту техника ва маводи соҳтмонӣ аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумруқӣ озод карда мешавад». 12 апрели соли 2018. – № 189.

15. Стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. 1 августи соли 2018. – №372.

16. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи вокуниши шахсони мансабдор ба маводҳои танқидӣ ва таҳлилии воситаҳои ахбори омма». 7 феврали соли 2009. – №622.

II. АДАБИЁТИ ИЛМИЙ

17. Абдалимов, А., Қодирова М.И. Менечменти туризмӣ. Китоби дарсӣ [Матн] / А. Абдалимов, М. И., Қодирова. – Душанбе, 2013. – 304 с.

18. Абдураҳманова, З.Р., Мамаева Ю.И. Имиджмейкинг в туризме: учебное пособие [Текст] / З.Р. Абдураҳмонова, Ю.И. Мамаева. – Уфа: 2011. – 64 с.

19. Аз таърихи пайдоиш ва ташаккули васоити ахбори оммаи минтақаи Қӯлоб [Матн]. – Қӯлоб: Матбаа, 2019. – 128 с.

20. Буйленко, В.Ф. Туризм [Текст] / В.Ф. Буйленко. – Ростовна–Дону: Феникс, 2008. – 416 с.

21. Вакуров, В., Кохтев, Н., Солганик, Г. Стилистика газетных жанров: учебное пособие [Текст] / В. Вакуров, Н. Кохтев, Г. Солганик – Москва: Высшая школа, 1978. – 210 с.

22. Василенко, А.С., Карпенко, И.И., Перси, У., Полонский, А.В., Съедин, В.И. Тревел-журналистика: понятие, жанры, особенности профессиональной деятельности [Текст] / А.С. Василенко, И.И. Карпенко, У. Перси, А.В. Полонский, В.И. Съедин / под ред. И.И. Карпенко: Коллективная монография. – Белгород: Политехника, 2019. – 124 с.

23. Горшкова, Л. Жанры журналистики: учебное пособие [Текст] / Л. Горшкова. – Самара, 2023. – 80 с.
24. Гулов, С. Амвочи сухан [Матн] / С. Гулов. – Душанбе: «Эчод», – 2005. – 96 с.
25. Гуревич, С. М. Газета. Вечер, сегодня, завтра: Учебное пособие для вузов [Текст] / С. Гуревич. – М.: Аспект Пресс, 2004.
26. Диловаров, Р.Д., Ёров Ч.Н., Сайфуллоев Н.Н. Асосҳои туризм. Китоби дарсӣ [Матн] / Р.Д. Диловаров, Ч.Н. Ёров, Н.Н. Сайфуллоев. – Душанбе: 2013. – 244 с.
27. Донишномаи матбуоти даврии тоҷик [Матн]. – Душанбе: Мехроҷ-Граф, 2021. – 488 с.
28. Дурович, А.П. Реклама в туризме [Текст] /А.П. Дурович. – Минск: Новое знание, 2006. – 54 с.
29. Журналистикаи байналхалқӣ-ХI. Маҷмуаи мақолаҳо [Матн]. – Душанбе, 2021. – 162 с.
30. Исмоилзода, З. Жанрҳо ва баъзе қолабҳои нав дар журналистика [Матн] / З. Исмоилзода. – Ҳуҷанд: Ношир, 2022. –154 с.
31. Квартальнов, В. А. Туризм: учебник [Текст] / В.А. Квартальнов. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 320 с.
32. Қутбиддинов, А. Матбуот – ҳамқадами замон [Матн] / А. Қутбиддинов. – Душанбе: Аржанг, 2020. – 192 с.
33. Лазутина, Г.В., Растопова, С.С. Жанры журналистского творчества: учебное пособие для студентов вузов [Текст] / Г. В. Лазутина, С. С. Растопова. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 320 с.
34. Маев, Н.А. Очерки хонигарии Бухоро, сарзамини Ҳисор, Қўлоб ва соҳилҳои Амударё [Матн] / Н. А. Маев. – Санкт-Петербург, 1876. – 234 с.
35. Маслова, Н.М. Путевой очерк: проблемы жанра [Текст] / Н. М. Маслова. – М.: Знание, 1980. – 116 с.
36. Матбуоти даврии маҳаллии Тоҷикистон: дирӯз ва имрӯз. Ҷилди 1 [Матн]. – Душанбе: Аржанг, 2020. – 352 с.

37. Маъмурзода, Н. Журналистикаи Хатлон: мушкилот ва пешомадҳо [Матн] / Н. Маъмурзода. – Душанбе: Ирфон. 2023. – 294 с.
38. Маъмурзода, Н. Журналистикаи Хатлон: вазъият, тамоюлҳо ва дурнамои рушд [Матн] / Н. Маъмурзода. – Душанбе: Ирфон, 2015. – 205 с.
39. Муродиён, Ҳ. Шаст мақола [Матн] / Ҳ. Муродиён. – Душанбе: Ирфон, 2019. – 432 с.
40. Муродов, М. Луғати муҳтасари ислоҳот ва мафҳумҳои рӯзноманигорӣ [Матн] / М. Муродов. – Душанбе 2011. – 146 с.
41. Муродов, М. Донишномаи фарҳанги рӯзноманигорӣ [Матн] / М. Муродов. – Душанбе: Аржанг, 2016. – 480 с.
42. Муродов, М. Асосҳои эҷоди журналистӣ [Матн] / М. Муродов. – Душанбе: Ирфон, 2014. – 256 с.
43. Муродов, М. Асосҳои фаъолияти эҷодии журналист [Матн]. – Душанбе, 2014. – 255 с.
44. Нуралиев, А. Жанрҳои ахбори матбуот [Матн] / А. Нуралиев. – Душанбе: Деваштич, 2004. 146 с.
45. Политаев, Э. Рӯзноманигории байналхалқӣ:роҳнамо барои муаллифон аз Осиёи Марказӣ [Матн] / Э. Политаев. – Душанбе. – 2005.
46. Прохоров, Е.П. Введение в теорию журналистики: учебное пособие [Текст] / Е.П. Прохоров. – М.: Изд-во РИП холдинг, 2002. – 322 с.
47. Сердобинцева, Е.Н. Информационные жанры в журналистских текстах: Учебное пособие [Текст] / Е.Н. Сердобинцева. – Пенза: Изд–во ПГУ, 2019. – 81 с.
48. Тертычный, А.А. Жанры периодической печати: учебное пособие для студентов вузов. 5-е изд., испр. и доп [Текст] / А.А. Тертичный. – М.: Аспект Пресс, 2014. – 320 с.
49. Тихонова, Г.Ю., Гиниятова, Е.В. Реклама в туризме: курс лекций составитель [Текст] / Г.Ю. Тихонова, Е.В. Гиниятова. – Томский политехнический университет. – 118 с.

50. Тоатов, X., Юлдошев, Р. Хатлон дар масири таърих [Матн] / X. Тоатов, Р. Юлдошев. – Хуҷанд: Ношир, 2006. – 360 с.
51. Усыскин, Г.С. Очерки истории российского туризма [Текст] / Г.С. Усыскин. – М.: Издательство Герда, 2007. – 208 с.
52. Усмонов, И. Журналистика (қисми 4). – Душанбе, 2011. – 475 с.
53. Усмонов, И. Жанрҳои публитсиистика [Матн] / И. Усмонов. – Душанбе: Шарқи озод, 2009. – 139 с.
54. Шаповал, Г.Ф. История туризма: учебное пособие [Текст] / Г. Ф. Шаповал. –Мн.: Экоперспектива, 1999. – 303 с.
55. Яъқубов, Ч. Журналистикаи экологӣ [Матн] / Ч.Яъқубов. – Душанбе:Ораз, 2012. – 168 с.

III. ДИССЕРТАЦИЯИ ИЛМӢ ВА АВТОРЕФЕРАТҲО

56. Абдулвоҳид, Э.А.М. Роль телевизионных спутниковых каналов в формировании культуры туризма: автореф. к.ф.н. [Текст] / Э.А.М. Абдулвоҳид. – Казан, 2011. – 24 с.
57. Абдуллоева, М.Н. Баррасии масъалаҳои сайёҳӣ дар матбуоти даврии тоҷик (дар мисоли нашрияҳои «Ҷумҳурият» ва «Ҷавонони Тоҷикистон» – солҳои 2015-2020): диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии н.и.ф. аз рӯи иҳтисоси 10.01.10 [Матн] / М.Н. Абдуллоева. – Душанбе, 2020. – 162 с.
58. Азимова, М.А. Педагогические аспекты профессиональной подготовки менеджеров туризма в Таджикистане: автореферат на соис. уч. степ. к.п.н.:13.00.01 [Текст] / М.А. Азимова. – Душанбе, 2010. – 23 с.
59. Алексеева, О.В. Событийный туризм как фактор социально-экономического развития региона: автореферат на соис. уч. ст. эк. н. [Текст] / О. В. Алексеева. – Москва, 2012. – 24 с.
60. Бехешти, С.С. Формирование и развитие горного туристического комплекса (на материалах юго-восточного Таджикистана): автореферат на

соис. уч. степ. к.г. н.: 25.00.24 [Текст] / С.С. Бехешти. – Душанбе, 2018. – 32 с.

61. Бозоров, Н. Сафарнома ҳамчун жанри публитсистика [Матн] / Н. Бозоров. – Душанбе: Пойтахт, 2014. – 184 с

62. Гуляев, В.Г. Социально-экономические основы развития туризма в России: автореферат на соис. уч. д.э.н.: 08.00.05 [Текст] / В.Г. Гуляев. – Москва, 2003. – 44 с.

63. Иброгимова, Р.А. Роль туристско-рекреационного потенциала в социально-экономическом развитии региона (на примере кулябской зоны Республики Таджикистан) автореферат на соис. уч. степ. к.г.н.: 25.00.24 [Текст] / Р. А. Иброгимова. – Душанбе, 2021. – 24 с.

64. Искандарӣ, Н.Т. Освещения проблемы туризма в средствах массовой информации Ирана: автореферат дисс. на соис. уч. степ. к.ф.н.: 10.01.10 [Текст] / Н.Т. Искандарӣ. – Душанбе, 2010. – 24 с.

65. Кадырова, М.И. Туристское образование в Таджикистане: состояние и проблемы: автореферат на соис. уч. степ. к.п.н.:13.00.01 [Текст] / М.И. Кадырова. – Душанбе, 2006. – 28 с.

66. Калинин, И.В. Тревел-медиатекст в современной российской журналистике (на примере глянцевых журналов): автореферат дисс. к.ф.н. 10.01.10 [Текст] / И.В. Калинин, 2019. – 34 с.

67. Кузина, К.А. Роль СМИ в формировании имиджа Каспийского региона: автореферат докторской диссертации на соис. уч. ст. к. пол. н. [Текст] / К.А. Кузина. – Краснодар, 2008. – 26 с.

68. Қутбиддинов, А. Хусусиятҳои мундариҷавиу жанрии публитсистикии бадеии матбуоти маҳаллии Тоҷикистон (дар мисоли нашрияҳои «Шаҳриёр» ва «Набзи Файзобод»): атореферати дисс. док. илмҳои филол: 10.01.10 [Матн] / А. Қутбиддинов. Душанбе, 2021. – 26 с.

69. Ливингстон, Д. Путешествия и исследования в Южной Африке с 1840 по 1855 г. [Текст] / Д. Ливингстон. М.: Географиз, 1955. – 392 с.

70. Линь, К. Туристические издания в системе СМИ Китая: структурно-типологические особенности и влияние на развитие экономического потенциала страны: автореф. на соис. уч. ст. к.ф.н.: 10.01.10 / К. Линь. – М., 2016. – 23 с.
71. Мамадсалимов, Н. Периодическая печать ГБАО Республики Таджикистан в 1925–2017 гг.(исторический аспект): автореферат дисс. кан. истор.наук: 07.00.02 [Текст] / Н. Мамадсалимов. – Душанбе, 2020. – 26 с.
72. Маъмурзода, Н. Тенденции развития печатных СМИ Хатлонской области Республики Таджикистан в период государственной независимости: автореферат докторской диссертации к.ф.н.: 10.01.10 [Текст] / Н. Маъмурзода. – Душанбе, 2019. – 24 с.
73. Наимзода, Н.Қ. Такмили таъминоти иттилоотии ташкили хизматрасониҳои сайёҳӣ (дар асоси маводи вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон) дисс. барои дарёфти дараҷаи илмии н.и.и. аз рӯйи ихтисоси 08.00.04 – Иқтисодиёти соҳавӣ (08.00.04.06 – Иқтисодиёти соҳаи сайёҳӣ) [Матн] / Н.Қ. Наимзода. – Бохтар, 2023. – 180 с.
74. Нематов, А.М. Ресурсный потенциал и проблемы территориальной организации туристско-рекреационной деятельности в Вахшской зоне Республики Таджикистан: авто. докторской диссертации на соис. уч. степ. к.г.н.: 25.00.24 [Текст] / А.М. Нематов. – Душанбе, 2021. – 25 с.
75. Пивоварова, Н.В. История туризма в Таджикистане: (XX-начало XXI вв.): автореферат на соис. уч. степ. к.и.н.: 07.00.02 [Текст] / Н.В. Пивоварова. – Душанбе, 2010. – 27 с.
76. Ревенко, А.А. Популяризация культурного наследия России в условиях глобализации информационного пространства (по материалам туристских СМК): автореферат докторской диссертации на соис. уч. степ. к.ф.н. [Текст] / А.А. Ревенко. – Краснодар, 2019. – 26 с.
77. Самадова, Д.Х. Место информационных жанров в региональной прессе Таджикистана периода независимости: автореферат дис. к.ф.н.: 10.01.10 [Текст] / Д.Х. Самадова. – Душанбе, 2015. – 22 с.

78. Сангинов, Д.Ш. Правовое регулирование туристской деятельности в Республике Таджикистан: автореферат на соис. уч. степ. к.ю.н.: 12.00.03 [Текст] / Д.Ш. Сангинов. – Душанбе, 2010. – 23 с.

79. Сатторова, З. Освещение социально-политических вопросов в региональной прессе Таджикистана (на примере газеты «Хакикати Сугд», 1991–2015 гг.): дисс. к.ф.н: 10.01.10 [Текст] / З. Сатторова. – Хучанд, 2017. – 156 с.

80. Собиров, М.С. Экономико-географические особенности территориальной организации туристско-рекреационного комплекса центрального Таджикистана: автореферат на соис. уч. степ. к. г.н.: 25.00.24 [Текст] / М.С. Собиров. Душанбе, 2017. – 21 с.

81. Султонов, М.М. Периодическая печать современного Таджикистана: формирование и основные тенденции развития (1991–2004 гг.): диссертация на соиск.уч. ст. к.ф.н.: 10.01.10 [Текст] / М.М. Султонов. – Москва, 2005. – 174 с.

82. Сафаров, У.А. Совершенствование механизма государственного регулирования туристической сферы в условиях переходного периода (на материалах Республики Таджикистан): автореферат докторской диссертации на соис. уч. к.э.н.: 08.00.01 [Текст] / У.А. Сафаров. – Душанбе, 2011. – 25 с.

83. Чан, В.Л. Роль средств массовой информации Вьетнама в формировании имиджа страны: автореферат на соис. уч. ст. к.ф.н.: 10.01.10 / [Текст] / В.Л. Чан. – Воронеж, 2018. – 28 с.

IV. МАҚОЛАХО

84. Абдуллоев, М. Жанры журналистики [Текст] / сост. докт. филол. наук М. Абдуллоев. – Душанбе: РТСУ, 2015. – 43 с.

85. Аверин, А.В., Поздняков, К.К., Свагдиене, Б.О проблемах развития туризма и индустрии гостеприимства в России [Текст] / А.В. Аверин, К.К. Поздняков, Б.О. Свагдиене // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2021. – №12-3. – С. 419-426.

86. Абдуллоева, М.Н. Масъалаҳои рушди туризм дар рӯзномаи «Ҷумҳурият» [Матн] / М.Н. Абдуллоева // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2020.– №3. – С. 299-305.
87. Киселева, П.А. Обзор типологических моделей туристической журнальной прессы / П.А. Киселева // типологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2007. – №1 (17). – С. 30-33.
88. Қодиров, Ф. Воситаҳои ахбори умум ҳамчун омили муҳими тарғиби имкониятҳои туристии Тоҷикистон (дар мисоли телевизион) / Ф. Қодиров // Муаммоҳои татбиқи технологияҳои информатсионӣ дар иқтисодиёт. Маводҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ. – Душанбе: Эр-граф, 2014. – С. 254-258.
89. Залыгин, С. Работая над очерком [Текст] / С. Залыгин // Новый мир, 1954. – №2. – С.118.
90. Мокроусова, А.А. История становления и развития трэвел-журналистики в России (на примере материалов журнала «Вокруг света») / А.А. Мокроусова // Медиасреда, 2011. – №6. – С. 104-107.
91. Митчук, О.А. Формы и методы освещения туристической тематики в специализированных изданиях Украины / О.А. Митчук // Вестник Московского университета. Серия Журналистика. – 2014. – №5. – С. 67-75.

V. МАНБАЪ

92. Абдуллоев, Ҳ. Роҳнамои насли ҷавон [Матн] / Ҳ. Абдуллоев // Сафо. – 2019. – №02.
93. Абдураҳмонов, М. Аз баҳор то ҳазон [Матн] / М. Абдураҳмонов. –Конибодом: Набӣ Фаҳрӣ, 2018. – 320 с.
94. Азиззода, С. Қалъаи Бешкент [Матн] / У. Мирзоев // Ҳатлон. – 2021. – №50 (3339). – 20 август.

95. Бахтиёр, К. Чор ёдгории нодири таърихӣ дар феҳристи мероси умумиҷаҳонии ЮНЕСКО [Матн] / К. Бахтиёр // Хатлон. – 2018. – №3 (3140). – 25 январ.

96. Бахтиёр, К., Умаров, Ф. Қалъаи «Бибихонум». Бояд он ободу зебо ва тамошобоб бошад [Матн] / К. Бахтиёр, Ф. Умаров // Хатлон. – 2019. – №40 (3225). – 26 сентябр.

97. Бахтиёр, К. Боздиди 40 сафир аз мавзеъҳои тамошобоби Ҳовалинг [Матн] / К. Бахтиёр // Хатлон. – 2020. – №7 (3243). – 21 январ.

98. Бахтиёр, К. Ҳовалинг дорои табиати рангину зебо ва обҳои мусафро [Матн] / К. Бахтиёр // Хатлон. – 2020. – №19 (3255). – 27 март.

99. Бахтиёр, К. Зарфиятҳои сайёҳӣ баррасӣ гардиданд [Матн] / К. Бахтиёр // Хатлон. – 2020. – №33 (3269). – 2 июл.

100. Бобоев, Ф. Чилучорчашма [Матн] / Ф. Бобоев // Хатлон. – 2018. – №3 (3140). – 25 январ.

101. Бобоев, Ф. Мақбараи Ёрмуҳаммади Валий [Матн] / Ф. Бобоев // Хатлон. – 2018. – №5 (3140). – 5 феврал.

102. Бобоев, Ф. Мақбараи Шоҳи Ҳомӯш [Матн] / Ф. Бобоев // Хатлон. – 2018. – №7 (3144). – 22 феврал.

103. Бобоев, Ф. Ёдгории «Тахти сангин» [Матн] / Ф. Бобоев // Хатлон. – 2018. – №9 (3146). – 10 март.

104. Бобоев, Ф., Бахтиёр, К. Сайёҳӣ аз ту оғоз мегардад [Матн] / Ф. Бобоев, К. Бахтиёр // Хатлон. – 2018. – №14 (3151). – 12 апрел.

105. Бобоев, Ф. Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ [Матн] / Ф. Бобоев // Хатлон. – 2018. – №16 (3153). – 26 апрел.

106. Бобоев, Ф. Чилдуҳтарон [Матн] / Ф. Бобоев // Хатлон. – 2018. – №18 (3155). – 12 май.

107. Бобоев, Ф. Ҳулбук [Матн] / Ф. Бобоев // Хатлон. – 2018. – №21 (3158). – 31 май.

108. Бобоев, Ф. «Ҳочӣ пиёда» ҷаҳонро пойи пиёда сайр мекунад [Матн] / Ф. Бобоев // Хатлон. – 2018. – №23 (3160). – 14 июн.

109. Бобоев, Ф. М. Хидирзода: «Туризм воситаи муаррификундандаи фарҳанги миллӣ мебошад» [Матн] / Ф. Бобоев // Хатлон. – 2018. – №37 (3174). – 4 октябр.
110. Бобоев, А. Бонуи муваффақ [Матн] / А. Бобоев // Сафо. – 2019. – №10
111. Бобоев, А. Ифтихор аз таърихи ниёгон [Матн] / А. Бобоев // Сафо. – 2020. – №2.
112. Бобоев, А. Асрори кули Қайнар [Матн] / А. Бобоев // Сафо. – 2020. – №04.
113. Бобоев, А. Ғамхорӣ ба осори ниёгон– мерос ба ояндагон [Матн] / А. Бобоев // Сафо. – 2020. – №07.
114. Бобоев, А. Муъминобод – қадамгоҳи бузургон [Матн] / А. Бобоев // Хатлон. – 2018. – №3(3158). – 31 май.
115. Боргоҳи маънӣ. – Боҳтар: Ношир-С, 2021. – 232 с.
116. Давлатшоҳ Гулмаҳмадзода: «Ба рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва беҳтар намудани шароити зиндагии аҳолӣ аз имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода намоем» [Матн] // Хатлон. – 2018. – №47 (3184) – 21 декабр.
117. Ибрагимов, Б. Рушди сайёҳӣ–омили пешрафти чомеа [Матн] / Б. Ибрагимов // Хатлон. – 2018. – №8 (3297). – 18 феврал.
118. Искандар, Б. Суфрадӯз [Матн] / Б. Искандар // Сафо. – 2019. – №08-09.
119. Кишвардуҳт. – Боҳтар: Ношир-С, 2021. – 156 с.
120. Қарахонов, С. Шукрона [Матн] / С. Қарахонов. – Боҳтар: Ношир-С, 2022. – 294 с.
121. Қурбониён, Б. Аз рушди сайёҳӣ то афзалият ба ҳунарҳои мардумӣ [Матн] / Б. Қурбониён // Хатлон. – 2019. – №14 (3199). – 5 апрел.
122. Қурбонова, Р. Ҳунарҳои мардумӣ рушд меёбад [Матн] / Р. Қурбонова // Хатлон. – 2019. – №2 (3187). – 10 январ.

123. Маҳкамов, А. Кӯхи намак [Матн] / А. Маҳкамов // Сафо. – 2021. – №07.
124. Маҳкамов, А. Корзори хунар [Матн] / А. Маҳкамов // Сафо. – 2021. – №09.
125. Маҳкамов, А. Хунарманди асил [Матн] / А. Маҳкамов // Сафо. – 2021. – №12.
126. Маҳкамов, А. Теппаи «Қўргон» – рамзи Ҳатлон [Матн] / А. Маҳкамов // Сафо. – 2020. – №04.
127. Маҳкамов, А. Мамнуъгоҳи «Бешаи палангон» [Матн] / А. Маҳкамов // Сафо. – 2020. – №2.
128. Мацидова, К. Эҳёи хунарҳои мардумӣ – рушди зиндагии шоиста [Матн] / К. Мацидова // Ҳатлон. – 2018. – №3 (3140). – 25 январ.
129. Маъмурзода Н., Қарахонов С. Рисолати муҳаррир [Матн] / Н. Маъмурзода, С. Қарахонов. – Бохтар: Матбаа, 2024. – 118 с.
130. Маъмурзода, Н. Аз ҷудоӣ то ошнӣ» [Матн] / Н. Маъмурзода. – Душанбе: Ирфон, 2017. – 338 с.
131. Маъмурзода, Н. Неруи муқтадири афкорсоз [Матн] / Н. Маъмурзода // Ҳатлон. – 2023. №15 (3454). – 10 март
132. Маъмурзода, Н. Азми баргузории фестивали «Марҳамат ба Ҳатлон!» [Матн] / Н. Маъмурзода // Ҳатлон. – 2018. – №2 (3139). – 11 январ.
133. Маъмурзода, Н. Дар Ҳовалинг «Хонаи сайёд» месозанд [Матн] / Н. Маъмурзода // Ҳатлон. – 2018. – №7 (3144). – 22 феврал.
134. Маъмурзода, Н. Нақши сайёҳӣ дар пешрафти иқтисодиёт [Матн] / Н. Маъмурзода // Ҳатлон. – 2018. – №8 (3145). – 6 март.
135. Маъмурзода, Н. Имтиёзҳои навбатӣ дар соли рушди сайёҳӣ [Матн] / Н. Маъмурзода // Ҳатлон. – 2018. – №15 (3152). – 19 апрел.
136. Маъмурзода, Н. Дар ҳар нохия ду ширкати сайёҳӣ таъсис меёбад [Матн] / Н. Маъмурзода // Ҳатлон. – 2018. – №35 (3172). – 27 сентябр.

137. Маъмурзода, Н. Таъсиси 60 ширкати нави сайёҳӣ хабар [Матн] / Н. Маъмурзода // Хатлон. – 2018. – №37 (3174). – 20 сентябр.
138. Маъмурзода, Н. Нашри китоби «Кишваршиносӣ ва сайёҳӣ» [Матн] / Н. Маъмурзода // Хатлон. – 2018. – №41 (3178). – 8 ноябр.
139. Маъмурзода, Н. Муъминобод. Шумораи сайёҳон афзоиш ёфт [Матн] / Н. Маъмурзода // Хатлон. – 2019. – №3 (3188). – 17 январ.
140. Маъмурзода, Н. Талошҳо ба беҳсозии инфрасоҳтори сайёҳӣ [Матн] / Н. Маъмурзода // Хатлон. – 2019. – №4 (3189). – 24 январ.
141. Маъмурзода, Н. Боздиди сайёҳон аз мавзеъҳои таърихии Хатлон [Матн] / Н. Маъмурзода // Хатлон. – 2019. – №7 (3192). – 14 феврал.
142. Маъмурзода, Н. Сайёҳони 32 кишвари ҷаҳон ба тамошои Хатлон омаданд [Матн] / Н. Маъмурзода // Хатлон. – 2019. – №8 (3193). – 21 феврал.
143. Маъмурзода, Н. Сафари сайёҳон ба Тоҷикистон 190% афзоиш ёфтааст [Матн] / Н. Маъмурзода // Хатлон. – 2019. – №23 (3208). – 3 июн.
144. Маъмурзода, Н. Ховалинг. Шумори сайёҳон меафзояд [Матн] / Н. Маъмурзода // Хатлон. – 2019. – №25 (3210). – 20 июн.
145. Маъмурзода, Н. Барномаи рушди чакандӯзӣ дар вилояти Хатлон [Матн] / Н. Маъмурзода // Хатлон. – 2019. – №29 (3214). – 16 июл.
146. Маъмурзода, Н. 10 ҳазор сайёҳ ба Боҳтар омад [Матн] / Н. Маъмурзода // Хатлон. – 2019. – №29 (3214). – 16 июл.
147. Мехвари Паём – зиндагии шоистаи мардум [Матн] // Сафо. – 2018. – №01.
148. Мирзо, Л. Абдулло Баротов: «Сайёҳони хориҷӣ ба ба ҳуранҳои мардумӣ таваҷҷӯҳ доранд» [Матн] / Л. Мирзо // Сафо. – 2018. – №08-09.
149. Мирзоев, А. Мирзоева, Н. Туризм робитаҳои байнидавлатиро мустаҳкам месозад. [Матн] / А. Мирзоев, Н. Мирзоева // Хатлон. – 2018. – №5 (3142). – 5 феврал.
150. Муҳимтарин нишондиҳандаҳои рушди ихтимоию иқтисодии вилояти Хатлон дар соли 2019 // Хатлон. 2020. – №4 (3240). – 10 январ.

151. Мӯсоев, А. Вахш, эй сарчашмаи илҳоми ман / А. Мӯсоев. – Душанбе: Бухоро, 2017. – 168 с.
152. Муҳаррир [Матн]. – Бохтар: Матбаа, 2023. – 85 с.
153. Назриев, С. Ба қабули сайёҳон омодаем? [Матн] / С. Назриев // Сафо. – 2018. – №07.
154. Назиров, Ё. Туризм ва имкониятҳои рушди он дар Тоҷикистон [Матн] / Ё. Назиров // Хатлон. – 2018. – №24 (3161). – 21 июн.
155. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 26.12.2018 [Матн] // Хатлон. – №48 (3185). – 26 декабр.
156. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олий [Матн] // Хатлон. 2019. – №51 (3236). – 26 декабр.
157. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» [Матн] // Хатлон. 2021. – №5 (3294). – 26 январ.
158. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» (28.12.2023) [Матн]. – Душанбе: Шарқи озод, 2023. – 64 с.
159. Пирзода, Қ. Аз рушди сайҳӣ то афзалият ба ҳунарҳои мардумӣ [Матн] / Қ. Пирзода // Хатлон. – 2018. – №2 (3139). – 11 январ.
160. Раҳмоналӣ, Э. Тоҷикистон кишвари дорои имкониятҳои беназири сайёҳист [Матн] / Э. Раҳмоналӣ // Хатлон. – 2018. – №9 (3146). – 10 март.
161. Раҳмон, Э. Уфуқҳои Истиқлол [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: Ганҷ-Нашриёт, 2018. – 436 с.
162. Раҳматов, У. Ҷашмаҳои шифобаҳши кӯҳсор [Матн] / У. Раҳматов // Хатлон. – 2018. – №35 (3172). – 20 сентябр.

163. Раҳимов, А. Хунарҳои мардумии Кӯлоб [Матн] / А. Раҳимов // Сафо. – 2018. – №01.
164. Сайд, Ш. Муъминобод мулки обод [Матн] / Ш. Сайд // Сафо. – 2019. – №04.
165. Сайдова, Р. Осоишгоҳи табобатии «Оби Зам-Зам» [Матн] / Р. Сайдова // Сафо. – 2019. – №08-09.
166. Сайдалиев, Б. Тоҷикистон диёри афсонавӣ аст [Матн] / Б. Сайдалиев // Ҳатлон. – 2018. – №45 (3182). – 6 декабр.
167. Сайдалиев, Б. Оилаи ҳунармандон [Матн] / Б. Сайдалиев // Ҳатлон. – 2020. – №26(3262). – 13 май.
168. Сафарова, М. Пешниҳод: «Фурӯшгоҳи «Армуғони Ҷохтар» кушода шавад [Матн] / М. Сафарова // Ҳатлон. – 2018. – №14 (3151). – 12 апрел.
169. Сафарзода, Н. Ҳовалинг мавзеи тамошобоб аст [Матн] / Н. Сафарзода // Ҳатлон. – 2018. – №28 (3165). – 26 июн.
170. Сафарзода, А., Ҳангомаи И. Нахустин форуми бонувони ҳунарманди Ҳатлон [Матн] / А. Сафарзода, И. Ҳангома // Ҳатлон. – 2018. – №6 (3143). – 15 феврал.
171. Сафарзода, А. Раиси вилоят: «Ҳовалинг минтақаи таъриҳӣ аст ва он бояд ба макони сайёҳӣ табдил ёбад» [Матн] / А. Сафарзода // Ҳатлон. – 2019. – №17 (3202). – 24 апрел.
172. Сафарзода, А. Соҳаи сайёҳӣ рушд меёбад гузориш [Матн] / А. Сафарзода // Ҳатлон. – 2020. – №23 (3259). – 22 апрел.
173. Сафарзода, Ш. Мебояд сайёҳиро дар вилоят рушд дод [Матн] / Ш. Сафарзода // Ҳатлон. – 2018. – №40 (3177). – 1 ноябр.
174. Сафарзода, Ш. Мамнуъгоҳи Даштичум мавзеи тамошобоб аст [Матн] / Ш. Сафарзода // Ҳатлон. – 2019. – №7 (3192). – 14 феврал.
175. Сафарзода, Ш. Сари Ҳосор сайёҳонро интизор [Матн] / Ш. Сафарзода // Ҳатлон. – 2020. – №5 (3241). – 14 январ.

176. Сафарзода, Ш. «Тоҷикистонро дӯст доштем» [Матн] / Ш. Сафарзода // Хатлон. – 2021. – №6 (3295). – 4 феврал.
177. Собир, Ю. Чилучорчашма – осоре, ки ба тадқиқот ниёз дорад [Матн] / Ю. Собир // Сафо. – 2018. – №01.
178. Собир, Ю. Духтари заргар [Матн] / Ю. Собир // Сафо. – 2018. – №03.
179. Суннатӣ, С. Нишони эҳтиром ба хидматҳои Сардори давлат [Матн] / С. Суннатӣ // Садои мардум. – 2016. – №35 (3515). – 14 март.
1809. Сунатуллоҳи, М. Қалъаи Ҳулбук – мавзеи таърихии Ҳуталони бостон [Матн] / М. Сунатуллоҳи // Хатлон. – 2018. – №68 (3357). – 17 декабр.
181. Тасдиқи рамзи «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» [Матн] // Хатлон. – 2018. – №3 (3140). – 25 январ.
182. Тасдиқи рамзи «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон гардидани солҳои 2019-2021 [Матн] // Хатлон. – 2020. – №8 (3244). – 28 январ.
183. Толибзода, Т. Чаро таваҷҷуҳ ба ҷомадӯзӣ кам аст [Матн] / Т. Толибзода // Сафо. – 2018. – №07.
184. Умарали, С. Тоҷикистон амнтарин кишвари ҷаҳон [Матн] / С. Умарали // Ҷумҳурият. 2023. №220. – 8 ноябр.
185. Умаров, Ф. Тарғиби мавзеъҳои таърихӣ қонеъкунанда нест [Матн] / Ф. Умаров // Хатлон. – 2021. – №16 (3305). – 1 апрел.
186. Умаров, Ф. Сайёҳат ба мавзеъҳои таърихӣ [Матн] / Ф. Умаров // Хатлон. – 2021. – №22 (3311). – 23 апрел.
187. Умаров, Ф. Донишҷӯён ба саёҳат баромаданд [Матн] / Ф. Умаров // Хатлон. – 2021. – №23 (3312). – 27 апрел.
188. Халилиён, С. Деҳот рушд мекунад [Матн] / С. Халилиён // Сафо. – 2020. – №02.
189. Халилиён, С. Чакан [Матн] / С. Халилиён // Сафо. – 2019. – №01.

190. Халилиён, С. Саҳлангорӣ дар рушди дехот [Матн] / С. Халилиён // Сафо. – 2019. – №04.
191. Хидирзода, М. У., Мирзоев, З. Рушди дехот: ҳадафҳо ва тамоюли пешрафт [Матн] / М. У. Хидирзода, З. Мирзоев // Сафо. – 2019. – №01.
192. Ҳудоёров, Р. Бисёр сафар бояд [Матн] / Р. Ҳудоёров // Ҳатлон. – 2020. – №5 (3241). – 14 январ.
193. Ҳалимова, О. Чакан– муарриғари миллати тоҷик [Матн] / О. Ҳалимова // Ҳатлон. – 2018. – №21 (3140). – 25 январ.
194. Ҳангомаи, И. Табак, табақсозӣ, табақтарошӣ [Матн] / И. Ҳангома // Ҳатлон. – 2018. – №2 (3139). – 11 январ.
195. Ҳангомаи, И. Ҳунарҳои мардумӣ – рукни муҳимтарини фарҳанги миллӣ [Матн] / И. Ҳангома // Ҳатлон. – 2018. – №3 (3140). – 25 январ.
196. Ҳангомаи, И. Атлас ва атласбоғӣ [Матн] / И. Ҳангома // Ҳатлон. – 2018. – №4 (3141). – 1 феврал.
197. Ҳангомаи, И. Қуроқдӯзӣ: аз дӯхти навъи «варақӣ» то «қӯй» [Матн] / И. Ҳангома // Ҳатлон. – 2018. – №6 (3143). – 15 феврал.
198. Ҳангомаи, И. Гулчехра – чехраи ҳунар [Матн] / И. Ҳангома // Ҳатлон. – 2018. – №7 (3144). – 22 феврал.
199. Ҳангомаи, И. Алочабоғӣ: «мушку заъфар», «миттӣ» ва «байрак» [Матн] / И. Ҳангома // Ҳатлон. – 2018. – №8 (3145). – 6 март.
200. Ҳангомаи, И. Насли нуҳуми оилаи қулолгарон [Матн] / И. Ҳангома // Ҳатлон. – 2018. – №9 (3146). – 10 март.
201. Ҳангомаи, И. Оҳангарӣ – пешай қадими тоҷикон [Матн] / И. Ҳангома // Ҳатлон. – 2018. – №20 (3157). – 24 май.
202. Ҳангомаи, И. Туризми экологӣ–як намуди туризми табиӣ [Матн] / И. Ҳангома // Ҳатлон. – 2018. – №27(3164). – 12 июл.
203. Ҳангомаи, И. Деҳа макони ҳунар аст ва бояд рушд кунад [Матн] / И. Ҳангома // Ҳатлон. – 2019. – №2 (3187). – 10 январ.
204. Ҳангомаи, И. Беҳтарин тарабгоҳ устохонаи ман аст [Матн] / И. Ҳангома // Ҳатлон. – 2019. – №4 (3189). – 24 январ.

205. Ҳангомаи, И. Дунёи рангини ҳунари Дунёбегим [Матн] / И. Ҳангома // Хатлон. – 2019. – №30 (3215). – 25 июл.
206. Ҳангомаи, И. Чодари дўхтаи Бибимоҳ як шоҳасар аст [Матн] / И. Ҳангома // Хатлон. – 2020. – №9 (3245). – 31 январ.
207. Ҳангомаи, И. Дар шаҳраки қадимаи Сайёд якчанд ёдгории таърихӣ кашф гардид [Матн] / И. Ҳангома // Хатлон. – 2021. – №39 (3328). – 2 июл.
208. Ҳангомаи, И. Кандакорӣ [Матн] / И. Ҳангома // Хатлон. – 2021. – №51 (3340). – 27 август.
209. Ҳомидов, С. Омили асосии болобарандай иқтисодиёти Тоҷикистон [Матн] / С. Ҳомидов // Хатлон. – 2020. – №3 (3238). – 7 январ.
210. Ҳомидов, С. Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ омили асосии болоравии иқтисодиёти Тоҷикистон [Матн] / С. Ҳомидов // Хатлон. – 2019. – №18 (3203). – 2 май.
211. Хотам, Ҳ. Қадри мардум сафар падид орад [Матн] / Ҳ. Хотам // Хатлон. – 2018. – №38 (3175). – 11 октябр.
212. Чехраи Хатлон [Текст]. – Душанбе: Русская литература, 2013. – 562 с.
213. Ҷамол, Ю. Ҳамдиёро, зери по гавҳари ноёб дорем... [Матн] / Ю. Ҷамол // Сафо. – 2018. – №05.
214. Ҷамолиддин, С. Хатлон – минтақаи сайёҳӣ [Матн] / С. Ҷамолиддин // Хатлон. – 2020. – №1 (3237). – 1 январ.
215. Шамс, Б. Зинтароше аз Саричашма [Матн] / Б. Шамс // Сафо. – 2019. – №04.
216. Шамс, Б. Ҳочамуъмин – макони сайёҳӣ [Матн] / Б. Шамс // Сафо. – 2018. – №04.
217. Шарипов, Д. Бостоншиносони тоҷик ба тадқиқоти мавзеи таърихии қалъаи Лағмон оғоз намуданд [Матн] / Д. Шарипов // Хатлон. – 2020. – №34 (3270). – 9 июл.

218. Шоимова, М. Касбҳои пешин эҳё мешаванд [Матн] / М. Шоимова // Сафо. – 2019. – №04.
219. Шоҳзода, Д. Рушди соҳаи сайёҳӣ дар вилӯояти Хатлон [Матн] / Д. Шоҳзода // Хатлон. – 2021. – №17 (3306). – 6 апрел.
220. Ятимов, С. Эҳёи миллат баҳои давлат [Матн] / С. Ятимов // Хатлон. – 2023, – №53 (3491). – 29 август.
221. Яҳёев, Ш. Бо роҳи панди падар [Матн] / Ш. Яҳёев. – Душанбе: Балоғат, 2022. – 300 с.

VI. ЗАХИРАҲОИ ЭЛЕКТРОНИЙ

222. Амонова, Д. С. Самтҳои асосии рушди сайёҳӣ дар қаринаи хусусиятҳои минтақавии Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Манбаи электронӣ] // Низоми дастрасӣ: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-razvitiya-turizma-v-kontekste-regionalnyh-osobennostey-respubliki-tadzhikistan>. (санаи истифода: 18. 07.2023).
223. Викторская, Н. Г., Ростовская, Ю. В. Туристическая пресса: этапы становления [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/turisticheskaya-pressa-etapy-stanovleniya/viewer> (санаи истифода: 29. 07.2024).
224. Ифтитоҳи Муассисаи давлатии телевизиони «Сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» 02.04.2022 [Манбаи электронӣ] // Низоми дастрасӣ: <http://www.tvt.tj/iftitokhi-muassisai-davlatii-televizioni-sayyokhi-va-khunarkhoi-mardumi> (санаи истифода: 14. 02.2023).
225. Майга, А.А. Литературный travelog: специфика жанра [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/literaturnyy-travelog-spetsifika-zhanra>.
226. Муқим, Ҷ. Матбуоти муосир ва ҷандрасонай. 02. 04. 2018 [Манбаи электронӣ] // Низоми дастрасӣ: <https://jovidmuqim.wordpress.com/2018/04/02/>.

227. Мулоқот бо намояндагони васоити ахбори оммаи давлатӣ.
20.02.2019. [Манбаи электронӣ] // Низоми дастрасӣ:
<http://www.president.tj/node/19441>.

228. Нишондодҳои асосии соҳаи сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
06.07.2018 [Манбаи электронӣ] // Низоми дастрасӣ:
<https://mfa.tj/tg/main/tojikiston/saijohi> <http://www.president.tj/node/32191>.

229. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат,
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
22.12.2016 [Манбаи электронӣ] // Низоми дастрасӣ:
<http://www.president.tj/node/13739>.

230. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
22.12.2017 [Манбаи электронӣ] // Низоми дастрасӣ:
<http://www.president.tj/node/1677>.

231. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ»
23.12.2022 [Манбаи электронӣ] // Низоми дастрасӣ:
<http://www.president.tj/node/29823>.

232. Показаньева, И. В. Проблемное поле трэвел–журналистики как
явления современного медиапространства / И.В. Показаньева //
Медиаскоп. 2013. №3. [Электронный ресурс] // Режим доступа:
https://tourlib.net/statti_tourism/pokazanyeva.htm.

233. Сангинов, Д. Ш. Чор марҳилаи рушди қонунгузории сайёҳӣ дар
давраи Истиқлолият 21.08.2021 [Манбаи электронӣ] // Низоми дастрасӣ:
<https://tnu.tj/index.php/tj/chor-mar-ilai-rushdi-onunguzorii-sajjo-dar-davrai-isti-lolijat/>.

234. Тоҷикистон – яке аз давлатҳои амнтарини ҷаҳон 30.03.2020
[Манбаи электронӣ] // Низоми дастрасӣ:
<https://www.vkd.tj/index.php/tj/tojikiston/27321-to-ikiston-yake-az-davlat-oi-amntarini-a-on>.

235. Шарифӣ, Ф. Рушди соҳаи сайёҳии вилояти Хатлон 25.05.2023 [Манбаи электронӣ] // Низоми дастрасӣ: <https://pressa.tj/rushdi-so%D2%B3ai-sajyo%D2%B3ii-viloyati-hatlon/>.

236. www.khatlon-ruznama.tj – сомонаи рӯзномаи «Хатлон»

237. www.safo-khatlon.tj – сомонаи маҷаллаи «Сафо».

238 <https://ctd.tj/> – сомонаи Кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

239. www.sayohikhatlon.tj – сомонаи шуъбаи рушди сайёҳи МИҲД вилояти Хатлон.

НАШРИ ТАЪЛИФОТИ ИЛМӢ ДАР МАВЗУИ ДИССЕРТАТСИЯ

I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

[1-М]. Расулов, К.Б. Инъикоси ҷойҳои таърихиву сайёҳии водии Вахш дар нашрияи «Хатлон» [Матн] / К.Б. Расулов // Паёми Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав (маҷаллаи илмӣ). Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ. – Боҳтар, 2022. – № 1/1 (95). – С. 49-59.

[2-М]. Расулов, К.Б., Маҳкамзода, Д.Ю. Нақши сомонаҳои иттилоотӣ дар тарғиби мавзеъҳои сайёҳӣ [Матн] / К.Б. Расулов, Д.Ю. Маҳкамзода // Паёми Донишгоҳи Ҳоруғ. – Ҳоруғ, 2023. – № 2 (26). – С. 65-70.

[3-М]. Расулов, К.Б. Инъикоси мавзеъҳои сайёҳии минтақаи Қӯлоб дар матбуоти маҳаллӣ (дар мисоли маҷаллаи «Сафо») [Матн] / К.Б. Расулов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ (маҷаллаи илмӣ) – Душанбе, 2023. – № 9. – С. 264-269.

[4-М]. Расулов, К.Б. Бозтоби мавзеъҳои сайёҳии Хатлон дар саҳифаҳои маҷаллаи «Сафо» [Матн] / К.Б. Расулов // Паёми Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. Бахши илмҳои таъриҳ ва бостоншиносӣ, педагогика ва филология. – Душанбе, 2023. – № 4-2 (33). – С. 128-133.

II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ:

[5-М]. Расулов, К.Б. Инъикоси мавзеъҳои сайёҳӣ дар рӯзномаи «Хатлон» [Матн] / К.Б. Расулов // Журналистикаи мусоиди тоҷик дар шароити ҷаҳонишавӣ (маҷмуаи мақолаҳои илмию назариявии устодону үнвончӯён ва магистрантҳои кафедраи рӯзноманигории факултети Филологияи тоҷики МДТ «Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав» баҳшида ба 110-солагии матбуоти тоҷик ва 30-солагии Иҷлосияи XVI Шурои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон). – Боҳтар, 2022. – С. 121-127.

[6-М]. Расулов К.Б. Баррасии рушди сайёҳии Тоҷикистон дар Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон [Матн] / К.Б. Расулов

// Маводи конференсияи илмӣ-назариявии чумхурияйӣ бахшида ба Рӯзи Президенти Чумхурии Тоҷикистон ва Иҷлосияи XVI Шурои Олии Чумхурии Тоҷикистон таҳти унвони «Мактаби сарварии Пешвои миллат». – Боҳтар, 2023. – С. 208-2013.

[7-М]. Расулов, К.Б. Инъикоси мавзеъҳои сайёҳии Ҳатлон дар матбуот [Матн] / К.Б. Расулов // Садафи илм (маҷмуаи мақолаҳои илмию назариявии устодону унвончӯён, магистрон ва докторони PhD-и факултетҳои Филологияи тоҷик ва Педагогика ва варзиши МДТ “Донишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав” бахшида ба 26-умин солгарди Ваҳдати миллӣ). – Боҳтар, 2023. – С. 178-181.

[8-М]. Расулов, К.Б. Маъсалаҳои сайру саёҳат дар «Сафарнома»—и Носири Ҳусрав [Матн] / К.Б. Расулов // Маводи конференсияи илмӣ-амалии чумхурияйӣ дар мавзуи «Рушду таҳаввули жанри қасида дар адабиёти форсу тоҷик» бахшида ба бузургдошти Ҳаким Носири Ҳусрави Қубодиёнӣ ва 80-солагии доктори илмҳои филологӣ, профессор Икромов Исқандар. – Боҳтар, 2023. – С. 341-344.

[9-М]. Расулов, К.Б. Таъмини амнияти сайёҳон – омили пешрафти рушди соҳаи сайёҳӣ [Матн] / К.Б. Расулов // Маводи конференсияи чумхуриявии илмӣ - назарияйӣ дар мавзуи «Нақши ВАО дар таъмини амнияти иттилоотии Чумхурии Тоҷикистон». – Қӯлоб, 2023. – С. 103-107.

[10-М]. Расулов, К.Б. Рушд ва инкишофи соҳаи сайёҳии вилояти Ҳатлон [Матн] / К.Б. Расулов // Сафинаи илм (маҷmuаи мақолаҳои илмӣ-назариявии устодони факултети Филологияи тоҷик. Ба ифтихори 1020 - солагии Ҳаким Носири Ҳусрави Қубодиёнӣ ва 30 - солагии Конститутсияи Чумхурии Тоҷикистон). – Боҳтар, 2024. – С. 263-270.

[11-М]. Расулов, К.Б. Инъикоси мавзеъҳои сайёҳии вилояти Ҳатлон дар матбуоти маҳаллӣ (дар мисоли рӯзномаи «Ҳатлон» ва маҷаллаи «Сафо») [Матн] / К.Б. Расулов // Маводи конференсияи чумхуриявии илмӣ - назарияйӣ дар мавзуи «Механизми идоракуни молияйӣ дар соҳаи сайёҳии Чумхурии Тоҷикистон». – Боҳтар, 2024. – С. 316-322.